

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

УДК: 636.32/38:612.12

Бо ҳуқуқи дастнавис

**МУРОДОВА МОҲИРА ҲУСЕНОВНА**

**БАҲОДИҲИИ МАҲСУЛНОКИИ ГЎСФАНДОН АЗ РӮИ  
НИШОНДИҲАНДАҲОИ БИОХИМИЯВИИ ХУН**

**ДИСЕРТАТСИЯ**

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ  
аз рӯи ихтисоси 03.01.04 – Биохимия

**Роҳбари илмӣ:** доктори илмҳои  
биологӣ профессор  
Қосимов Раҷабек  
Бобораҷабовиҷ

**Душанбе – 2023**

## МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	5
<b>БОБИ I. ШАРҲИ АДАБИЁТ.....</b>	<b>12</b>
1.1. Истифодабарии нишондиҳандаҳои зардоби хун дар ташхиси пешакии муайян намудани маҳсулнокии гӯсфандон.....	12
1.2. Нишондиҳандаҳои гематологии хун .....	19
1.3. Тағйирёбии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар намудҳои гуногуни ҳайвонот.....	22
1.4. Коррелятсия байни миқдори умумии сафедаҳои полиморфии зардоби хун ва аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар.....	27
1.5. Тавсифномаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	31
<b>БОБИ II. МАВОД ВА УСУЛҲОИ ОМӮЗИШ.....</b>	<b>38</b>
2.1. Усулҳои омӯзиши ҷанбаҳои биохимиявии зардоби хуни чорво.....	38
2.2. Тавсифи хочагии зотпарварии ба номи С. Шерназарови ноҳияи Ҳурсони вилояти Ҳатлон.....	44
<b>БОБИ III. НАТИЧАИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	<b>47</b>
3.1. Омӯзиши нишондиҳандаҳои системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун ва алоқамандии онҳо бо баъзе аз аломатҳои миқдорӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	47
3.2. Омӯзиши тағйирёбии миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	49
3.3. Омӯзиши миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун.....	54
3.4. Тағйирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз ҷинс ва вазни зиндаи онҳо.....	59
3.5. Омӯзиши нишондиҳандаҳои гематологии хун дар барраҳаҳои зоти тоҷикӣ.....	69
3.6. Таҳлили корреляционии сафедаҳои полиморфӣ ва алоқамандии онҳо бо паҳми тарошидашуда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	73
3.7. Таносуби тағйирёбии аллелҳои гурӯҳи хун, вобаста аз индекси монандии антигенҳои волидайн дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	77

3.8. Баҳо додан ба қучқорҳои наслдиҳанда аз рӯи сифати пашм ва вазнафзункуни наслҳои онҳо бо назардошти натиҷаи тестҳои биохимиявӣ.....	82
Муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада.....	86
Хулоса.....	99
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо .....	101
Адабиёти истифодашуда.....	102

## НОМГҮЙЙ ИХТИСОРХО

Tf – трансферрин

Hb – гемоглобин

ФИ – фосфатазаи ишқорӣ

Па – пешалбумин

Psa – посталбумин

ИМА – индекси монандии антигенҳо

ФФХ – фарқияти фардии хун

ФФХХ – фаъолияти фагоситозии ҳуҷайраҳои хун

ФБЗХ – фаъолнокии ҳуморалии бактериосидии зардоби хун

ФЛЗХ – фаъолнокии лизосомии зардоби хун

## МУҚАДДИМА

### **Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯи мавзуи диссертатсия.**

Дар замони ҳозира ҳарчанд саноати химия бо суръати баланд нахҷои сунъии синтетикро истеҳсол намояд ҳам, пашми табии мавқеи худро дар самти рушди ҳунарҳои мардумӣ ва қолинбофӣ нигоҳ дошта истодааст. Хушбахтона, дар солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори рушди истеҳсоли матоъҳои пашминро дар корхонаҳои саноатии давлатӣ ва гайридавлатӣ бо мақсади эҳё гардонидани ҳунарҳои мардумӣ мебошад (Г.А. Алиев., 1984., М.Л. Рачковский., Р.Б. Қосимов., 1985., В.В. Андрушкевич., 2010).

Яке аз манбаъҳои асосии пашми хушсифати дар саноат истифодашаванда – ин парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ мебошад, ки пашми нимдурушти сафеди қолинбоб доранд. Пашми ин зоти гӯсфандон аз рӯи таркиби морфологӣ, чилонокӣ ва қавигии нахҷо дар саноати қолинбофӣ, барои истеҳсоли рӯйпӯшҳои патдор, моҳути ғафси патдор ва дигар матоъҳои пашмин ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.

Технологияи мусире, ки дар саноати сабук истифода бурда мешавад, ба истеҳсолкунандагони нахи табиӣ нисбат ба сифати маҳсулот ва наъви хушсифати пашми истеҳсолшуда талаботи ҷиддӣ пешниҳод менамояд. Дар асоси таҳқиқотҳои гурӯҳи зиёди олимон дар самтҳои гуногуни чорводорӣ, илман исбот карда шудааст, ки имконияти истифода бурдани тестҳои физиологии биохимиявӣ дар раванди гузаронидани корҳои селексионӣ дар намудҳои гуногуни чорво натиҷаи дилҳоҳ медиҳанд (Ејста Н., 1986., Новиков А. А., 1997., Ольховская Л. В., 1997., Колосов Ю.А., 2007).

Муайян намудани сафедаҳои таркиби зардоби хун ва нишондиҳандаҳои иммунологии хун барои пешгӯйӣ намудани аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовари гӯсфандон имкон медиҳанд, ки қучкорҳои наслдиҳанда аз рӯи нишондиҳандаҳои тести физиологии биохимиявӣ интихобшуда, ғарави дар оянда гирифтани баррачаҳои хушзоти солим гарданд. Исбот карда шудааст, ки бо истифода аз усулҳои муайян

намудани миқдори умумии сафедаҳо дар зардobi хуни чорвоҳои гуногун маҳсулнокии ояндаи онро пешгӯйӣ намоем (Марзанов Н. С., 1989., Петренко А.И., 1999., Казановский С.А. 2001).

Бо мақсади пешгӯйӣ кардани самтҳои маҳсулнокӣ, маҳсусан пашми хушсифат дар баррачаҳо, истифода бурдани тестҳои физиологию биохимиявӣ аз фоида холис нест.

Хун ин инъикоскунандай муҳити дохилии организм буда, нишондиҳандаҳои гемотологӣ ва иммунологии он метавонад ифодакунандай маҳсулнокии чорво гарданд. Истифода бурдани тестҳои физиологию биохимиявӣ имкон медиҳад, ки маҳсулнокии ояндаи чорво пешгӯйӣ карда шавад. Олимон барои муайян намудани суръати рушду такомули гӯсфандон ва хусусиятҳои биологии баррачаҳои наврас, тағийирёбии миқдори умумии сафедаҳоро дар зардobi хун, ки бо омилҳои ирсӣ вобаста аст истифода бурдаанд (Камышников В.С., 2013., Камышников В.С., 2014., Колосов Ю.А., 2011., Засемчук И.В., 2011., Кудрин Я.Г., 2001., Чижова Л.Н., 2001., Ольховская Л.В., 2001., Селионова М.И., 2001., Дьякова С.П., 2001., Барнаш Е.Н., 2001).

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Ҳадафи таҳқиқот.** Баҳодиҳии маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои биохимиявии зардobi хун.

**Объекти таҳқиқот.** Ҳамчун объекти таҳқиқоти илмӣ гӯсфандони зоти тоҷикӣ, баррачаҳо ва наслҳои қучкорҳои зоти тоҷикӣ истифода шудаанд.

**Мавзуи таҳқиқот.** Баҳодиҳии маҳсулнокии гӯсфандон аз рӯи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун.

**Масъалаҳои таҳқиқот.** Таҳқиқотҳо бо назардошти натиҷаҳои дар адабиёти соҳавӣ овардашуда барои беҳтар гардонидани сифати пашм, гӯшт ва муайян намудани маҳсулнокӣ амалӣ карда шуд.

Миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. Аз ҳамин лиҳоз барои муайян намудани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ маҳсусан

вазнафзунқунй, серпашиб, сифати пашм бо истифодаи усулҳои биохимиявии муайянкуни миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) онҳоро дар зардоби хун мувофиқи мақсад донистем. Аз ин рӯ, мавзуи интихобнамудаи мо мувофиқи матлаб мебошад.

**Усулҳои таҳқиқот.** Барои муайян намудани маҳсулнокии ояндаи чорво миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо усули колориметрӣ омӯхта шуд (Ерохин А. И. 1977., Машуров М. А. 1980). Дар кор усулҳои биометрӣ, мушоҳида, тавсиф, баҳисобгириӣ, хулоسابарорӣ дар асоси усулҳои муосири биохимиявӣ, зоотехникӣ, биологӣ, физиологӣ ба таври амалӣ истифода шуданд.

**Соҳаи таҳқиқот.** Дар корхонаҳои саноатӣ коркарди нахҳои химиявӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор дода мешавад. Солҳои охир талабот ба маҳсулоти табиии аз ҷиҳати экологӣ тоза аз тарафи аҳолӣ бараъло мушоҳида мегардад. Аз ин лиҳоз сифати пашм, миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ омӯхта шуда, таҳқиқотҳо гузаронида шудаанд.

**Марҳилаҳои таҳқиқот.** Давраҳои таҳқиқоти илмӣ солҳои 2015 – 2020 –ро дар бар мегирад. Хун азраги гардани гӯсфандон, дар давраи хунгирӣ ба гурӯҳҳо ҷудокардашуда гирифта шуд.

Миқдори умумии сафедаҳоро дар зардоби хуни баррачаҳои навзоди генотипашон гуногун (генотипи онҳоро аз рӯи ранги пашми сар ва пойҳо) муайян намудем. Бояд қайд намуд, ки ранги пашми сар ва пойҳо дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар давоми онтогенези онҳо доимӣ буда, тағиیر намеёбад ва ҳамчун инъикоскунандай генотипи чорво истифода мешавад.

**Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоиши таҳқиқот.** Қисми асосии кори диссертационӣ дар доираи мавзӯи илмӣ – таҳқиқотии кафедраи биохимияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон “Хусусиятҳои истифодабарии тестҳои физиологии биохимиявӣ ҳангоми ташхиси пешакии маҳсулнокӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он”, дар озмоиши гоҳи клиникии муассисаи давлатии пажуҳишгоҳи гастроэнтерологии Академияи илмҳои

тиббӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназарови ноҳияи Ҳурӯсони вилояти Ҳатлон иҷро карда шудааст.

**Эътиомоднокии натиҷаҳои диссертационӣ.** Натиҷаҳои боэътиномад дар шароити минтақаи Ҳурӯсони вилояти Ҳатлон ба даст омад. Барои муайян намудани маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо усулҳои биохимиявӣ миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) онҳо таҳлилҳо гузаронида шуданд.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар баррачаҳо ва гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз ҷинс ва синну сол муайян карда шуд. Қайд кардан ба маврид аст, ки байни нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ алоқамандии мусбӣ мавҷуд мебошад. Шаклҳои гуногуни гемоглобин ва сафедаҳои зардоби хун, ки аз тарафи гурӯҳи генҳо идора карда мешаванд, ки дар ҷеноми гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо зичии гуногун вомехӯранд. Алоқамандии аниқ байни баъзе аз нишондиҳандаҳои системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун, аломуатҳои миқдории пашми тарошидашуда ва вазни зинда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ муайян карда шуд.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот.** Аҳамияти назариявии кор аз он иборат аст, ки коррелятсияи мусбӣ байни нишондиҳандаҳои ҳиссаҳои (фраксияҳои) гуногуни зардоби хун ва маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикиро нишон медиҳад. Баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хунро дар ҳамоҳангӣ бо усулҳои зоотехникӣ барои пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии ояндаи гӯсфандон истифода бурдан мумкин аст.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Гӯсфандони зоти тоҷикӣ дорои иқтидори баланди генетикӣ оид ба баланд бардоштани маҳсулнокии пашмӣ ва гӯштӣ мебошанд, ки онро метавонем ба таври васеъ ҳангоми хушзоркунӣ истифода барем. Ин натиҷаҳоро ҳочагидорон метавонанд ҳангоми пешгӯйӣ ва ба нақшагирии маҳсулнокии ояндаи чорво истифода баранд. Истифода бурдани тестҳои биохимиявӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ барои

пешгүй намудани маҳсулнокии гүштӣ ва пашми хушсифат имкон медиҳад, ки самаранокии корҳои селексионӣ ҳангоми оғаридаи рамаҳо, линияҳо ва оилаҳои ин зот баланд бардошта шаванд. Аз рӯи натиҷаҳои ба дастомадаи системаи полиморфии сафедаҳо тавсия дода мешавад, ки барои пешгүй намудани маҳсулнокӣ ҳангоми гузаронидани корҳои илмӣ, таҳияи дастурҳои илмӣ аз фанҳои генетика ва физиология истифода бурда шавад. Инчунин натиҷаҳоро ҳангоми навиштани китобҳои илмӣ, дастурҳои соҳаи чорводорӣ истифода бурдан мумкин аст.

### **Нуқтаҳои ҳимояшавандай диссертатсия:**

1. Фарқият байни миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) асосии он, яъне албумин ва глобулинҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ.
2. Алоқамандии бевосита байни тестҳои биохимиявӣ ва аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ.
3. Алоқамандии мусбӣ байни нишондиҳандаҳои системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун, аломатҳои миқдории пашми тарошидашуда ва вазни зиндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ.
4. Вобаста аз чинс ва синну сол муайян кардани миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар баррачаҳо ва гӯсфандони зоти тоҷикӣ.

**Саҳми шахсии довталаб.** Муаллиф бевосита дар ҷамъоварӣ ва ҷустуҷӯи таҳлили адабиётҳои соҳавӣ, омӯзиши объектҳои таҳқиқот, гузаронидани таҷрибаҳои озмоишгоҳӣ, коркарди оморӣ, таҳлил намудани мавод ва чопи мақолаҳо саҳм дорад.

### **Таъииди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.**

Натиҷаҳои асосии корҳои таҷрибавӣ аз рӯи диссертатсия дар конференсияҳои илмӣ – амалии ҷумҳуриявию байналмилалӣ маърӯза ва пешниҳод шудаанд: конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028», «80 – солагии Юсуфов Т.Ю» дар мавзуи: «Синтези ҳосилаҳои нави глитсеринӣ аз ҷиҳати биологӣ фаъол дар асоси аминокислотаҳо, пептидҳо

ва фуллерең С<sub>60</sub>» (28 – 29 июня с. 2018) дар мавзӯи “Омӯзиши баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ” (Душанбе 2018); Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140 – солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70 – солагии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон» дар мавзӯи “Хусусиятҳои истифодаи системаи полиморфӣ барои ташхиси пешакии маҳсулнокии паҳми гӯсфандон” (Душанбе 2018); Конференсияи байналмилалии илмию амалии «Таҳсилот ва илм дар асри XXI: тамоюли муосир ва дурнамои рушд» баҳшида ба «70–солагии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон» дар мавзӯи “Омӯзиши нишондиҳандаҳои гематологӣ ва физиологии хун дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он” (Душанбе 2018); Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои муосири истифодабарии самараноки замин дар рушди соҳаи қишоварзӣ вобаста ба номусоидии иқлими» дар мавзӯи “Тағийирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандон вобаста аз ҷинс ва вазни зиндаи ҳайвон” (Душанбе 2018); Конференсияи илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019 – 2021» ва «400 – солагии Миробид Сайдои Насафӣ» дар мавзӯи “Истифодабарии тестҳои физиолого – биохимиявӣ дар раванди гузаронидани корҳои селексионӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он” (Душанбе – 2019); Конференсияи илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019 – 2021» ва «400 – солагии Миробид Сайдои Насафӣ» дар мавзӯи “Исследование содержания общего белка и белковых фракций в сыворотке крови у овец таджикских пород с разной продуктивностью” (Душанбе – 2019); Конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ «Мутобиқшавии организмҳои зинда ба шароити тағийирёбандаи муҳити зист» дар мавзӯи “Сатҳи

тағирибии нишондиҳандаҳои резистнокии табиии ҳуҷайраҳои хун дар баррачаҳои индекси монандии антигенҳои волидайнашон гуногун” (Душанбе 2019); Конференсияи илмии ҷумхурияй «Мутобиқшавии организмҳои зинда ба шароити тағирибандай муҳити зист» дар мавзӯи “Фаъолнокии баъзе аз ферментҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зотӣ тоҷикӣ” (Душанбе 2019).

**Интишори натиҷаҳои диссертатсия.** Аз рӯи маводи диссертатсия 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА – и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 – фишурдаи гузоришҳо дар маводи конференсияи ҷумхурияй нашр шудаанд.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хulosса, рӯйхати адабиётҳо (121 сарчашма, аз ҷумла, 33 адабиёт бо забони ҳориҷӣ), рӯйхати мақолаҳои чопшудаи муаллиф иборат мебошад. Қисмии матни диссертатсия аз 116 саҳифаи матни компьютерӣ, аз муқаддима, шарҳи адабиётҳо, мавод ва усулҳои таҳқиқот, натиҷаҳои таҳқиқот, хulosса ва пешниҳодҳо иборат буда, фарогири 3 расм ва 24 ҷадвал мебошад.

## **БОБИ I. ШАРХИ АДАБИЁТ**

### **1.1. Истифодабарии нишондиҳандаҳои зардоби хун дар ташхиси пешакии муайян намудани маҳсулнокии гӯсфандон**

Бояд қайд намуд, ки дар бисту панҷ соли охир соҳаи гӯсфандпарварӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ ба мушкиниҳои зиёди иқтисодӣ рӯ ба рӯ шуданд. Яке аз сабабҳои асосӣ – ин ба буҳрони иқтисодӣ гирифтор шудани соҳаи саноати сабуки ин кишварҳо мебошад. Истеҳсоли гӯштӣ гӯсфанд низ дар ин кишварҳо кам шуда истодааст. Ин раванд боиси якбора кам шудани саршумори гӯсфандони дорои маҳсулоти баландсифати ҳоми саноати истеҳсолкунанда гардид. Баҳои ғайривоқеӣ додан ба ин самт ҳамчун истеҳсолкунандаи маводи ғизоӣ боиси паст шудани самараи корҳои селексионӣ гардида рушди ин соҳаро зери шӯбҳа қарор доданд. Баръакс, дар давлатҳои пешрафтаи Аврупо истеҳсоли гӯшти гӯсфандро сол то сол зиёд намуда, самти инкишофи мұтадили соҳаро таъмин намуда истодааст [78].

Аз солҳои 70 – уми асли гузашта сар карда, дар соҳаи гӯсфандпарварӣ усули бордоркунии сунъӣ ба тариқи васеъ истифода бурда мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки аз як сар қучқори наслдиҳандаи хушзор садҳо ва дар баъзе ҳолатҳо ҳазорҳо насл гирифта шавад. Мешҳо ин гуна имкониятро надоранд. Аз рӯи ақидаи М. И. Утиной 80 – 90 % муваффақият ҳангоми хушзоркунии рамаи гӯсфандон ба қучқорҳои наслдиҳанда, 10 – 20 % боқимонда ба мешҳо мансуб мебошад. Аз тарафи ин олим спектри васеи генетикии таркиби хуни қучқорҳои наслдиҳандаи зоти меринос ва зоти қафқози Шимолии гӯшту пашмдиҳанда, бо истифода аз панҷ системаи гурӯҳи хун (A, B, C, D, R) ва чор системаи полиморфии сафедаҳо ва ферментҳои хун (трансферрин – Tf, гемоглобин – Hb, арилэстераза – AEs, фосфатазаи ишқорӣ) ба анҷом расонида шудааст [22].

Гурӯҳи дигари олимон муайян карданд, ки вобаста аз зоти гӯсфандон, дар хуни қучқорҳои наслдиҳанда метавонад як антигени эритроситарӣ ва

аллелҳои локусҳои гении системаи полиморфӣ, концентратсияи баланд ё паст дошта бошанд ва ё метавонад тамоман мавҷуд набошад [105; 108; 117].

Спектри антигенҳои хуни қучқорҳои зотҳои Қафқози Шимолӣ концентратсияи баланди антигенҳо Aa ва Ab (0,66 I/Lf) дар системаи A нишон дода шуд. Дар ин зоти гӯсфанд концентратсияи антигенҳои Bi баланд (1,0 I/Lf), антигенҳои – Be, Be, Bg паст (0,33 I/Lf) ва антигенҳои Bc ва Bb тамоман мавҷуд набуданд. Инчунин, дар ин зот концентратсияи пасти антигени Da ва концентратсия баланди антигени R ба қайд гирифта шуданд [2].

Олим Абилов Г. М. ҳангоми омӯзишҳои худ таносуби баланди концентратсияи аллелҳои A ва B локуси гении транферин (то 0,33 I/Lf) дар системаи полиморфии сафедаҳо ва ферментҳои таркиби хуни ин зотро муайян намудааст. Дар локуси B гемоглобини фосфатазаи ишқорӣ то 0,833 I/Lf мебошад. Баробар тақсим шудани аллелҳо дар локусҳои гении зардоби хун аз рӯи арилэстераза низ ба қайд гирифта шудааст [1].

Аз тарафи гурӯҳи дигари олимон зичии воҳӯрдани аллелҳои A ва D (то 0,33 I/Lf) ва аллелҳои B ва C (то 0,167 I/Lf) дар локусҳои трансферин ба қайд гирифта шудааст. Аллелҳои B локуси гемоглобин, арилэстеразаи зардоби хун баланд буда, (0,833 I/Lf) аллелҳои C фосфатазаи ишқорӣ ба (0,83 I/Lf) мерасад. Ҳангоми омӯхтани спектри эритроситҳои қучқорҳои зоти гӯштию пашмии советӣ маълум гардид, ки он бо концентратсияи баланди антигенҳои Aa, Da (1,0 I/Lf), Bi (0,66 I/Lf) ва тамоман мавҷуд набудани антигенҳои – Ab, Bel, Be, Bg, R хусусияти фарқкунандай худро дорад [116; 113; 2; 3].

Дигар олимон ҳангоми ташхисҳои худ дар хуни қучқорҳои зоти мериноси маничалий мавҷуд будани қариб ҳамаи антигенҳои эритроситарӣ (ғайр аз Bb) системаи B –ро бо андозаи концентратсияи баланди антигенҳои Be, Bi, Bg (0,50 – 0,66 I/Lf) муайян карданд. Дар локуси гении трансферин концентратсияи баланди аллели A (0,500 I/Lf) ва тамоман мавҷуд набудани аллели B муайян карда шудааст. Бояд қайд кард, ки дар

ҳамаи се гурӯҳи қучқорҳои наслдиҳанда аллели Е локуси трансферрин мавҷуд нест [3].

Ташхисҳои Алиев Ф.А. ҳангоми омӯзиши спектри генетикии хуни мешҳои рамаи зотҳои Қафқози Шимолӣ барои ҷуғтикуни байнизотӣ истифода шуда, нишон доданд, ки антигенҳои – Aa, Ab, Bb, Be, Bi, Da бо зичии ниҳоят зиёд ва антигенҳои – Be, Bd, Bg, Ca бо зичии ниҳоят кам дар зардоби хуни ин зот вомехӯранд. Дар локуси гени трансферин концентратсияи баланди аллелҳои A, C, D ва сатҳи ниҳоят пасти аллели E вомехӯранд. Дар локуси гени гемоглобин ва арилэстеразаи зардоби хун бошад бо зичии нисбатан зиёд ин антигенҳо дар аллели B вомехӯранд. Дар локуси фосфатазаи ишқорӣ ба миқдори зиёд аллелҳои C вомехӯранд [9; 12].

Дар наслҳои мешҳое, ки аз қучқорҳои наслдиҳандаи зоти тексел таввалуд шуда, сатҳи баланди тағйирёбии маҳсулнокии ҷорвоҳои дорои антигенҳои алоҳида ба қайд гирифта, фарқияти боваринок ба даст наомад. Ҳол он ки баррачаҳои дорои антигенҳои – Be, Da ва R буда нисбат ба баррачаҳои дорои антигенҳои – Ab, Bd, Bi аз рӯи афзоиши вазни зинда дар 8 – 9 моҳагӣ афзалияти калон доштанд. Миқдори нисбатан зиёди пашм аз баррачаҳои тарошида шуд, ки дорои антигенҳои Bd, Be ва R буданд [1].

Дар наслҳои тозаи ин зот вазни зиндаи нисбатан зиёд ҳангоми таваллуд дар баррачаҳои дорои антигени – Ab ба мушоҳида расид. Вале вазни зиндаи нисбатан зиёд ҳангоми аз модина ҷудо кардан дар ҷорвоҳои дорои антигенҳои – Ab, Bd, Da, R ва вазни зиндаи кам дар баррачаҳои дорои антигенҳои – Bd, Be, Ca ба қайд гирифта шуд. Маҳсулнокии баланди пашм дар баррачаҳои дорои антигенҳои Aa ва Da мушоҳида гардид [3; 119].

Ҳангоми омӯзиши алоқамандӣ байни шаклҳои трансферин ва маҳсулнокии ҷорво, дар насли қучқорҳои зоти Қавқозии Шимолӣ вазни зиндаи нисбатан зиёди баррачаҳо ҳангоми таваллуд мушоҳида гардидааст. Фардҳои дорои трансеррини фенотипи AA ва AD нисбат ба баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи – AB, BD ва CD муайян карда шудааст. Муайян гардидааст, ки дар таҳқиқоти гурӯҳи дигари олимон вазни зиндаи

нисбатан зиёд ва вазнафзункунӣ ҳангоми аз модина чудо намудани баррачаҳо дар чорвоҳои дорои трансферрини фенотипи AA ва AB ва вазни нисбатан кам дар баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи – BD ба қайд гирифта шуд [3].

Дар байни наслҳои қучқорҳои зоти сергӯшту серпаши мөнандӣ вазни нисбатан зиёд ҳангоми таваллуд дар баррачаҳое мушоҳида карда шуд, ки дорои трансферрини фенотипи BD ва BD буданд. Вазни нисбатан зиёд ҳангоми аз модина чудо намудани баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи AA, BD, CD ва DD нисбат ба баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи – AB, AD ва BB мушоҳида гардид. Фарқият дар баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи AA ва BD боваринок буд ( $P < 0,05$ ) ва он нисбат ба баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи BB аз рӯи афзоиши вазни зинда афзалият дошт. Файр аз ин сатҳи нисбатан қами вазнафзункунӣ нисбат ба ҳисоби миёна дар баррачаҳои дорои трансферрини фенотипи AD мушоҳида шуд [20; 13; 120; 119].

Дар байни наслҳои қучқорҳои зоти тексел ҳангоми аз модина чудо намудан вазни зиндаи нисбатан зиёдро баррачаҳое доштанд, ки дорои трансферин M ва CD буданд ва афзоиши вазни зинда бошад дар баррачаҳои дорои трансферин CD мушоҳида карда шуд. Нисбат ба маҳсулнокии пашм аллелҳои трансферин ҳолати миёна ва ё мобайниро доштанд. Дар байни наслҳои тозаи зоти тексел вазни нисбатан камро ҳангоми таваллуд баррачаҳои дорои трансферрини CD доштанд, вале ҳангоми аз модина чудо намудан онҳо нисбат ба ҳамсолони худ аз рӯи вазни зинда ва вазнафзункунӣ афзалият нишон доданд [20; 118].

Ҳангоми омӯхтани алоқамандӣ байни шаклҳои гемоглобин ва сифати маҳсулнокӣ муайян карда шуд, ки дар байни наслҳои қучқорҳои зоти Қафқози Шимолӣ барандагони гемоглобини фенотипи AA нисбат ба ҳамсолони худ афзалият доштанд. Наслҳои дорои гемоглобини фенотипи AB ва BB аз рӯи вазни зинда ҳангоми таваллуд ва серпаши мөнандӣ худ аз ҳамсолони худ фарқ мекарданд ва афзалият доштанд. Вазни нисбатан зиёд ва мұтадил зиёд шудани вазни зинда ҳангоми аз модина чудо намудан дар

чорвоҳои дорои фардҳои гомозиготӣ аз рӯи аллели В мушоҳида карда шуд. Фардҳои дорои генотипи гетерозиготӣ аз рӯи ин нишондиҳандаҳо мавқеи мобайниро ишғол менамуданд [66; 17].

Дар наслҳои қучқорҳои зоти сергӯшту серпаши ми советӣ вазни зиёди баррачаҳо ҳангоми таваллуд ва аз модина чудо намудан, дар баррачаҳое мушоҳида гардидааст, ки дорои гемоглобини АВ буданд. Вале онҳо аз рӯи паши ми тарошидашуда ва зиёдшавии вазни зинда нисбат ба ҳамсолони худ, ки дорои гемоглобини фенотипи ВВ мебошанд, нишондиҳандаҳояшон нисбатан пасттар буд. Чорвоҳои дорои гемоглобини фенотипи АВ ва ВВ дар байни наслҳои қучқорҳои зоти тексел аз ҳамдигар қариб фарқ намекарданд [68].

Дар байни баррачаҳои зотан тоза фардҳои гетерозиготӣ нисбат ба фардҳои гомозиготӣ аз рӯи вазни зинда ҳангоми таваллуд ва миқдори паши ми тарошидашуда афзалият доштанд. Аз рӯи вазни зинда ҳангоми аз модина чудо намудан ва афзудани вазни зинда чорвоҳои дорои гемоглобини фенотипи AA ва AB нисбат ба ҳамсолони худ аз зоти Қафқози Шимолии дорои гемоглобини фенотипи BB афзалият доштанд [25].

Ҳангоми омӯхтани алоқамандӣ байни шаклҳои арилэстеразаи зардоби хун ва сифати маҳсулнокӣ муайян карда шудааст, ки дар наслҳои қучқорҳои зоти Қафқози Шимолӣ баррачаҳои дорои алэстеразаи фенотипи HB нисбат ба BB аз рӯи вазни зинда ҳангоми таваллуд ва миқдори паши ми тарошидашуда афзалият доштанд, вале аз рӯи вазни зинда ҳангоми аз модина чудо намудани баррачаҳо ва афзудани вазни зинда тамоюл ба камшавӣ доранд [81; 115].

Полиморфизми гемоглобин аз тарафи ду гени идоракунандай кори гемоглобин, HbA ва HbB идора карда мешавад, ҳол он ки гени HbA бо концентратсияи хело кам вомехӯрад. Дар гӯсфандоне, ки дар минтаҳаҳои кӯҳӣ ва наздиқӯҳӣ парвариш карда мешаванд, концентратсияи ин ген хело паст мебошад. Дар гӯсфандоне, ки дар давлатҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон парвариш карда мешаванд, аз 8 В Tf – локуси гени маълум

буда, фақат 5 тои он муайян карда шудааст. Камшавии шумораи аллелҳо эҳтимол аз сифати пасти ин аллелҳои генӣ бошад. Бо назардошти генотипи ҳар як ҳайвон, мавҷуд будани аллелҳои генӣ ва зиготанокии онҳо амалиётҳо ба анҷом расонида шуд [107; 16].

Тақсимшавии фенотипии гемоглобинҳои зери омӯзиш қарор гирифта гемоглобин, трансферрин, пешалбумин ва посталбумин ба бузургие, ки интизораш будем, мувофиқат мекунанд. Ин бузургӣ бо истифода аз формулаи Харди – Вайенберг барои популатсияҳо ҳисоб карда шудааст ва он ба критерияи ( $Px2 < 0,95$ ) мувофиқат мекунад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки баробарии генетикӣ дар популатсия мавриди омӯзиш қарор дода шуд, мавҷуд мебошад [62]. Дар Psa – локуси гении гӯсфандони зоти тоҷикӣ се аллели аутасомии кодоминанти PsaA, PsaB, PsaC муайян карда шудааст. Аллели гени сеюм PsaC, ки мо омӯзишашро ба роҳ мондем, аввалин бор пешниҳод шуда истодааст [38].

Як гурӯҳ олимон чунин ақида доранд, ки имконияти истифода бурдани фаъолнокии баъзе аз ферментҳои таркиби зардоби хуни чорво барои пешгӯйӣ кардани сифати маҳсулот дар давраи аввали инкишофи онҳо имконпазир мебошад. Сафедаҳои таркиби зардоби хуни чорво хусусияти тағийирёбӣ доранд, аз ҳамин сабаб, онҳо наметавонанд ба таври обективӣ ифодакунандай бузургии сифати маҳсулоти гӯсфандон бошанд [111; 77; 45].

Ба ақидаи ин олимон раванди фаъолнокии ферментҳо дар организми чорво вобаста ба синтези сафедаҳои таркиби бофтаҳо ва узвҳои гуногуни организм ҳангоми ҳазми ҳӯрок, ки дар организми онҳо мегузарад, гуногун мешаванд. Олимон О. К. Смирнов ва дигарон мавҷуд будани алоқаи боваринокро байни фаъолнокии фосфатази турш ва андозаи вазни зиндаи мешҳо муайян намуданд. Ҳангоми нарасоии гизо на ҳама вақт таркиби аминокислотаҳо барои мукаммал гузаштани синтези сафедаҳо дар организм кифоягӣ мекунад [42; 18].

Ҳангоми ташаккулёбии организм дар раванди инкишофёбии аминокислотаҳо барои организм аҳамияти калон доранд, чунки дар ин

давра ташакқулёбии бофтахो ва узвҳо аз ҳисоби ҳазми аминокислотаҳо ва сафедаҳои системаи хўрокҳазмкунӣ бо суръати баланд мегузарад. Ҳол он, ки на ҳама вакт дар дохили меъдаи чорво ин аминокислотаҳо мавҷуд мебошанд [59; 56].

Гурӯҳи дигари олимон муайян намуданд, ки фаъолнокии аминотрансферази зардobi хуни баррачаҳои 2 – 4 моҳаро барои пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии пашми онҳо дар оянда истифода бурдан имконпазир мебошад. Аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи олимон коэффиценти коррелятсия байни фаъолнокии ферменти аминотрансфераза ва миқдори пашми тарошидашуда дар гӯсфандон аз 0,51 Вд/л ва ё мкат/л то 0,69 Вд/л мебошад [15; 33; 36; 62].

Дар соҳаи чорводорӣ соҳтори полиморфии сафедаҳои таркиби хун ҳамчун нишондиҳандаҳои генетикӣ истифода бурда мешавад. Таркиби генӣ ва ё генофонди чорво дар ҳудуди як намуд доимӣ бокӣ монда аз фарқияти зотҳо ва оилаҳои дохилизотии ҳамон намуди ҳайвон вобаста намебошад. Дар баъзе ҳолатҳо гуногунии ноҷизе мушоҳида мешавад, ки ин ба ҳолати умумии таркиби генӣ таъсири худро намерасонад.

Ҳангоми омӯхтани алоқамандӣ байни шаклҳои гемоглобин ва сифати маҳсулнокӣ муайян карда шуд, ки дар байни наслҳои қучкорҳои зоти Қафқози Шимолӣ барандагони гемоглобини фенотипи AA нисбат ба ҳамсолони худ афзалият доштанд. Наслҳои дорони гемоглобини фенотипи AB ва BB аз рӯи вазни зинда ҳангоми таваллуд аз рӯи серпашмии худ аз ҳамсолони худ фарқ карда афзалият доштанд [15; 3; 89].

Колотова Р.С. дар солҳои 70 – уми асри гузашта нишон дода буд, ки дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ тағиyrёбии зичии генҳои системаи полиморфии сафедаҳои таркиби зардobi хун дар дохили чорвоҳои як зот мавҷуд мебошад. Маълум гардид, ки генҳои зиёд қисман алломатҳоро идора менамояд, ки ба алломатҳои миқдорӣ таъсир расонида, ба дигар алломатҳо низ ба таври плейотропӣ таъсири худро расонида метавонанд [49].

Таҷрибаҳо оид ба омӯхтани алоқамандӣ байни мувоғиқ омадани шаклҳои гемоглобин ва трансферрин бо алломатҳои миқдорӣ дар

гүсфандони дорои маҳсулноки гуногун дошта гузаронида шудаанд. Гүсфандон аз рӯи фаъолнокии ферменти аминотрансфераза ва фосфатазаи зардobi хун барои бордор намудан ҷудо карда шудаанд, ки ба сатҳи сернаслӣ ва зинда мондани баррачаҳои навзод таъсири мусбии худро расонид.

Фосфатазаи ишқорӣ ва ферменти гидролитикӣ асосан дар чигар синтез шуда, бо шарбати талҳа ба организм паҳн мешавад. Дар ҳолати pH = 8 – 9 будан фаъолнокии оптималии он мушоҳида карда мешавад. Ин ферменти гайримуқаррарӣ буда, раванди реаксияҳоро ҳангоми гидролизи бисёр аз эфирҳои фосфорӣ метезонад, дар зардobi хун изофермент мавҷуд мебошад [106].

Сарчашмаи асосии фосфатазаи ишқорӣ дар ҷорвоҳои ҷавони инкишофёбандаи бофтаҳои устухонӣ мебошад. Вазифаи асосии фосфатазаи ишқорӣ ин захира намудани фосфати калсий дар таркиби бофтаҳои устухон аст. Суръати баланди фаъолияти фосфатазаи ишқориро дар таркиби зардobi хун ҳангоми ташаккулёбии устухон дар ҷавонаҳои навзод ба қайд гирифта шудааст [29; 37].

Ҳамин тариқ ба хулоса омадан мумкин аст, ки натиҷаи тестҳои биохимиавӣ: гемоглобин, трансферин ва фосфатазаи ишқориро дар раванди ҷуфтакунии ҷорво, хоста гирифтани ҷорвоҳои хушзор бо мақсади дар як самт истифода бурдан, ҷудо намудани ҷорво ва парвариши онҳо васеъ истифода бурдан мумкин аст.

## **1.2. Нишондиҳандаҳои гематологии хун**

Сафедаҳо вазифаҳои бунёдкунандай маҳсусро иҷро намуда, яке аз маводи ивазнашавандай доҳили организми зинда ба ҳисоб мераванд. Сафедаҳо маводи асосии пластикӣ мебошанд, ки инкишоф ва афзоиши муътадилро дар организмҳои ҷавони ҳайвонот иҷро менамоянд. Вазифаи асосии эритроситҳо бошад, ин қашонидани газҳои таркиби хун ба воситаи сафедаи рангаш ҳархелаи гемоглобин мебошад.

Ҳангоми омӯхтани нишондиҳандаҳои биохимиявии хуни баррачаҳои наринаи 4 – моҳаи зоти эдилбойи бо мақсади муайян намудани маҳсулнокии гӯштӣ муайян намуданд, ки миқдори умумии сафедаҳо дар таркиби зардоби хуни ин зоти гӯсфандон мавҷудбуда, бо ширнокӣ ва коэффициенти маҳсулнокии гӯштии он алоқамандии зич доштааст [23; 32; 40].

Ҳангоми гузаронидани омӯзиш дар баррачаҳои 18 – моҳа муайян карда шуд, ки онҳо аз рӯи сатҳи гемоглобин куллан аз ҳамдигар фарқ намекарданд. Натиҷаи таҳқиқотҳо дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

#### **Ҷадвали 1. – Нишондиҳандаҳои гематологии баррачаҳои 18 – моҳа (n=15) (M±m)**

Нишондиҳандаҳо	Меъёрҳои мӯкаррарӣ	Гурӯҳҳо		
		I	II	III
Гемоглобин, г/л	90 – 135	126,8±2,4	124,5±1,6	125,0±6,7
Эритротситҳо, 10 <sup>-12</sup> /л	7 – 12	8,6±0,12	8,5±0,14	8,9±0,10
Сафедаҳои умумӣ, г/л	60 – 75	70,3±2,2	69,4±2,1	72,3±1,6

Дар рафти таҳқиқотҳо дар баррачаҳои 18 – моҳа аз рӯи тағйирёбии сатҳи гемоглобин фарқият, яъне сатҳи нисбатан баланди гемоглобин дар баррачаҳои гурӯҳи хуни I нисбат ба баррачаҳои гурӯҳи хуни III ва II ба қайд гирифта шуд, ки он аз 6,8% (P<0,05) то 13,5% (P<0,05) ташкил дод [30; 112].

Бояд қайд намуд, ки аз тарафи олимон омӯхтани нишондиҳандаҳои гематологии ҳайвоноти ташхисшаванд дар сатҳи мультадили нишондиҳандаҳои физиологӣ қарор доштанд. Вале дар синни 23 – моҳагӣ миқдори нишондиҳандаҳои зери омӯзиш қароргирифта дар ҳамаи ҳайвонот паст шудаанд. Эҳтимол ин давра аз ҳолати физиологии балогатрасии онҳо вобаста бошад. Дар ин давра омӯзишҳои таркиби хун гузаронида шуда буданд (сайти интернетии [www.dissercat.com/biokhimicheskie-i-immunogeneticheskie-parametry-krovi-v-prognozirovaniyu-produktivnosti-ovets](http://www.dissercat.com/biokhimicheskie-i-immunogeneticheskie-parametry-krovi-v-prognozirovaniyu-produktivnosti-ovets)).

Аз рӯи натиҷаҳои бадастовардашуда маълум гардид, ки вобаста аз зиёдшавии синну сол дар чорвоҳои ҳамаи гурӯҳҳо миқдори эритроситҳо каму беш тамоюли зиёдшавиро гирфтанд. Дар навбати худ, ҳангоми муқоиса кардани натиҷаҳо дар байни чорвоҳои гурӯҳҳои гуногун фарқияти куллӣ пайдо карда нашуд [57; 54; 43]. Натиҷаи таҳқиқот дар ҷадвали 2 пешниҳод карда шудааст.

**Ҷадвали 2. – Нишондиҳандаҳои гематологӣ ва биохимиявии баррачаҳои серпашм дар синни 23 моҳагӣ (n=15) (M±m)**

Нишондиҳандаҳо	Меъёри муқаррарӣ	Гурӯҳҳо		
		I	II	III
Гемоглобин, г/л	90 – 135	95,68,±2,98	89,6±3,3	82,9±4,7
Эритротситҳо, 10 <sup>-12/л</sup>	7 – 12	9,4±0,14	9,2±0,21	9,3±0,25
Сафедаҳои умумӣ, г/л	60 – 75	68,5±1,24	63,8±1,3	63,9±1,7

Олимон дар таҷрибаҳои худ бо муайян намудани миқдори умумии сафедаҳои таркиби зардоби хун доираи таҳқиқотҳояшонро маҳдуд намудаанд. Вобаста ба ин, дар баррачаҳои синни 18–моҳа ин нишондиҳанда дар гурӯҳҳо фарқи кулли муайян карда нашуд. Вале дар давраи омодагии бордоршавии (23 моҳагӣ) чорвоҳои гурӯҳи I – ум миқдори умумии сафедаҳо нисбат ба чорвоҳои гурӯҳи II – юм ва III – юм ба андозаи 7,1% ва 7,3% мутаносибан зиёд буданд.

Ҳамин тавр ба пуррагӣ муайян карда шудааст, ки имконияти истифода бурдани тестҳои иммунологӣ ва биохимиявӣ дар селексияи ҳайвоноти ҳочагии қишлоқ имконпазир буда, ба таври зарурӣ истифода нашуда истодааст. Алоқамандии зичии нишондиҳандаҳо бо сифати маҳсулнокии чорво низ муайян гардидааст.

### **1.3. Тағириёбии миқдори умумии сафедаҳои зардobi хун дар намудҳои гуногуни ҳайвонот**

Маълум аст, ки миқдори умумии сафедаҳои зардobi хун аз 6,8 то 7,8 % ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. Таркиби сафедаҳои зардobi хун аз албумин 2,9 – 3,4%, глобулин 3,8 – 4,3% ва фибриноген 0,1% иборат мебошад [64].

Таркиби ҳиссаҳои (фраксияҳои) албумин ва глобулин гуногун буда, аз пешалбумин, албумин;  $\alpha$  – ,  $\beta$  – ,  $\gamma$  – глобулинҳо иборат мебошад. Сафедаҳои зардobi хун гуфта, сафедаҳои плазмаро меноманд, ки он баъд аз чудо карда гирифтани элементҳои дигари хун ва фибриноген боқӣ мемонад. Албуминҳо – ин гурӯҳи сафедаҳое мебошанд, ки хусусияти баланди ҳаракати электрофоретикӣ доранд. Дар байнини сафедаҳои зардobi хун онҳо сафедаҳое мебошанд, ки таркибашон яхела буда, аз 98% аминокислотаҳо иборат мебошанд. Нуқтаи изоэлектрикии албумин дар ҳолати  $pH = 4,9$  будан вазни молекулавиаш 65000 – 70000 ва давраи нимтаҷзияи он 3,7 шабонарӯзро ташкил менамояд. Онҳо дар об хуб ҳазм мешаванд [25; 41].

Албумин ва дигар сафедаҳои зардobi хун нақши маҳлули буфериро бозида, дар ҳамоҳангӣ бо дигар системаҳои буферии доимӣ будани  $pH$  хунро таъмин менамояд. Дар хуни намудҳои гуногуни ҳайвонот албумин аз 30 то 55% ҳаҷми умумии сафедаҳои зардobi хунро ташкил менамояд. Ин сафедаҳо дар гепатотсити ҷигар синтез шуда, дар он ҷо то 80% ҳаҷми сафедаҳои зардobi хунро ташкил менамояд. Албумин дар худ миқдори зиёди заряди электрикиро доро мебошад. Вазни ками молекулавӣ ва миқдори зиёди заряд доштани молекулаҳо имкон медиҳад, ки он дар фазои электрикӣ суръати баланди ҳаракат дошта бошад. Аз ин рӯ, сафедаҳо нисбатан осонтар аз деворҳои капилярҳои бофтаҳо гузашта, пеш аз гидролиз шудан аминокислотаҳои он озод шуда, барои синтези сафедаҳои маҳсуси бофта сарф карда мешаванд. Ҳамин тавр, албумин ҳамчун захирайи аминокислотагии организм ба ҳисоб меравад.

Албумин вазифаи идора кардани фаъолнокии гармонҳо, ферментҳо, антибиотикҳо ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ ичро менамоянд. Дар қатори дигар сафедаҳои зардоби хун, албумин дар кашонидан ва идора кардани концентратсияи катионҳо ва анионҳои калтсий, магний, атсетат, ки барои ҳаёти ҳаррузai организм зарур буда, иштирок менамоянд. Ҳангоми ба организм ворид шудани металҳои вазнин, албумин ба он пайвастагӣ ҳосил намуда, онро безарар гардонда ба воситаи ҷигар аз организм ба берун мебарорад. Албумин ҳамчун сафедаи асосӣ ба сифати сарчашмаи захиравии нитрогени аминокислотаҳо ва эҳтимол пептидҳо дар организм хизмат карда, дар мубодилаи сафедаҳо нақши ҳалкунандаро ичро менамояд.

Глобулинҳо ин гурӯҳи калони сафедаҳои соҳторашон гуногуне мебошанд, ки вазифаи муҳими биологиро ичро менамоянд. Ба таркиби глобулинҳо  $\alpha$  – ,  $\beta$  – ,  $\gamma$  – глобулин дохил мешаванд. Сафедаҳои зардоби хун, ки дар ҷараёни электрофарез аз паси албумин ҳаракат менамоянд, номи  $\alpha$  – глобулинро гирифтаанд. Вобаста аз шароите, ки электрофарез гузаронида мешавад (фарез дар қофаз, дар агар – агар ва ё дар гели полиакриламидӣ) ба тариқи мушаххас сафедаҳо ба якчанд тасмаҳои алоҳидаи кулл, яъне ба ҳиссаҳо (фраксияҳо) чудо мешаванд. Вазни молекулавии ин гурӯҳи сафедаҳо дар ҳудуди аз 160 то 200 ҳазор ҳиссача буда, нуқтаи изоэлектрикии онҳо дар ҳудуди нишондиҳандай гидрогенӣ, яъне  $pH = 4,7 – 5,2$  қарор гирифтаанд. Онҳо асосан дар ҷигар синтез мешаванд. Аз байни дигар сафедаҳо  $\alpha$  – глобулинҳо дар раванди метаболизм нисбатан зудтар ворид мешаванд (давраи нимтаҷзияи он 0,6 – 0,8 шабонарӯз мебошад). Сафедаҳои зардоби хун  $\alpha$  – глобулинҳо дорои соҳтори мураккаб буда аз сафедаҳо – пептидҳо ва қисми сафедагӣ ва гайрисафедагӣ иборат мебошад [46; 4; 110].

Ба қисми гайрисафедагии  $\alpha$  – глобулинҳо асосан карбогидридҳо ва ба миқдори кам липидҳо дохил мешаванд.  $\alpha$  – глобулинҳо дар ҳуд заряд дорад, ки он ба заряди молекулаи албумин баробар мебошад, вале андозаи

молекулаи он нисбатан калон аст, аз ҳамин сабаб, онҳо дар майдони магнити нисбат ба молекулаи албумин сустар ҳаракат мекунанд [55].

Дар таркиби хун  $\alpha$  – глобулинҳо ҳамчун сафедаҳои кашонанда маҳсусгардонида шудаанд, чунки онҳо қобилияти баланди ба реаксия воридшудан бо дигар пайвастагиҳоро (липидҳо, карбогидридҳо, витаминҳои дар равған ҳазмшаванда ва пигментҳои талхаро) доранд. Сафедаҳои ҳиссаҳои  $\alpha$  – глобулинҳо аз карбогидридҳо бой буда (миқдори онҳо аз 25 то 35%) – и ҳиссаҳои (фраксияҳо) карбогидрадҳои ба таркиби ин сафеда пайвастбударо ташкил мекунанд. Дар таркиби  $\alpha$  – глобулинҳо сафедаҳои карбондори маҳсусгардонидашудаи гаптоглобин ва серулоплазмин мавҷуд аст, ки вазифаи кашонидани металҳоро ичро менамояд. Масалан, гаптоглобин кашонандай оҳан ва мис; серулоплазмин кашонандай миси дорои оксидазай фаъол мебошанд [56].

Дар ҳиссаҳои (фраксияҳо)  $\alpha$  – глобулинҳо миқдори на он қадар зиёди антитела (масалан антитела ба муқобили барангезандай бемории дарунравӣ ба истилоҳ дизентерия) мавҷуд мебошанд. Инчунин дар таркиби ин ҳиссаҳои (фраксияҳо) сафедаҳои дар раванди лахташавии хун иштироккунанда ва баъзе аз дигар ферментҳо низ мавҷуд мебошанд. Сафедаҳои ҳиссаҳои  $\beta$  – глобулин дар дастгоҳи электрофореграмма аз паси  $\alpha$  – глобулинҳо ҷой мегиранд. Аз ҳамин сабаб таркиби онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд [61].

Аз байни ин сафедаҳо метавонем сафедаҳои вазни молекулавиашон хурдро то 90 ҳазор Далтон ва сафедаҳои вазни молекулавиашон калонро то 1,3 млн. Далтонро ҷудо карда гирем. Нуқтаи изоэлектрикии  $\beta$  – глобулинҳо дар худуди нишондиҳандай гидрогенӣ, яъне  $pH = 4,4$  қарор гирифтааст [34].

Сафедаҳо асосан дар ҷигар ва қисман дар бофтаҳои лимфоидии узвҳои дигар синтез мешаванд. Муҳлати нимтаҷзияи  $\beta$  – глобулинҳо аз 0,5 то 8 шабонарӯз мебошад.  $\beta$  – глобулинҳо ба гурӯҳи сафедаҳои мураккаб доҳил мешаванд. Андозаи заррачаҳои  $\beta$  – глобулинҳо нисбатан калон мебошад, вале зарядаш нисбат ба  $\gamma$  – глобулинҳо кам мебошад, аз ҳамин сабаб дар

майдони электрикӣ аз қафо ҳаракат менамояд. Дар  $\beta$  – глобулинҳо қобилияти баланди ҳосил намудани комплексҳо мавҷуд мебошад. Онҳо дар аксарияти компонентҳои таркиби хун, маҳсусан бо липидҳо пайвастагиҳои комплексиро ҳосил менамоянд [75; 44; 15].

Дар ин ҳиссаҳои (фраксияҳо) то 70 – 75% липидҳои таркиби хун ҷамъ шудаанд.  $\beta$  – глобулинҳо бо осонӣ ба маҳлулҳои гуногун ба реаксия ворид шуда, вазифаи қашонидан ва безарарагардониданро ичро менамоянд [45].

Молекулаи  $\beta$  – глобулин ба ҳуд атомҳои карбон, витаминҳо, гармонҳо, ферментҳо, липидҳо ва маҳсулотҳои гуногуни дар мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра ҳосилшуда ва пайвастагиҳои заҳрноки ба организм воридшударо пайваст менамояд [60].

Ба таркиби сафедаҳое, ки дар раванди лахташавии хун иштирок мекунанд, дохил мешаванд: протромбин, глобулини антигемофилий ва гайра. Массаи асосии ҳиссаҳои  $\beta$  – глобулинро липопротеидҳо ташкил менамоянд, вале дар ин ҷо ду металлопротеид – сафедаи трансферин, ки дар таркибаш оҳан дорад ва сафедаи серулоплазмин, ки дар таркибаш мис дорад, асосӣ мебошад.

Яке аз вазифаҳои асосии трансферин – ин қашонидани оҳан аз системаи ҳӯрокҳазмқунӣ ба тамоми организм, яъне ба ҷойе, ки гемоглобин ва баъзе аз ферментҳое, ки дар таркибашон оҳандошта синтез мешаванд, мебошад. Трансферин сафедаи камҳаракати зардоби хун дар асбоби электрофореграмма ин  $\gamma$  – глобулинҳо мебошанд. Ин сафедаҳо ҳамчун омили муҳофизати организм ба ҳисоб мераванд.  $\gamma$  – глобулинҳо ин ҳиссаҳои сафедаҳое мебошанд, ки ҳусусияти физико – химиявиашон гетерогенӣ мебошанд [85]. Спектри васеи ҳаракати электрофоретикии зарраҷаҳои ин сафеда дар маҳлул ва гуногун будани массаи молекулиашон шаҳодат медиҳад. Нақши физиологии  $\gamma$  – глобулин асосан бо равандҳои иммунологӣ алоқаманд мебошад, чунки таркиби онро асосан антителаҳо ташкил менамоянд. Антителаҳо дар таркиби зардоби хун, дар ҷараёни муҳофизати ғайримахсусгардонидашуда доимо иштирок мекунанд. Онҳо ҳамчун компонентҳои асосии зардоби хун синтез мешаванд, на ҳамчун ба

муқобили микроорганизмҳои патогенӣ ҷавоб додан. Инчунин ҳангоми стимулятсияҳои гуногун вазифаи худро иҷро мекунанд [88; 35].

Базе аз  $\gamma$  – глобулинни маҳсусгардонидашуда дар ҳайвонот зери таъсири антиген қарор намегирад, онҳо, пеш аз ҳама бо маҳлулҳои антипениӣ, ки ба воситаи даҳони чорво, роҳҳои нафаскашии онҳо то ба меъда ва рӯдаҳо рафта мерасанд, дохил мешавад. Ин ҳиссаҳои (фраксияҳои)  $\gamma$  – глобулин номи кашонандаро гирифтааст [93].

Байни маҳсулнокии ширӣ ва глобулинни таркиби зардоби хун алоқамандӣ ва ё коррелятсияи манғӣ мавҷуд мебошад. Ҳиссаҳои (фраксияи) албумин ва  $\alpha$  – глобулин дар давраи авчи ширдӯшӣ баланд шуда, дар охири он паст мешавад. Миқдори албумин дар зардоби хуни ҳайвонҳои ҳомиладор то давраи муайян дар як сатҳ доимӣ монда, дар моҳи ҳафтуми давраи ҳомиладорӣ паст мешавад. Эҳтимол он бо афзудани синну сол ҳайвоноти таҷрибавӣ дар батни модина буда алоқаманд бошад. Раванди каму зиёд шудани глобулин дар давраи пурраи ширдиҳӣ номунтазам мебошад. Дар марҳилаи аввали ширдиҳӣ миқдори глобулин зиёд шуда, то ба анҷом расидани давраи ширдиҳӣ оҳиста – оҳиста кам шудан мегирад ва дар охир боз якбора зиёд мешавад. Дар ҷавонаҳое, ки дар таркиби хунашон комплекси фосфатид – албумин доранд, то ба охир ин нишондиҳанда оҳиста – оҳиста зиёд мегардад [86]. Дар раванди инкишофи чорво на танҳо таносуби сафедаҳои дар таркиби зардоби хун тағиیر меёбад, балки баъзе аз ҳусусиятҳои ин сафедаҳо, ба монанди ҳосил намудани комплекси пайвастагиҳои биологӣ бо маҳлулҳои гуногун низ тағиир меёбад [89; 104].

Дар раванди калон шудани ҷавонаи ҳайвони калони шоҳдор миқдори албумин, маҳсусан комплекси калсий – албумин ҳама вақт зиёд шуда, вале комплекси калсий – глобулин қариб, ки мавҷуд нест. Ҳангоми иммунизатсияи асп бо анатоксини столбиянӣ дар таркиби хуни онҳо миқдори албумин ва комплекси холестерин – албумин зиёд шуда, миқдори комплекси пайвастагии глобулин кам тағиир ёфтааст [102].

Барои хочагидор зарур аст, ки наслҳои аз мешҳои бадастомадашуда, солим бошанд ва ҳам дар оянда маҳсулоти хуби гӯшту пашм диҳанд. Ба ҳамаи дастовардҳои илмӣ нигоҳ накарда, дар соҳаи гӯсфандпарварӣ ҳар сол шумораи марги баррачаҳои навзод дар рамаҳо бо сабабҳои гуногун мушоҳида кара мешавад, ки он ба хочагӣ зарари калони иқтисодӣ мерасонанд. Сабабҳои марги баррачаҳои навзод гуногун аст. Аз нигоҳубин ва ҳӯронидани мешҳои таваллудкарда то ҳолати иммунобиологии организими модина, инчунин ҳолати иммунии баррачаҳои навзод, хусусиятҳои ирсии волидайн, ки бо маҳсулнокии чорво алоқаманд вобастагӣ дорад. Сабаби дигар ин мувофиқ омадани нишондиҳандаҳои генетикии хуни нарина ва модинаи баррачаҳои навзод шуда метавонад [84].

Натиҷаҳое, ки дар адабиётҳои илмии соҳавӣ оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки самти асосии хушзоруни, беҳтар кардани гӯсфандон ба андозаи 80 – 90% аз мақсаднок, ҷудо ва хоста гирифтани мешҳо ва қучқорҳо вобаста мебошад [38; 101].

#### **1.4. Коррелятсия байни миқдори умумии сафедаҳои полиморфии зардоби хун ва аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар**

Академик Алиев Ғулом Алиевич бо ҳамкоронаш ҳангоми гузаронидани таҷриба дар баррачаҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва натиҷаи таъсири генҳоро бо омилҳои физиологии идоракунандаи раванди ташаккулёбии пигмент ё меланогенезро омӯхтаанд. Онҳо муайян намуданд, ки кадом аз ин омилҳои физиологӣ ба ташаккулёбии пигменти пашми баррачаҳои ин зот таъсири худро мерасонанд ва генҳои идоракунандаи ин раванд кадом генҳо мебошанд [10].

Аз адабиётҳои бадастоварда шуда ахбори мукаммалро оиди ба он, ки бо кадом нишондиҳандаҳои физиологии биохимиявии хун, раванди ташаккулёбии меланогенезро дар гӯсфандони зотҳои гуногун аз ҳамдигар фарқунанда, дарёфт карда натавонистем. Баробари тағиyrёбии ранги пашм: сиёҳ, малла, сурҳ ва сафеди хира миқдори заррачаҳои пигмент дар

дохили пиёзаки пашм тағиир ёфта меистад ва реаксияҳои биохимиявӣ ҳангоми пайдо шудани ин рангҳо низ бояд аз ҳамдигар фарқ кунанд.

Дар адабиётҳои илми соҳавӣ оид ба сифат, миқдор ва ичрои вазифаҳои функционалии пигменти меланин дар пиёзаки пашми морфологии аз ҳамдигар фарқкунанда маълумоти саҳех оварда нашудааст.

Вале К. Ҷимбов бо ҳамкоронаш маълумоти илмие пешниҳод намуданд, ки меланосома ва тирозиназа ба тақсимшавии меланоситҳо дар шароити *in vivo* ҳангоми мунтазам будани ҳолати физиологӣ ва набудани таъсири омилҳои беруна монеъ намешаванд. Бо суръати тез калон шудани андозаи пигменти меланин ба тақсимшавии меланоситҳо вобаста буда, суръати баланди меланогенезро дар пиёзаки пашм таъмин менамояд. Дар ин ҷо низ муаллиф қайд менамояд, ки қадоме аз ҷараёнҳои физиологию биохимиявӣ дар раванди митоз ва меланогенез дар пиёзаки пашм гузаштаанд маълум нест.

Фарқи назарраси физиологӣ дар он аст, ки меланогенез дар пиёзаки пашм, ки дар он шаклҳои гуногуни пашм ташаккул меёбанд, вобаста аз зоти гӯсфанд ба таври гуногун мегузарад. Дар солҳои охир мутахассисони соҳаи ҷорводорӣ ҳангоми селексия бо мақсади баланд бардоштани сифати маҳсулоти ҷорво ва беҳтар намудани алломатҳои мавҷудаи ҷорво, ба таври васеъ усулҳои физиологию биохимиявӣ ва иммунологиро истифода бурда истодаанд [92; 82].

Ҳангоми омӯхтани хусусиятҳои фарқкунандаи меланогенез ва ҷараёни идоракуни ин раванд дар пиёзаки пашми гӯсфандони зоти карпатии кӯҳӣ, ки ранги пашмашон ҳарранга буданд, нишон дод, ки дар байни мавқеи ҷойгиршавии ферменти тирозиназа дар пӯст ва сохторҳои ҳосилкунандаи пашм алоқамандӣ мавҷуд мебошад. Ӯ алоқаро байни фаъолнокии ин ферменти асосии ҳосилкунандаи меланин ва захира намудани маҳсулоти охирин – меланин дар пашм, суръати афзоиши пашм ва нишондиҳандаҳои физико – химиявии нахи пашм нишон доданд [9; 14].

Аз тарафи академик Алиев F.A. бо ҳамкоронашон омӯзиши таъсири омилҳои паратипикӣ ба фаъолнокии ферменти тирозиназа дар пӯст,

таносуби кератоз дар таркиби пашм, миқдори меланини пашм, миқдори тирозин, систин, гексозамин, нитроген ва сулфури пашм ва инчунин хусусиятҳои физикию механикии он дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ гузаронида шуда буд [10].

Чӣ тавре, ки маълум аст асоси коррелятсияро ҷанбаҳои гуногуни механизми генетикӣ (частпиши генҳо, плейотропия, гетерозигот) ва физиологӣ (хусусиятҳои вазифавии вариантҳои гуногуни генӣ) ташкил менамояд. Пайдо шудани коррелятсия дар натиҷаи частпиши генҳо эътироф карда нашудааст, вале алоқамандии алломатҳоро дар натиҷаи кори плейотропии генҳо асоснок кардан мумкин аст. Коррелятсияе, ки дар натиҷаи частпиши генҳо ҳосил мешавад, эҳтимол дар раванди гузаштани чиликшавӣ (кроссинговер) вайрон шавад. Дар ҳолати набудани кроссинговер ин гуна алоқамандиро аз таъсири плейотропии генҳо фарқ кардан душвор аст. Таъсири плейотропии генҳо хусусияти универсалӣ дорад: яъне ҳар як ген дар ин ё он муҳити физиологӣ, биологӣ ва ё генотипӣ афзалияти муайянни селективии худро дорад [67].

Алоқамандие, ки дар асоси таъсири плейотропии генҳо пайдо мешавад, бо устувории калони худ фарқ меқунад, лекин онҳо метавонанд вобаста аз қувваи плейотропии муҳити муайян тағйир ёбанд. Ин гуна натиҷаҳоро олимон ҳангоми омӯхтани тағйирёбии онтогенетикии таъсири плейотропии баъзе аз системаҳои генетикии гурӯҳи хун ва вазни зиндаи ҷавонаҳои зоти гӯштии италиявиӣ ба даст оварданд [80; 76].

Баръакс, дар гӯсфандони зоти куйбишевӣ коррелятсияи назаррасро байни нишондиҳандаҳои маҳсулоти пашмӣ ва аллелҳои гении локуси трансферин пайдо накарданд.

Фардҳои аз рӯи локуси гении идоракунандаи сафедаҳои полиморфи ва антигенҳои гетерозиготӣ бо ҳолати умумии гетерозиготии организм ҳамоҳангии хуб доранд. Асоси гетерозисро ҳолати гетерозиготии организм ташкил менамояд, ки он сатҳи баланди маҳсулнокии чорво ва устувори бо ҳаётро таъмин менамояд. Дар баробари ин, бисёраллелизм имконияти васеи дар популатсия пайдо шудани ҳолати гетерозиготии фардҳоро пайдо

намуда, гетерозиси дохилинамудиро таъмин менамояд, ки он бо ҳаёт ва эволютсияи популятсионии, аҳамияти калон дорад. Ҳайвоноти гетерозиготӣ дар давраи инкишофи ҷанинӣ, давраи аввали баъд аз таваллуд ва давраи калонсоли афзалиятҳои нодири худро доранд. Дар байни ҳукбачаҳои аз рӯи ғурӯҳи ҳунашон гетерозиготӣ наслҳои мурда таваллудшуда ва ё баъд аз таваллуд ҳалок шуда кам мебошад.

Дар натиҷаи гетерозис дар ҳукҳо ва ҳайвоноте, ки аз рӯи сифати гӯшт, вазнафзункуни, ғурӯҳи ҳун, трансферин ва гемоглобин гетерозиготӣ ҳастанд, хело ҳуб намоён мебошад [16].

Истифодаи самараноки нишондиҳандаҳо аз ҷумла ҳоста гирифтани чорворо дар ҳолатҳое баланд мебардоранд, ки онҳо ҳолатҳои гайримуқаррарӣ мебошанд: яъне, баҳо додан ба маҳсулнокии чорво вобаста ба ҷинс, синну сол ва дар ҳолате, ки яке аз нишондиҳандаҳо дараҷаи пасти ирсӣ доранд [44; 5].

Дар солҳои охир дар адабиётҳои соҳавӣ маълумот оиди истифода бурдани алоқамандӣ бо он аломатҳое, ки ба қуллӣ самараи интихобро баланд мебардоранд, хело кам вомехӯранд. Ҳатто дар ҳолатҳое, ки баҳо додан ба маҳсулнокии чорво вобаста ба ҷинс ва синну сол маҳдуд мебошад [95; 65]. Аз рӯи ақидаи Егоров Е. А. коррелятсия, ки дар натиҷаи часпиши генҳо пайдо мешавад, дар натиҷаи кроссинговер метавонад вайрон шавад [29].

Олимон дар асоси таҳлилҳои гузаронидай ҳуд муайян намуданд, ки коррелятсия байни таъсири ҷиддии кори генҳо ва локусҳои генӣ вуҷуд надорад. Онҳо ҷунин коррелятсияро байни ҳолати гетерозиготии гӯсфандон ва баъзе аломатҳо ба монанди вазни зиндаи баррачаҳо ҳангоми таваллуд, боло рафтани синну сол, ҷудо намудан аз модина, инчунин таъсири нишондиҳандаҳоро бо миқдори пашми тарошидашуда дар гӯсфандон муайян карда натавонистанд. Коэффиценти коррелятсия ва фарқият байни бузургии миёнаи арифметикӣ хело ноҷиз буда, сарҳади қабулшудаи ҳатогиро намегузарад ( $P>0,05$ ) [80].

Коррелятсияхое, ки дар асоси таъсири плейотропии генҳо пайдо мешавад, бо устуории нисбатан зиёди худ фарқ мекунад, вале онҳо метавонанд вобаста аз таъсири қувваи плейотропӣ дар маҳлули муайян тағиیر дода шаванд. Натиҷаи бадастовардаи олимон ба мо нишон медиҳад, ки назорат кардани тағиирёбии генетикии соҳтори зоти гӯсфандон ва ё популатсияи муайяни онҳо метавонад натиҷаҳои хуб диханд.

### **1.5. Тавсифномаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Зоти гӯсфандони сергӯшт, серпашм ва серравгани тоҷикӣ дар давоми солҳои 1947 – 1963 таҳти роҳбарии шодравон академик Алиев Фулом Алиевич ва дигарон дар Тоҷикистон оварид шудааст, ки ҳамчун комёбии бузурги селексионӣ дар соҳаи чорводории қишвар ба ҳисоб меравад. Барои оваридани ин зот муаллифон усули ҷуфтакунии мураккабро истифода намуда, аввал бо мешҳои ҳисорӣ қучқорҳои зоти сароҷӣ, сипас зоти линколниро гибрид намудаанд. Наслҳои бадастомада дар худ хусусиятҳои гӯшту равғаннокии зоти ҳисорӣ, серпашмии зоти сароҷи ва ҷиллонокии паҳми зоти линколниро таҷассум намуданд. Гӯсфандон сифатҳои хуби маҳсулнокии гӯшту равған, паҳми дарозу сафеди нимдурушт дошта, ба шароити ҷароғоҳи айлоқии нигоҳубин хеле мутобиқ мебошанд.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи аломатҳои танаву туш ва зудрасии худ шабеҳи гӯсфандони ҳисорианд: вазни зиндаи мешҳои калонсол 60 – 70кг, қучқорҳои наслдех 100 – 110кг, беҳтарини онҳо то 150 кг – ро ташкил медиҳанд. Вазни баррачаҳои наринаи навзод баъд аз таваллуд 5,0–5,5кг, баррачаҳои модинаи 4,5–5,0 кг, дар 4,5 моҳагӣ мутаносибан 40 – 45 ва 38 – 32 кг, яксолагӣ 65 – 70 ва 55 – 60 кг мебошанд. Вазни нисбатан баланди мешҳои зоти тоҷикӣ 143кг ва қучқорҳои наслдех 177 кг мебошанд. Ин гӯсфандон ҷисман зуд калон мешаванд. Баромади маҳсулоти гӯшту равған 55 то 62% – ро ташкил медиҳанд [38].

Дар онҳо маҳсулнокии гӯшту равған ба маҳсулнокии паҳм ҳамbastagии зич дорад. Миқдори паҳми баррачаҳои 4,5 моҳа 1,2 – 1,5 кг, миқдори паҳми

солонаи мешхө 2,9 – 3,5 кг қучқорҳои наслдех 4,0 – 5,0 кг баромади нахи тоза 68 – 72 % аст. Таркиби морфологии пашм: 75 – 81 % – тибит, бо ғафсии 20,5 – 25 мк, 17 – 21% – мӯйҳои миёна – 27,3 – 40,6 мк, ва 2,0 – 3,7 % мӯйҳои дағал ё қил 54,9 – 65,0 мк [9].

Баррачаҳои таваллудшудаи ин зот метавонанд бо рангҳои гуногун, яъне бо рангҳои сиёҳ, бӯр, сурх ва бӯри хира таваллуд шаванд. Хусусияти фарқунандаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз он иборат аст, ки дар синни 8 – 9 моҳагӣ дар (қариб 96%) пиёзакҳои пашми онҳо дар раванди синтези пигменти меланин қатъ мегардад ва пашми сафеди якранг ба сабзидан оғоз менамояд. Индекси пашм дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ хело баланд мебошад. Пӯсти гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз фасли сол тағиیر меёбад [38].

Таносуби пашм дар қучқорҳои зоти тоҷикӣ ба гӯсфандони зоти сераҷаи туркменӣ наздик мебошад. Дар фасли баҳор таркиби пашми гӯсфандони зоти сераҷа 73,4% аз тибит, 19,9 мӯйҳои миёна ва 6,7% мӯйҳои дағал ё қил иборат буда, индекси пашмаш 21,7% мебошад. Дар қучқорҳои зоти тоҷикӣ бошад, дар ин фасли сол таркиби пашмашон аз 74,9% тибит, 21,3% мӯйҳои миёна ва 3,7% мӯйҳои дағал ё қил иборат мебошад. Индекси пашм ба 32,8 баробар аст [38]. Академик Алиев F.A. ҳангоми баҳо додан ба пусти гӯсфандони зоти тоҷикӣ қайд карда буданд, ки пӯсти гӯсфандони ин зот ба пӯсти гӯсфандони зоти сераҷаи туркменӣ бо хусусиятҳои хоси пашмашон хело наздик мебошад. Аз рӯи нишондиҳандаҳои ғафсии пӯст 27% зиёд буда, аз рӯи мӯйҳои дағал ё қил таҳминан ду маротиба аз зоти сераҷа кам аст [8; 11].

Пашми ин гӯсфандон аз рӯи таркиби морфологӣ ва аз ҷиҳати ҷиллонокӣ ва қавигии нахҳо дар саноати қолинбоғӣ ва барои истеҳсоли рӯйпӯшҳои патдор, моҳути ғафси патдор ва дигар матоъҳои пашмин ба таври васеъ истифода мешавад. Ин хислатҳои хуби гӯсфандони зоти тоҷикиро ба инобат гирифта, қучқорҳои онҳоро бо мешҳои дигар зотҳо ҷуфтӣ мекунанд. Масалан ҷуфтикуни онҳо бо гӯсфандони зотҳои дигар дар Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон ва валояти Суғд гузаронида шуда буданд. Дар натиҷаи ин хел гибридкуниҳо ҷинс, зот ва авлодҳои

сермаҳсулро пайдо намуданд. Чунончи дар натиҷаи истифодаи қучқорҳои зоти тоҷикӣ бо мешҳои дуруштпашми қазоқӣ дар вилояти Оқмалаи Ҷумҳурии Қазоқистон зоти нави нимдуруштпашми дунбадори қазоқӣ, каргалӣ ва дегересӣ оғарида шуд, ки онҳо аз ҷиҳати миқдор ва сифати пашми қолинбоби сафед, гӯшту равғаннокӣ ба зоти тоҷикӣ баробаранд, ҳатто баъзеи онҳо аз ҷиҳати пашмнокӣ ва сифат нисбати зоти тоҷикӣ бартарӣ доранд [38].

Инчунин, дар совхози Шаҳристони ноҳияи Шаҳристон дар натиҷаи гибридкунии мешҳои маҳаллӣ ва гибриди онҳо бо зотҳои маҳинпашм ва истифодаи қучқорҳои зоти тоҷикӣ то гибриди фурӯбарии авлоди III, чинси шимолии гӯсфандони зоти тоҷикӣ оғарида шуда буд, ки ин гӯсфандон аз ҷиҳати гӯшту равғаннокӣ ва тароши пашми нимдурушти ҷиллонокӣ қолинбоб аз гӯсфандони зоти тоҷикӣ камӣ надоштанд. Дар натиҷаи насанҷидани ҳолати мутобиқшавии ин гӯсфандон ба шароити наъ, тамоми саршумори гӯсфандони зоти ҷойдорӣ ва chinси шимолии гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар давоми 3 – 4 сол (зиёда аз 120 ҳазор сар) талаф ёфтаанд [38].

Дар натиҷаи истифодаи қучқорҳои зоти тоҷикӣ барои баланд бардоштани миқдор ва сифати пашми гӯсфандони зоти ҷойдорӣ дар ҳочагиҳои шимоли ҷумҳурӣ ва минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон дар авлоди дуюми гибридҳо хислатҳои пашмнокӣ ва сергӯшту серравғани гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва ба шароити ҷароғоҳ мутобиқ будани гӯсфандони дуруштпашми маҳаллӣ хуб таҷассум ёфт. Гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ки сергӯшт, серравған ва серпашм мебошад, дар корҳои селексионӣ ва натиҷаҳои илмии асосноккардашуда ба таври васеъ истифода карда шаванд. Дар оянда барои беҳтар намуда сифати гӯшт саршумори онҳоро зиёд намудан зарур аст. Гузаронидани корҳои селексионӣ дар дохили зот ва бо зотҳои дигар натиҷаҳои хуб медиҳанд.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо маҳсулнокии гӯшту равған аз дигар зотҳо фарқ мекунанд. Баромади гӯшти холис аз 55 то 62%. Ҷойгиришавии гӯшт дар бадан мармармонанд, яъне як қабат гӯшт ва як қабат равған мебошад. Ин гӯсфандон қобилияти баланди дар думба захира кардани миқдори

зиёди равганро доранд. Дар чорвои калонсол вазни миёнаи думба 10 – 12 кг ва дар гӯсфандони дар шароити пурбаҳо хӯронидашуда то 30 – 40 кг мерасад.

Ранги пашми бадани баррачаҳои ин зот ҳангоми аз модина таваллуд шудан гуногун, яъне аз сиёҳи хира то сурхи равшан мешаванд. Баъд аз якчанд рӯзи таваллуд синтези пигменти пашм суст шуда, раванди оҳиста – оҳиста сафедшавии пашм оғоз мегардад ва дар синни 4,5 – 5,0 моҳагӣ пурра сафед мешавад. Пашми сар ва пойҳо аз таваллуд то марги биологӣ бе тағиیر боқӣ мемонад [38].

Бояд қайд кард, ки баъд аз соли 1990 аз сабаби ҳодисаҳои маълуми солҳои 90 – ум дар дохили кишварамон ва якбора талабот ба пашми табии кам шудан нишондиҳандаҳои зоти ин гӯсфандон ва маҳсулнокии он якбора паст шуд. Саршумор аз 130 ҳазор ба 3,5 ҳазор сар омада расид. Бояд қайд кард, ки ин гӯсфандон дар давоми сол танҳо дар ҷароғоҳҳо парвариш карда мешаванд. Дар 25 – 30 соли охир ҳосилнокии ҷароғоҳҳои зимистона ниҳоят ба дараҷаи паст (3,5 – 4,0 с/га) омада расидааст.

**Ҷадвали 3. - Таносуби тағиир ёфтани вазни зинда дар шаҷараи гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз синну сол ва ҷинси чорво (аз рӯи натиҷаҳои Эргашев Д.)**

Синну соли чорво то ба балогат расидан	Ҷинс	Шаҷара (ва ё ба истилоҳ линия)				
		Саршумор	I	IV	VIII	X
Баъд аз таваллуд	Нарина	68	5,5	5,6	4,7	4,6
	Модина	63	4,3	3,9	4,3	4,2
5,0 – 5,5 моҳа	Нарина	75	34,9	34,6	34,5	34,4
	Модина	73	32,5	30,9	30,6	30,2
Калонсол	Қучқор	44	70,5	65,5	65,1	68,1
	Меш	35	56,8	56,0	55,7	57,2

Ҳосилнокии чарогоҳҳои тобистона бошад, то ба 16 – 18 с/га мерасад. Дар 1га чарогоҳ дар давоми сол ба ҳисоби миёна 4 сар чорво рост меояд. Гарчанде, ки барномаҳои гуногуни хориҷӣ ва дохилий дар самти беҳтар намудани чарогоҳҳо амалӣ гардида бошанд ҳам, вале бо натиҷаҳои назаррас ноил нашуданд. Тағийрёбии вазни зиндаи чорвоҳои ин линия вобаста аз синну сол ва ҷинсашон зери омӯзиш қарор дода шуда буд.

Ҳолатҳои обективӣ ва субективиро ба назар гирифта, дар ҳочагиҳои зотпарварӣ корҳои зоотехникий ба таври ҷавобгӯ ба талаботи селексионӣ гузаронида нашуда истодааст. Дар ҳочагии ба номи С. Шерназаров аз тарафи кормандони Пажӯҳишгоҳи ҷорӯдории Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон ба типҳо ҷудо намудани ин зот гузаронида шудааст. Ҳоло дар ҳочагӣ 5 авлод ва ё ба истилоҳ шаҳараҳо (I, IV, V, VIII, ва X) ҷудо карда шудааст.

**Ҷадвали 4. – Микдори пашми тарошидашудаи гӯсфандони зоти тоҷикий вобаста аз ҷинс ва синну сол дар фасли баҳор (аз рӯи натиҷаҳои Эргашев Д.)**

Гурӯҳи чорвои синну солаш гуногун	Саршумори чорво	Микдори пашми ношуста кг, аз як сар
Мешҳо	95	1,95
Қучқорҳои наслдиҳанда	72	2,41
Баррачаҳои модинаи 1 – сола	87	1,82
Баррачаҳои наринаи 1 – сола	62	2,3
Баррачаҳои модинаи 6 – моҳа	56	0,91
Баррачаҳои наринаи 6 – моҳа	58	0,95

*Эзоҳ: пашми баррачаҳои модина ва наринаи 6 – моҳа аз рӯи талаботи таҷрибаҳои гузаронидашуда тарошида шудаанд. Дигар чорвоҳо дар 1 – сол як маротиба тароши пашм иҷро карда мешаванд. Дар таркиби пашми баҳорӣ тибрит 75 – 80% – ро ташкил намуда, дарозии пашм 18 – 20 см буд.*

Натиҷаҳои бадастомада дар ҷадвали 3 оварда шудааст. Дар давраи зимистон гӯсфандон бо ҳӯроки иловагӣ 50 – 60%, талаботи чорво, яъне 0,5

– 0,7 кг, ки аз хошоки дурушт ва 150 – 200 кг қунчора иборат аст, таъмин карда мешавад. Аз ҳамин сабаб, дар давраи зимистон (150 – 160 рӯз) мешҳо то 15% вазни зиндаашонро гум мекунанд.

Ҳар як линия дорои хусусияти хос мебошад: яъне: линияи I – ҳайвоноти калончусса, моил ба захира намудани равған, пашми нисбатан дурушт доранд; линияи IV – пашми зич доранд, андозаи баданашон миёна; линияи V – нест, линияи VIII – пашми дароз ва дунбаи калон доранд; линияи X – ранги пашмашон тамоман сафед бо хусусияти сергӯшту серравған ва серпашмии худ фарқ мекунанд.

Дар солҳои охир, бо назардошти вазъи мушкили иқтисодӣ, гӯсфандони ҳамаи зотҳоро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон як маротиба пашмашро дар моҳҳои апрел ё май метарошанд. Аз сабаби пурра таъмин набудан аз ҳӯроки серғизо инкишофи пашм низ суст шудааст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, гӯсфандони зоти тоҷикӣ метавонанд пашми хушсифат диханд. Ҳоло бо мақсади нигоҳ доштани генофонди гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз тарафи мутахассисони Пажӯҳишгоҳи чорводории АИҚТ ва кормандони хочагӣ ҷуфтакунии байни линияҳо ва зотҳои дигар гузаронида шуда истодааст. Саршумори зоти тозаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ сол то сол кам шуда, саршумори онҳо дар хочагиҳои маҳсусгардонидашуда то 1000 сар омада расидааст, ки ин метавонад ба нешшавии зот оварда расонад.

Ҳамин тариқ аз рӯи натиҷаҳои адабиётҳои истифодашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки яке аз мушкилиҳои рӯзмарра дар илми ҳозираи чорводорӣ ин то ҳол номукаммал будани усулҳои баҳодиҳии ҳолати функционалии организими ҳайвонот дар давраи инкишофи онтогенетикӣ, яъне пешғӯйӣ намудани маҳсулнокии ояндаи чорво ва пурра мутобиқат кардан ё накардани он ба меъёрҳои талаботии зот мебошад.

Намудҳои гуногуни маҳсулнокии чорво, аз ҷумла маҳсулнокии шир, гӯшт, миқдори пашм, сифати пӯст ва ғайра дар зери таъсири ҷараёнҳои физиологию биохимиявӣ қарор гирифтааст. Бо мақсади беҳтар намудани алломатҳои фоидаовари хочагӣ истифода бурдани селексияи анъанавӣ, на ҳама вақт натиҷаи дилҳоҳ медиҳад. Дар замони муосир яке аз омилҳои

муҳим, ин коркард ва ҷорӣ намудани тестҳои самаранок дар асоси дастовардҳои илми биология мебошад. Дастовардҳои биология имкон медиҳад, ки маҳсулнокии ояндаи ҷорво пешгӯйӣ ва ҳатто идорашаванда гардонида шавад. Аз ҳамин сабаб, дар шароити ҳозира натиҷаҳои дақиқ оид ба ташаккулёбии омилҳои физиологию биохимиявӣ дар самти омӯзиши хун ва алоқамандии он бо маҳсулнокии ҷорво нақши ҳалкунанда мебозанд. Тағйирёбии омилҳои физиологӣ, аз ҷумла миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни ҷорво вобаста аз синну сол ба маҳсулнокии он таъсири назарраси худро мерасонанд.

Олимон ҳангоми таҳқиқотҳои худ муайян намуданд, ки дар байнни миқдори сафедаҳои полиморфии таркиби зардоби хун ва баъзе аз алломатҳои аз нигоҳи ҳоҷагӣ ғоидаовар алоқамандии (коррелятсия) муайяни мусбӣ мавҷуд мебошад. Аз таҳлили адабиётҳо маълум гашт, ки эҳтимолияти истифода бурдан ва пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии ҷорворо дар системаи полиморфии сафедаҳои таркиби хун, ба монанди трансферин, гемоглобин, албуминҳо ва инчунин ферменти амилаза имконпазир мебошад.

Муайян карда шудааст, ки дар гурӯҳи дигари ҳайвонот, ки зери омӯзиш қарор гирифта буданд, коррелятсия ҳусусияти дигарро дорад. Аз ҳамин сабаб, ин натиҷаҳо бояд дар корҳои селексионӣ дар рама ва ё подаи ҷорвоҳое гузаронида шаванд, ки онҳо пешакӣ мавриди омӯзиши биохимиявӣ қарор гирифта буданд.

Аз натиҷаҳои таҳлили адабиёти соҳавӣ маълум аст, ки эҳтимол системаи полиморфии сафедаҳои таркиби хун, аз ҷумла трансферин, гемоглобин, албуминҳо ва ферменти амилаза бо мақсади муайян намудани маҳсулнокии ҷорво ва баҳо додан ба дараҷаи хешутабории онҳо истифода бурда шаванд.

## **БОБИ П. МАВОД ВА УСУЛҲОИ ОМӮЗИШ**

### **2.1. Усулҳои омӯзиши ҷанбаҳои биохимиявии зардobi хуни чорво**

Таҷрибаҳо дар гӯсфандони зоти сергӯшту серравған ва серпаши тоҷикӣ дар ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназарови ноҳияи Ҳурӯсони вилояти Ҳатлон гузаронида шудаанд. Ҷанбаҳои биохимиявӣ бо истифода аз усулҳои муосири биохимиявӣ дар озмоишгоҳи клиникии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологии Академияи илмҳои тиббӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳочагии зотпарварии ба номи Сафар Шерназарови ноҳияи Ҳурӯсони вилояти Ҳатлон дар ҳамкорӣ бо кормандони ин муассиса ва кормандони кафедраи биохимияи ДМТ гузаронида шудааст.

Барои муайян намудани шаклҳои трансферин, гемоглобин ва миқдори умумии сафедаҳо усулҳои навтаринро истифода бурдем. Барои таҷриба аз саршумори гӯсфандони ба мо пешниҳодшуда гурӯҳҳое соҳтем, ки аз ҳамдигар аз рӯи сифати маҳсулнокии гӯшти ва пашибӣ ба қуллӣ фарқ мекарданд. Ҳун азраги гардани гӯсфанди ҳар як гурӯҳи ҷудокардашуда гирифта шуд. Барои ташхис ҳун вобаста ба сину сол – дар вақти таваллуд ва аз 1 то 18 моҳагӣ гирифта шудааст.

Миқдори умумии сафедаҳои зардobi хуни гӯсфандони зери ташхис қарор гирифта гуногун буданд. Аз ин лиҳоз, ҷанбаҳои биохимиявии сафедаҳои системаи полиморфии таркиби зардobi хун ва ферменти фосфотазаи ишқорӣ, барои пешѓӯйӣ намудани маҳсулнокии ояндаи чорво, ки бо ин аломатҳо алоқаманд буданд, омӯхта шудаанд. Мо фарқияти синну соли чорворо вобаста аз нишондиҳандаҳои биохимиявӣ дар наслҳои қучқорҳои наслдиҳанда ва мешҳои зоти тоҷикӣ муайян намудем. Миқдори умумии сафедаҳо бо истифода аз усули колориметрӣ муайян намудем. Ташхисҳои биохимиявии зардobi хун дар дастгоҳи фотометрии биохимиявии истеҳсоли Амрико бо гузаронидани истилоҳи модификатсионии тамғаи «Stat Fax 1904+R» ва ФЭК амалий гардонида шуд.

Дар шароити клиникӣ таркиби умумии сафедаҳои зардоби хунро бо роҳи ба ҳиссаҳои (фраксияҳо) алоҳида чудо намудан ва истифода бурдан аз усули электрофорез амалӣ менамоянд. Ҷараёни кори электрофорез ба он асос ёфтааст, ки дар зери таъсири майдони электрикӣ мақромолекулаҳои сафеда вобаста аз заряди умумӣ ва массаашон ба самти катод ё анод майл мекунад.

Электрофорезро дар гел гузаронидем, ки дар он ҷо суръати ҳаракати молекула аз массаи молекула вобаста аст. Барои муайян намудани ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафеда гел бо рангқунандай «Гимза» ранг карда шуд. Компонентҳои рангкардашудаи сафеда мавқеи ҷойгиршавии ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаро нишон доданд. Сафедаҳо дар муҳити ишқорӣ бо сулфати мис ба реаксия дохил шуда, дар натиҷа бо ионҳои мис пайвастагии комплексии рангаш бунафшро ҳосил мекунанд (реаксияи Биурет), ки шиддатнокии ранг ба миқдори (ғализият) сафеда мутаносиби роста аст. Таҷриба: 5мл реактиви биурет ва 0,1мл зардоби хун. 5 мл реактиви биурет ва 0,1 мл оби муқаттар ҳардуи найчашишаҳоро дар ҳарорати хона 20 – 25°C дар муддати 30 дақиқа гузошта, сипас зичии оптикий маҳлули таҷрибавиро ба муқобили санчиш дар асбоби фотоэлектролориметр (ФЭК) ҷен намудем. Кювета барои 1см, дарозии мавҷаш 540нм (мавҷи сабз). Миқдори (ғализият) сафедаро (С) бо ҳисоби г/л аз рӯи формулаи додашуда ҳисоб кардем:

$$C = \frac{E_{taq}}{E_{ct}} \times 70$$

С – миқдори (ғализият) сафеда

$E_{taq}$  – экстинсияи (зичии оптикий) маҳлули таҷрибавӣ:

$E_{ct}$  – экстинсияи маҳлули стандартӣ:

70 – миқдори (ғализият) сафедаи стандартӣ (г/л)  $N= 65 - 80$ г/л

Новобаста аз намуди электрофорез, ҳиссаҳои (фраксияҳои) асосии албумин ва глобулинҳои ҷудокардашуда дар ҷорвоҳои зери омӯзиш қароргирифта доимо тағиیر ёфта меистанд. Таносуби онҳо асосан вобаста

аз давраи инкишофи онтогенетикии фард дар давраҳои гуногуни онтогенез тағиیر меёбад. Намунаи муайян кардани миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хун дар ҷадвали 5 пешниҳод карда шудааст. Электрофарезро дар муҳити гели агарозаи 1,2% бо илова намудани 0,25 М буфери веронал – медиалии pH = 8,6 ва қувваи иониаш 0,1 гузаронида шуд.

**Ҷадвали 5. – Намунаи муайян кардани миқдори умумии сафедаҳо дар таркиби зардоби хун**

Найчашиша	Махлули стандартии сафеда, мл	Махлули физиологии NaCl, мл	Концентратсияи сафеда, г/л
1	0,4	0,6	40,1
2	0,5	0,5	50,6
3	0,6	0,4	60,5
4	0,7	0,3	70,5
5	0,8	0,2	80,9
6	0,9	0,1	90,5
7	1,0	0,1	10,8

Миқдори умумии сафедаҳоро бо истифода аз усули Биурети ва реагентҳои фирмаи «Эколаб» (Москва) амалӣ намудем. Моҳияти ин усул дар он аст, ки миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун маҳлули ишқориро ҳис намуда, бо сулфати мис пайвастагӣ ҳосил намуда ранги қабуди бунафшро мегирад.

**Муайян кардани фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ.** Фаъолнокии фосфатазаи ишқориро бо усули кинетикии оптимизатсияшуда бо истифода аз реагентҳои фирмаи «Витал» (Санкт – Петербург) ба анҷом расонидем. Фосфатазаҳо ё гидролазаҳои фосформоно ва фосфодиэфирҳо – ферментҳое мебошанд, ки боқимондаи кислотаи фосфатро аз пайвастагиҳои органикии эфирӣ ҷудо мекунанд. Фосфодиэстеразаҳо, ҳамчун фосфотрансферазаҳои эфирҳои озод, кислотаи фосфатро гидролиз

мекунанд. Вобаста ба рН, фосфатазаҳои турш ва ишқориро фарқ мекунанд. Фосфатазаи ишқорӣ (фосфомоноэстеразаҳои I, фосфатазаи ишқорӣ) субстратро ҳангоми рН оптимум 10,0 будан гидролиз менамояд. Фосфатазаи ишқорӣ дар ҳамаи бофтаҳои организми ҳайвон, бофтаи устухонӣ, паренхима ва девори маҷроҳҳои ҷигар, дар қисмҳои проксималии найчаҳои каҷу килеби гурдаҳо гадудҳои простата ва шир дар ҳуҷайраҳои луобии руда, пласента мавҷуд аст. Намудҳои фосфатазаи ишқорӣ ҷигарӣ, устухонӣ, рудавӣ, пласентарӣ, холесистӣ ва дигарҳоро фарқ мекунанд. Дар меъёر мувоғиқи маълумотҳои З.Б. Токарский ва Г.В.Чернова дар зардоби хун фосфатазаи ишқорӣ муайян карда шудааст, ки дар фардҳои болиғ танҳо ба ҳаракати  $\alpha$  – глобулинҳо мувоғиқ аст.

Фосфатазаи ишқорӣ дар буфери ( $\text{pH}=10$ ) глисинӣ таҷзияи 4 – нитрофенилфосфатро бо ҳосил қардани 4 нитрофенол ва фосфат таҷзия менамояд. Ченаки фаъолнокии фермент миқдори озодшудаи 4 – нитрофенол мебошад. Маводи химиявӣ (аз рӯйхати НТҚ «Анализ – X») аз чунин давраҳо: а) субстрати 4 – нитрофенилфосфат 0,92 мол/л, 2 – шиша; б) буфери глисинӣ – 1 шиша; в) маҳлули стандартӣ, 4 – нитрофенол, 2,4мол/л 1 – шиша; г) маводи химиявии ёрирасон ва маҳлули ингибитор (ба таркиби рӯйхат доҳил нест) иборат мебошад. Дорои шишаи 1 – ро бо реактиваш ба 10 мл оби муқаттар ҳал мекунанд. Устувории маҳлули 1 (субстрат): 1 – моҳ дар ҳарорати –  $20^{\circ}\text{C}$ , 5 рӯз ҳангоми  $5^{\circ}\text{C}$  5 соат дар ҳарорати 5 –  $25^{\circ}\text{C}$  дар торикий нигоҳ медоранд. Ҷараёни таҳлил дарозии мавчи 405 нм, кювета 1см, ҳарорати  $37^{\circ}\text{C}$  гузаронида шудааст. Концентратсияи фосфатазаи ишқориро аз рӯи формулаи зерин (мккат/л = 56,100. ДА (405 нм); 59, 389.ДА (410 нм) 72,796. ДА (420 нм); 103, 174 ДА (430 нм) ҳисоб карда шуд. Мавҷуд будани миқдор ва сатҳи глобулинҳо дар намунаҳои ташхисшаванда бо истифода аз усули пешниҳод намуда аз электрофарез амалӣ намудем [21].

**Муайян қардани гемоглобин дар таркиби хун.** Муайян қардани концентратсияи гемоглобин бо ёрии гемоанализатор яке аз усулҳои фотометрӣ, пипеткавӣ гузаронида шуд. Воҳиди ифодакунандай концентратсияи

гемоглобинро бо г/л муайян намудем. Бо ин мақсад асбобҳои зерин: а) фотометр (автоматӣ) спектрофотометр ё гемоглобинометр; б) пипетка барои 0,02 мл; в) колбаи ченакдор барои 1,0 л истифода бурда шудаанд. Ҷараёни муайянкунӣ 0,02 мл хун (капиляри Сали) ба 5,0 мл маҳлули трансформиявӣ (ба 251 маротиба ҳалкардашуда) хубтар омехта карда, дар ҳарорати 25 °C – и озмоишгоҳ ба мауддати 10 дақиқа нигоҳ доштем. Баъд дар фотоэлектроколориметри (ФЭК) дарозии мавҷаш 500 – 600 нм дарозии мавҷи сабз дар кюветаи гафсии қабаташ 1 см нисбат ба ченаки озод дошта чен кардем.

Санчиши озод – маҳлули тарансформиявӣ ё об. Маҳлули стандартиро дар ҳамон шароити монанди таҷриба чен кардем. Ҳисоб кардани микдори гемоглобин аз рӯи ҷадвали калибраторӣ, ки аз маҳлули стандартии гемоглобини сианид сохта шудааст, амалӣ намудем ва онро мувофиқи чунин формула муайян кардем:

$$Hb = \frac{E_{taq}}{E_{ct}} \cdot K \cdot 0,01 \text{ (г/л)}$$

Дар ин ҷо  $E_{taq}$  – экстинсияи санчиши таҷрибавӣ.  $E_{ct}$  – экстинсияи маҳлули стандартӣ;  $K$  – коэффициенти хуни ҳалкардашуда; 0,01 – коэффициенти ҳисоб ба мг% дар г/л. Сохтани ҷадвали калибраториро бо маҳлули стандартӣ ва ҷадвали зерин истифода бурда соҳтем.

#### **Ҷадвали 6. – Сохтани ҷадвали калибраторӣ аз маҳлули стандартӣ**

Маҳлули стандартӣ, мл	Маҳлули тағйирёбанд, мл	Концентратсияи гемоглобини хун, г/л
-	6	Санчиши озод
2	4	50
4	2	100
6	-	150

**Муаянкуни шаклҳои трансферини таркиби зардоби хун.** Бо истифода аз усули электрофарез шаклҳои трансферини таркиби зардоби хунро муайян намудем. Моҳияти ин усул дар он аст, ки дар трансферини маҳлули

озмоиши мавҷуда пайвастагии комплексии иммуние ҳосил менамоянд, ки бо антигенҳои муайян мувофиқат мекунанд. Дар натиҷа, маҳлули хирае ҳосил мешавад, ки зичи оптикаи он бо асбоби фотометрӣ чен карда мешавад. Барои муайян намудани фаъолнокии трансферин аз реагентҳои фирмаи «Витал» (Санкт – Петербург) истифода бурдем. Концентратсияи трансфериро аз рӯи хати қаҷи ҳосилшуда баҳо додем.

**Муайян кардани микдори пешалбумин ва посталбумин дар таркиби зардоби хун (реаксияи бромкизоли сабз).** Ҳангоми таъсири ҳамдигарии албуминҳо бо бромкизоли сабз (БКЗ) дар муҳити турши суст бо иштироки детергенткомплекси ранг шудаи сабз ҳосил мешавад, ки шидатнокии ранги он ба микдори албуминҳо мутаносиби рост мебошад. Бинобар ин, реаксияи зерини микдори албуминҳоро дар таркиби зардоби хун гузаронидем. Реактивҳо: 1) кислотаи сирко, 1 мол/л. Дар колбаи ҷенакдори ҳаҷмаш 1л 60 мл кислотаи сиркоро ҷойгир намуда, ҳаҷми онро бо оби муқаттар то ҷенак мерасонанд. 2) гидрооксиди натрий ( $\text{NaOH}$ ) 1 мол/л (4 г) – ро ба 100мл оби муқаттар ҳал мекунанд; 3) буфери атсетат, 0,05 мол/л,  $\text{pH}$  4,2 бо иловай детергент 0,85 полигидроси – этиленлаури эфирро дар 200 мл оби муқаттар ҳал мекунанд ва ба он 50 мл 1 мол/л маҳлули кислотаи сирко иловай мекунанд, 13,2м мол/л маҳлули гидрооксиди натрий ва онро то ҳаҷми 1л об муқаттар мерасонанд. Онҳоро омехта карда,  $\text{pH}$  – ро тафтиш мекунанд. Реактив барои нигоҳ доштан дар яхdon устувор аст; 4) индикатори бромкезоли сабз дар об ҳалшаванда 1,2 мол/л. 0,425 бромкезоли сабзро дар 200 – 300 мл оби муқаттар ҳал мекунанд. Дар колбаи ҷенакдор ба 500 мл ҳаҷмро то нишона мерасонанд. Мавод барои нигоҳ доштан дар зарфи шишагини сиёҳ дар яхdon устувор аст; 5) маҳлули кории БЕЗ дар буфери атсетат дар колбаи ҷенаки ҳаҷмаш 1,85 мл 1,2 мкмол/л маҳлули БКЗ ҷойгир карда, то нишонаи буфер атсетат бо детергент мерасонанд. Дар яхdon нигоҳ доштани маҳлул дар зарфи шишагини сиёҳ устувор аст; 6) маҳлули албуминҳои асосии 100 г/л. Барои истифода дар маҳлул 10% албумини пласентариро истифода бурдан мумкин аст.

Барои муайян кардани албуминҳо ба найчашиша 0,01мл зардоби хун ё 0,1мл зардоби 9 г/л 10 маротиба ҳалшударо дар NaCl ҷойгир карда, пурра омехта мекунанд, ки кафк ҳосил нашавад онро бо 4 мл маҳлули кории БКЗ дар буфери атсетат омехта мекунанд. Баъди 1–5 дақиқа адсорбсияи (ҷабидашавии) маҳлулро дар фотометри биохимиявӣ ё дар спектрофотометр дар дарозии мавчи 630 – 690 нм дар кюветаи гафсиаш 1 см чен мекунанд. Ранг дар давоми 8 соат устувор аст. Ҳисобро аз рӯи хати қафи калибраторӣ муайян мекунанд. Маҳлулҳои калибраториро монанди таҷрибавӣ кор карда, аммо ба ҷойи зардоб 0,01 мл (ё 0, мл маҳлули даҳкарата ҳалшуда) ҳисоб мекунанд. Хати калибратории қаҷро то концентратсияи 60 г/л мерасонанд. Дар зардоби хун меъёри албумин ба 35 – 50 г/л баробар аст.

Инкишоф, афзоиш ва маҳсулнокии пашми гӯсфандони зери озмӯзиш қарордоштаро бо истифода аз усулҳои умумии қабулшудаи зоотехникӣ ба анҷом расонидем. Барои омӯхтани таъсири генотипи қучкорҳои наслдиҳанда ба маҳсулнокӣ ва сифати пашми гӯсфандон ва баҳо додан ба сифати қучкорҳои наслдиҳанда мувоғики наслашон аз усулҳои умумии зоотехникии қабулшуда истифода бурдем. Натиҷаҳои рақамии бадастомадаро зери коркарди математикӣ бо назардошти бузургии ҳатогии миёна бо ( $p \pm Sp$ ), қарор додем. Коркарди биометриро дар компьютер бо истифода аз барномаи Exel ва БИОСТАТ амалӣ намудем.

## **2.2. Тавсифи ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназарови ноҳияи Ҳурсони вилояти Ҳатлон**

Ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров дар минтақаи Обикиики қисми ҷанубу шарқии ноҳияи Ҳурсони вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 0,9 ҳазор  $\text{km}^2$  ҷой гирифтааст. Ҳудуди ноҳияро талу пуштаҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ ташкил менамояд. Маркази маъмурии ноҳия дар шаҳраки Обикиик ҷой гирифтааст. Иқлими ноҳияро бодҳои континенталий ташкил медиҳанд. Қисми зиёди заминҳои мавҷудаи ноҳияро минтақаҳои лалмӣ ташкил намуда, бо киши растаниҳои ҳӯшадор,

растаниҳои техникий ва хӯроки чорво фаро гирифта шудааст. Хоки ин минтақа муқаррарӣ буда, ба гурӯҳи хокҳои хокистарранги вазнин дохил мешавад.

Як қисми ҳудуди хочагии ба номи С. Шерназаров (1651га) ҳамчун чарогоҳҳои зимистона истифода бурда мешавад, дар қисми дигари он (1940 га) растаниҳои хӯшадор (гандум ва ҷав) кишт карда шуда, 332 га – и он ҳамчун мавзеи дарави алафҳои табиӣ истифода бурда мешавад. Таркиби растаниҳое, ки чарогоҳҳоро фаро гирифтаанд, асосан аз оилаи растаниҳои эфемерии хӯшадори таркибашон ғуногун, ки қисми зиёди онҳоро ташкил мекунанд, иборат мебошанд [28].

Ин минтақа дар баландии 780 – 860 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифтааст. Шароити обу ҳаво ҳушки субтропикӣ буда, бо ҳусусиятҳои алоҳидаи худ аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад: тобистони гарми ҳушк, дар тӯли 5 – моҳ аз июн то октябр давом карда борон намеборад. Моҳҳои аз ҳама гармтарин июл ва август мебошад. Ҳарорати миёнаи гарми дар моҳи июл ба ҳисоби миёна 27 – 30<sup>0</sup>C ва ҳарорати баландтарин 40 – 43<sup>0</sup>C мебошад. Ҳарорати миёнаи хок 36<sup>0</sup>C ва ҳарорати баландтарин то 40 – 43<sup>0</sup>C мешавад. Зимистон нисбатан гарм буда, барф кам меборад ва рӯзҳои офтобӣ хело зиёд мебошад. Ҳарорати паст ва яхбандӣ дар ин фасл асосан шабона ва субҳгоҳон ба қайд гирифта шудааст. Рӯзона асосан ҳарорат мусбӣ буда, метавонад то 15 – 18<sup>0</sup>C расад. Охирин ҳуникиҳои фасли баҳор барои ин минтақа дар охирҳои моҳи март ба қайд гирифта шудааст. Аввалин ҳуникиҳои фасли тирамоҳ дар нимаи дуюми моҳи октябр фаро мерасад; дар маҷмӯъ дар ин давра рӯзҳои гарм аз 210 то 235 рӯз давом мекунад. Микдори миёнаи боришот дар як сол аз 250 – 400 мм зиёд намешавад. Дар давоми сол боришот номунтазам буда, микдори зиёдтарини он дар моҳҳои март – апрел рост омада, дар баъзе рӯзҳо то 30 – 40 мм ва дар баъзе ҳолатҳо то 90 мм боришот мешавад. Шароити агроклими хочагӣ ба минтақаи лалмии боришоташ кам мансуб мебошад. Дар тобистон қариб ки тамоман боришот ба назар намерасад. Зимистон бошад, боришот асосан дар шакли барфи тар меборад. Барфи борида зуд об шуда, қариб ки рӯи заминро

намепӯшонад. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки дар фасли зимиston дар рӯзҳои бебориш дар талу теппаҳо рамаро ҷаронанд. Дар баъзе ҳолатҳо дар фасли зимиston (январ – март) шамоли хунуки артиқӣ вазида, ҳарорати ҳаво то –  $-25^{\circ}\text{C}$  хунук мешавад. Гӯсфандон дар давоми сол дар ҷароғоҳо парвариш карда мешаванд. Дар фасли тобистон (аз моҳи июн то сентябр) гӯсфандон ба минтақаҳои ҷароғоҳи кӯҳии қишиварамон, асосан ба дараи Ромити шаҳри Ваҳдат ва ҷароғоҳои тобистонаи ноҳияи Рашт парвариш карда мешаванд. Ин минтақаҳо дар баландии 2200 – 3000 м аз сатҳи баҳр ҷой гирифта, аз алафҳои гуногуни серғизо бой мебошанд. Дар фасли зимиston дар ҷароғоҳои зимиstonаи ҳудуди ноҳия парвариш карда мешаванд (расми 1).



**Расми 1. Гурӯҳи қучкорҳои наслдиҳанда**

## **БОБИ III. НАТИЧАИ ТАҲҚИҚОТ**

**3.1. Омӯзиши нишондиҳандаҳои системаи полиморфии сафедаҳои зардobi хун ва алоқамандии онҳо бо баъзе аз аломатҳои миқдорӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Хун дар раванди мубодилаи моддаҳо, равандҳои физиологӣ дар организм нақши ҳалкунандаро ичро менамояд. Дар давоми ҳаёти ҳайвонот нишондиҳандаҳои сифатии сафедаҳои таркиби хуни он тағиیر ёфта меистанд. Ба таври муқаммал омӯхтани ҷараёни мубодилаи модда ва тағииротҳои физиологӣ дар организм ва равон намудани он ба як самти муайян бе донистани ҳаматарафаи ҳусусиятҳои миқдори умумии сафедаҳои зардobi хун, имконнопазир мебошад.

Бо назардошти ҳамаи ин, дар назди худ вазифа гузоштем, ки омилҳои физиологиию биохимиявиро дар зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ, дақиқтар бо истифода аз асбобҳои навтарин, зери омӯзиш қарор дихем. Инчунин муайян намоем, ки алоқамандӣ байни нишондиҳандаҳои баъзе аз системаи полиморфии сафедаҳои зардobi хун ва аломатҳои миқдории маҳсулнокии чорво чӣ гуна мебошад.

Натиҷаҳои нисбатан навро ҳангоми гузаронидани корҳои таҳқиқоти оид ба муайян намудани миқдори умумии сафедаҳои зардobi хуни баррачаҳои навзоди зери омӯзиш қароргирифта ба даст овардем. Миқдори умумии сафедаҳо дар зардobi хуни баррачаҳои навзоди генотип гуногунбударо (генотип онҳоро аз рӯи ранги пашми сар ва пойҳо) муайян намудем. Бояд қайд намуд, ки ранги пашми сар ва пойҳо дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар давоми онтогенез доимӣ буда, тағиир намеёбад ва он ҳамчун иникоскунандаи генотипи чорво истифода бурда мешавад. Тағиирёбии бузургии ин нишондиҳандаҳои бадастомада аз шумораи баррачаҳои таваллудкардаи мешҳо, ба қадом гурӯҳ дохил шудани ин баррачаҳо ва ранги пашмашон вобаста набуд. Натиҷаҳо оид ба миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардobi хуни

гүсфандони зоти точикӣ вобаста аз ҷинс ва синну сол дар ҷадвали 7 пешниҳод карда шудаанд.

**Ҷадвали 7. – Микдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) зардоби хуни гүсфандони зоти точикӣ вобаста аз ҷинс, зичи ва ранги пашм ( $M \pm m$ ) микдори ҳайвонҳои озмоиши N=13-17**

Гурӯҳи ҳайвоноти озмоиши	n	Микдори сафедаҳо дар таркиби зардоби хун, г/л		
		Микдори умумии сафедаҳо	Албуминҳо	Глобулинҳо
<b>Вобаста аз ҷинс ва зичии пашм</b>				
Қучқорҳои зичпашм	15	65,79±2,16	29,43±2,10	36,81±2,03
Қучқорҳои тунукпашм	17	66,50±2,21	30,10±2,12	38,86±2,06
Қучқорҳои ниммаҳинпашм	14	65,89±2,14	32,40±2,13	34,87±2,04
<b>Вобаста аз ранги пашми баррачаҳо</b>				
<b>Ранги пашми сари баррачаҳои нарина</b>				
Сафед	13	67,22±2,13	29,85±2,10	33,06±2,08
Сурх	13	68,25±2,23	30,82±2,11	33,04±2,08
Бури хира	13	67,25±2,23	31,82±2,15	34,04±2,03
<b>Ранги пашми сари баррачаҳои модина</b>				
Сафед	14	77,89±2,28	33,30±2,12	45,18±2,05
Сурх	13	75,95±2,24	33,18±2,14	46,16±2,03
Бури хира	14	76,77±2,24	33,07±2,13	46,19±2,05

Аз натиҷаҳои ҷадвали 7 овардашуда чунин бармеояд, ки микдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гүсфандони маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар кам фарқ мекунанд. Ба ин нигоҳ накарда, бузургии нисбатан баландро дар баррачаҳои модина 77,89г/л ва нишондиҳандай аз

ҳама пастро дар баррачаҳои нарина 67,22 г/л таҳти омӯзиш қарор гирифта мушоҳида намудем.

Натиҷаҳои ба ҳамин монандро дар таҷрибаҳои худ ҳангоми омӯзиш вобаста аз ҷинс, зичии пашм, ранги пашм, миқдори албуминҳо ва глобулинҳо дар баррачаҳои модина ва нарина ба даст овардем. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин гурӯҳи ҳайвонот фарқияти на он қадар калон дар тағиیر ёфтани аломатҳои зери омӯзиш қароргирифта мушоҳида карда мешавад. Фарқияти куллиро дар миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун (аз 65,79 г/л то 77,89 г/л) ва компонентҳои асосии он, яъне албуминҳо (аз 29,43 то 33,30 г/л), глобулинҳо (аз 33,04 то 46,19 г/л) дар гӯсфандони зери омӯзиш қароргирифта мушоҳида намудем. Таҳқиқотҳои бадастовардашуда нишон медиҳанд, ки вобаста аз тағиир ёфтани синну сол, ҷинс, зичии пашм, ҳолати физиологии чорво нишондиҳандаҳои биохимиявӣ низ тағиир меёбанд.

Хулоса концентратсияи умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ки шакли пашмашон гуногун аст, фарқияти на он қадар калон муайян карда шудааст. Фарқияти куллиро дар миқдори компонентҳои асосии хун, яъне глобулинҳо дар зардоби хуни мешҳое, ки як ва ё ду баррача таваллуд карда мушоҳида намудем. Миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) зардоби хун дар синну соли гуногун устувор набуда, доимо тағиир ёфта меистанд ва дар ҳайвоноти маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар хело кам фарқ мекунанд. Концентратсияи умумии сафедаҳо бошад дар зардоби хуни ҳайвоноти маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар кам фарқ мекунанд.

### **3.2. Омӯзиши тағиирёбии миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Дар замони муосир яке аз омилҳои муҳим – ин коркард ва ҷорӣ намудани тестҳои самаранок дар асоси дастовардҳои илми биология мебошад. Дастовардҳои биология имкон медиҳад, ки маҳсулнокии ояндаи

чорво пешгүйй ва хатто идорашаванда гардонида шаванд. Ин нишондиҳандаи муҳим ҳоло дар гӯсфандон ба таври муфассал омӯхта нашудааст. Ба ақидаи мо, ба таври дақиқтар омӯхтани ин масъала метавонад хусусиятҳои хоси равандҳои метаболитикиро дар давраҳои гуногуни баъд аз таваллуд дар гӯсфандони зоти тоҷикиро равшан намояд. Истифода бурдани тестҳои биохимияйӣ барои пешгүйй намудани маҳсулнокии чорво, маҳсусан гӯсфандон дар синни аз 1 то 12 – моҳагӣ натиҷаҳои мусбии назаррас дода истодаанд. Кӯшиш намудем, ки алоқамандии метаболитикии нишондиҳандаҳои зардоби хунро байни синну соли баррачаҳои зоти тоҷикӣ ва ҷинси онҳо нишон дихем. Дар маҷмӯъ, омӯхтани сатҳи умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони вариантҳои гуногун имкон дод, ки тағиیرёбии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун ва хусусиятҳои функционалии онҳо муайян карда шаванд.

**Ҷадвали 8. – Тағиیرёбии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни баррачаҳои зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун ( $M \pm m$ )**

Синну соли баррачаҳо (моҳ)	Тағиирёбии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун (г/л) вобаста ба ҷинс ва синну сол	
	Модина	Нарина
1	$60,30 \pm 2,40$	$61,37 \pm 2,47$
2	$61,60 \pm 2,03$	$64,67 \pm 2,07$
4	$63,51 \pm 2,41$	$66,53 \pm 2,45$
6	$65,93 \pm 2,81$	$69,98 \pm 2,87$
8	$67,31 \pm 2,12$	$71,34 \pm 2,22$
12	$71,16 \pm 2,14$	$71,66 \pm 2,44$

Натиҷаҳо оид ба тағиирёбии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни баррачаҳои зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун дар ҷадвали 8 оварда шудааст. Натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки концентратсияи нисбатан пасти миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва баррачаҳои модинаи якмоҳаи ҷинсҳояшон

гуногун, яъне 60,30 г/л – ро ташкил намуданд. Дар синни 2 – моҳагӣ бошад, тамоюли зиёдшавии сатҳи сафедаҳои зардоби хун дар ҳаҷми 4,48% – ро ( $P >0,05$ ) мушоҳида карда шуд.

Дар синни 4 – моҳагӣ бошад, баландшавии сатҳи сафедаҳои зардоби хун дар гурӯҳи чорвоҳои таҷрибавии баррачаҳои наринаи зоти тоҷикӣ ба миқдори 66,53 г/л – ро ташкил дод. Дар синни 6 – моҳагӣ бошад, баландшавии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун ба миқдори 9,74% ( $P >0,01$ ) ( $P >0,05$ ) ба қайд гирифта шуд. Аз ҳама сатҳи баланди зиёдшавии концентратсияи сафедаҳо дар синни 12 моҳагӣ дар баррачаҳои модина ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондиҳанда дар баррачаҳои модина ба миқдори 71,16 г/л ( $P >0,01$ ) ва дар баррачаҳои нарина бошад, мутаносибан 71,66 г/л – ро ( $P >0,05$ ) ташкил намудааст.

Ҳамин тавр, дар синни як моҳагӣ байни нишондиҳандаҳои зардоби хуни баррачаҳои зоти тоҷикӣ вобаста ба ҷинс мутаносибан ба андозаи 1,07% тағиyr ёфта бошад, дар синни 12 – моҳагӣ бошад, афзалияти зиёдшавии миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ ба андозаи 3,02% ба мушоҳида карда шуд.

Дар синни 6 – моҳагӣ бошад, ба андозаи 65,93 г/л ва 69,98 г/л ё ин ки 2,5%, дар синни 8 – моҳагӣ ба андозаи 67,31 г/л ва 71,34 г/л ё ин ки 4,03%, дар синни 12 –моҳагӣ ба андозаи 71,16 г/л ва 71,66 г/л ё ин ки 6,5% мутаносибан зиёд шуд.

Натиҷаҳои дар ҷалвали 8 овардашуда нишон медиҳанд, ки вобаста ба болоравии синну сол, яъне онтогенези ин чорвоҳо, сатҳи баланди миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои наринаи зоти тоҷикӣ ба қайд гирифта шудааст.

Таҳлили натиҷаҳои ба дастомада нишон доданд, ки вобаста аз қалон шудани синну соли чорвоҳои зери омӯзиш қарор гирифта тағиyrёбии миқдории ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаҳои зардоби хуни онҳо низ тағиyr меёбад.

Натицаҳо оид ба тағийирёбии миқдори албумин ва глобулинҳои зардobi хуни баррачаҳои зоти тоҷикӣ вобаста ба ҷинс дар синну соли гуногун дар ҷадвали 9 пешниҳод карда шудааст.

**Ҷадвали 9. – Тағийирёбии ҳиссаҳои (фраксияҳои) албумин ва глобулинҳои зардobi хуни баррачаҳои зоти тоҷикӣ вобаста ба синну соли гуногун ( $M \pm m$ )**

Синну соли баррачаҳо (моҳ)	Модина		Нарина	
	Албуминҳо, г/л	Глобулинҳо, г/л	Албуминҳо, г/л	Глобулинҳо, г/л
1	36,38±2,56	36,91±2,18	37,46±2,12	39,07±2,98
2	37,18±2,65	39,91±2,76	37,39±2,23	42,02±2,48
4	32,08±2,75	44,91±2,65	33,89±2,31	45,99±2,65
6	32,02±2,27	46,61±2,38	33,91±2,29	48,06±2,76
8	31,09±2,17	38,86±2,76	32,29±2,32	40,03±2,86
12	32,35±2,54	39,09±2,67	34,71±2,55	40,13±2,98

Дар синни 4 – моҳагӣ дар зардobi хуни баррачаҳои нарина вобаста аз қалон шудани синну сол миқдори албумин ба андозаи 13,07% ва дар баррачаҳои модина бошад мутаносибан 11,8% паст шуд, ки ин нишондиҳанда то синни 12 – моҳагӣ нисбатан бетағиҳир монда, концентратсияи албумин дар баррачаҳои модина то 34,71 г/л ва дар баррачаҳои нарина то 32,35 г/л –ро ба қайд гирифта шуд, ки ин фарқият 2,4% – ро ташкил намуд. Сатҳи аз ҳама баланди ҳиссаҳои (фраксияҳои) албумин дар баррачаҳои синнашон 2 – моҳагӣ ба қайд гирифта шудааст.

Миқдори умумии глобулинҳо низ дар баррачаҳои зери ташхис қароргирифта тағиҳир ёфтанд: дар 2 – моҳагӣ дар баррачаҳои модинаи зоти тоҷикӣ 42,02 г/л ва дар баррачаҳои нарина 39,91 г/л – ро ташкил доданд. Зиёдшавии миқдори глобулинҳо дар синни 4 – 6 моҳагӣ мушоҳида карда шуд, ки он барои баррачаҳои модина 45,99 г/л ва 48,06 г/л мутаносибан барои баррачаҳои нарина 44,91 г/л ва 46,61 г/л – ро ташкил дод. Дар синни

12 – моҳагӣ бошад, ин нишондиҳандаҳо мутаносибан 39,09 г/л ва 40,13 г/л – ро ташкил доданд.

Натиҷаҳои бадаст оварда алоқамандиро байни синну соли баррачаҳои зоти тоҷикӣ ва вобаста ба тағиیر ёфтани миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун нишон дода шуда, боварибахш мебошанд.

Аз гуфтаҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки натиҷаҳои бадастомада онро ифода менамоянд, ки тағиирёбии ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедагӣ вобаста ба онтогенез ҳусусияти умумӣ дорад. Сатҳи аз ҳама баланди ҳиссаҳои (фраксияҳои) глобулинҳо бошанд дар синни 2 – моҳагӣ дар баррачаҳои модина 38,39 г/л ва ин нишондиҳанда дар баррачаҳои нарина 37,18 г/л – ро ташкил намуд. Вобаста ба боло рафтани синну соли баррачаҳо сатҳи албумин паст шудан гирифт ва он барои баррачаҳои 4 – моҳаи модина то ба 8,08 % ва барои баррачаҳои нарина то 6,89% паст шудаанд. Дар синии 6 – моҳагӣ дар баррачаҳои модина мутаносибан ба 32,02 г/л ва дар баррачаҳои нарина 33,91 г/л ва ё 1,41 % ( $P > 0,05$ ) тағиир ёфтааст.

Дар сини 8 – моҳаги концентратсияи албумин барои баррачаҳои модина то ба 32,29 г/л ва барои баррачаҳои нарина 12,09 г/л тағиир ёфтанд. Дар синни 12 – моҳагӣ бошад, сатҳи ҳиссаҳои (фраксияҳои) албумин дар баррачаҳои модина зиёд шуда то ба 14,33 % ва дар баррачаҳои нарина то ба 10,30 % расид.

Дар маҷмӯъ миқдори глобулинҳо дар баррачаҳои таҷрибавӣ вобаста ба синну сол зиёд шуданд. Дар баррачаҳои 2 – моҳаи модина ин нишондиҳанда ба 10,93 % ва дар баррачаҳои нарина мутаносибан ба 6,01 % баробар шуд. Миқдори нисбатан зиёди глобулинҳо дар баррачаҳои синни 4 ва 6 – моҳа мушоҳида карда шуд. Ин нишондиҳанда дар баррачаҳои модина ба 44,91 ва 46,61 г/л ва дар баррачаҳои нарина ба 45,99 ва 48,06 г/л баробар шуд. Дар синни 8 – моҳагӣ сатҳи глобулин паст шуда фарқи куллий байни баррачаҳои таҷрибавӣ мавҷуд набуд. Дар синни 12 – моҳагӣ концентратсияи глобулин дар таркиби зардоби хуни баррачаҳои модина 39,09 г/л ва барои баррачаҳои нарина 40,13 г/л ташкил дод. Дар баррачаҳои

як моҳаи модина ба миқдори ками албумин 36,38 г/л ва дар баррачаҳои нарина бошад ин нишондиҳанда 37,46 г/л ба қайд гирифта шуд.

### **3.3. Омӯзиши миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун**

Дар замони ҳозира бо усулҳои зоотехникӣ пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ: пашми хушсифат, гӯшт нокифоя мебошад. Зарурият пайдо шудааст, ки ба маҷмӯи нишондиҳандаҳои селексионӣ алломатҳои нави физиологию биохимиявӣ ворид карда шаванд, ки имконияти дақиқан пешгӯйӣ намудани сифати маҳсулотҳои чорворо дошта бошанд. Натиҷаҳои нисбатан навро ҳангоми гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба муайян намудани миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои навзоди зери омӯзиш қароргирифта ба даст овардем. Ҳайвоноти дорои ин шакли генотипи албумин ва глобулинҳо на камтар аз 2,0% – ро дар рамаи гӯсфандон ташкил доданд. Миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун устувор набуда, доимо тағиیر ёфта меистад. Дар баррачаҳои модинаи яксола ва мешҳои калон, ки як ва ё ду баррача таваллуд кардаанд, назар ба баррачаҳои наринаи яксола дар зардоби хунашон миқдори зиёди албуминҳо ва глобулинҳо мавҷуд аст.

Таҷрибаҳо дар баррачаҳои наринаи зичпашм, тунукпашм ва наммаҳинпашм гузаронида шуд. Натиҷаҳо оид ба миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҷадвали 10 оварда шудааст.

Аз натиҷаҳои ҷадвали 10 чунин бармеояд, ки концентратсияи умумии сафедаҳо (5,4%), албуминҳо (2,66%) ва глобулинҳо (1,11%) дар зардоби хуни ҳайвоноти маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Маълум гардид, ки равандҳои физиологии, ки дар организми ин ғурӯҳи чорво мегузаранд, ба қуллӣ тағиир намеёбад. Натиҷаҳоро дар ҳамоҳангӣ бо усулҳои маъмурӣ дар ин самт истифодашаванда дар раванди

селексияи гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.

**Ҷадвали 10. – Миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардоби хуни баррачаҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ ( $M \pm m$ )**

Синну соли чорво вобаста ба сифати пашм	n	Сафедаҳои умумӣ (г/л)	Албуминҳо (г/л)	Глобулинҳо (г/л)
6 – моҳаи зичпашм	18	$68,18 \pm 2,15$	$33,41 \pm 1,07$	$35,06 \pm 1,01$
6 – моҳаи тунукпашм	15	$71,87 \pm 2,03$	$34,72 \pm 1,02$	$36,09 \pm 1,01$
7 – моҳаи зичпашм	20	$72,42 \pm 2,12$	$35,20 \pm 1,08$	$35,13 \pm 1,02$
7 – моҳаи тунукпашм	24	$73,58 \pm 2,14$	$36,07 \pm 1,08$	$36,17 \pm 1,01$

Чунин асоснок кардан мумкин аст, ки аломатҳои селексионие, ки бо ин усул беҳтар кардан меҳоҳем, аломатҳои миқдорӣ буда аз тарафи миқдори зиёди генҳо идора карда мешаванд. Эҳтимолият дар ҷараёни ирсияти ин генҳо ҳолати боҳамраспиши генҳо, бо генҳои идоракунандаи системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун ҷой дошта бошад.

Маълум гардидааст, ки дар ҳолати баҳамтаъсиркуни плейотропии генҳо, онҳо на танҳо ба аломате, ки онро идора менамоянд, таъсири худро мерасонанд, балки ба як қатор дигар генҳо низ таъсири худро расонида метавонанд. Мавҷуд будани шакли баҳамтаъсиркуни генҳо имкон медиҳад, ки дар раванди селексияи чорво, тестҳои физиологию биохимиявӣ васеъ истифода бурда шаванд.

Натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар гӯсфандони зоти сергӯшту серравған ва серпаши тоҷикӣ аломатҳои миқдорӣ ҳамчун ифодакунандаи маҳсулнокӣ дар як сатҳи муайян бо якчанд нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун алоқамандии зич доранд. Дар мешҳо ва баррачаҳои модинаи яксола концентратсияи умумии сафедаҳо то сатҳи боваринок назар ба баррачаҳои наринаи яксола баланд

буда, миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои модинаи яксола нисбат ба баррачаҳои наринаи яксола зиёдтар мебошад. Тағийирёбии бузургии ин нишондиҳандаҳо аз шакли пашми гӯсфандон вобаста намебошад. Натиҷаҳо оид ба тағийирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз ҷинс ва вазни зинда дар ҷадвали 11 пешниҳод карда шудааст.

**Ҷадвали 11. – Тағийирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз ҷинс ва вазни зинда ( $M \pm m$ )**

Нишондиҳандаҳо	Баррачаҳои наринаи яксола		Баррачаҳои модинаи яксола	
	Фарбех	Хароб	Фарбех	Хароб
<b>Миқдори ҳайвоноти омӯхташуда, сар</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
Сафедаҳои умумӣ, г/л	75,81 ±4,12	74,68±4,18	77,50±4,25	76,13±4,18
Албуминҳо, г/л	32,49±4,07	32,20±4,12	33,01±4,16	33,27±4,11
Глобулинҳо г/л	40,86±4,03	40,85±4,03	44,11 ±4,04	45,19±4,03
Фосфатазаи ишқорӣ Вд/л	98,65±4,05	74,71±4,08	92,20±4,09	72,51±4,10

Чӣ тавре, ки аз натиҷаҳои ҷадвали 11 бармеояд, дар зардоби хуни баррачаҳои наринаи яксолаи хароб миқдори умумии сафедаҳо аз 75,81 ва дар баррачаҳои модинаи яксолаи хароб 77,50 г/л тағийир меёбад. Сатҳи нисбатан баланди миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедагӣ дар баррачаҳои модинаи яксолаи фарбех муайян карда шудааст. Вале концентратсияи ин сафедаҳо аз ранги пашми сари ҳайвонот, яъне генотипи он вобаста намебошад.

Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун дар баррачаҳои таҳқиқотӣ вобаста аз ҷинс ва вазни зинда аз ҳамдигар аз рӯи нишондиҳандаҳои зардоби хун, ба монанди глобулинҳо фарқ мекунанд. Ин нишондиҳандаҳо дар баррачаҳои наринаи фарбех 40,86 г/л, модинаи фарбех 44,11 г/л,

наринаи хароб 40,85 г/л, модинаи хароб 45,19 г/л – ро ташкил доданд. Аз ин чо маълум мешавад, ки дарацаи фарбехӣ ба ин нишондиҳандаҳо таъсири назаррас намерасонадааст.

Натиҷаҳои дарҷ гардида нишон доданд, ки баррачаҳои наринаи яқсола бо вазни зиндаи зиёди худ ва концентратсияи умумии сафедаҳо 0,50 г/л, аз баррачаҳои модинаи яқсола фарқ мекунанд. Ҳамин гуна фарқият дар байни баррачаҳои нарина ва модинаи вазни зиндаашон кам низ мушоҳида карда шуд. Аз рӯи миқдори албумин баррачаҳои модина нисбат ба баррачаҳои нарина ба андозаи 0,52г/л ва аз рӯи глобулинҳо 3,25г/л мутаносибан афзалият доштанд. Дар зардоби хуни мешҳо миқдори умумии сафедаҳо, албуминҳо ва глобулинҳо нисбатан кам буд. Вале аз рӯи ин компонентҳои зардоби хун онҳо дар сатҳи боваринок ( $P<0,01$ ) нисбат ба баррачаҳои яқсолаи нарина афзалият доштанд, вале аз баррачаҳои яқсолаи модина қафо мемонданд.

Бояд қайд кард, ки дар мешҳои зоти тоҷикӣ, ки аз рӯи қобилияти тақрористехсолкуниашон ба куллӣ фарқ мекунанд, фарқияти боваринокро аз рӯи миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафеда мушоҳида накардем. Сатҳи нишондиҳандаҳои биохимиявие, ки зери таҳқиқот қарор дода будем, ин нишондиҳандаҳо дар ҳайвонҳое, ки аз рӯи вазни зинда аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекарданд, мушоҳида карда шуд.

Сатҳи фаъолнокии ферментҳое, ки мо зери таҳқиқот қарор дода будем, дар баррачаҳои нарина ва модинаи яқсола дар як сатҳ қарор надоштанд. Фарқияти фосфатазаи ишқорӣ байни баррачаҳои наринаи фарбех ва хароб 24,4 миллиграмм/л ва байни баррачаҳои модинаи фарбех ва хароб 19,71 миллиграмм/л – ро ташкил дод. Ин нишондиҳанда онро ифода менамояд, ки вобаста ба дарацаи фарбехи ва харобии чорво нишондиҳандаи ферменти фосфатазаи ишқорӣ низ тағиیر меёфтааст.

Натиҷаҳои дар раванди гузаронидани таҷрибаҳои бадаст овардашуда нишон медиҳанд, ки баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандон дар ҳамоҳангӣ бо усулҳои маъмуриӣ дар ин самт

истифодашаванда дар раванди селексияи гӯсфандони зоти точикӣ ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳо оид ба нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандони вазни зиндаашон кам (логар) ва чорвоҳои фарбехиашон миёна дар ҷадвали 12 оварда шудааст.

**Ҷадвали 12. – Нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни баррачаҳои яқсолаи зоти точикӣ вазни зиндаашон гуногун ( $M \pm m$ )**

Нишондиҳандаҳо	n	Фаъолнокии баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хун	
		Чорвоҳои фарбехиашон кам (логар)	Чорвоҳои фарбехиашон миёна
Амилаза, Вд/л	21	250, $45 \pm 2,17$	267, $45 \pm 3,76$
Фосфатазаи ишқорӣ Вд/л	25	136,12 $\pm 3,87$	152,18 $\pm 3,92$
Сафедаҳои умумӣ, г/л	23	68, $35 \pm 3,87$	75, $45 \pm 3,07$
Албуминҳо, г/л	52	30,57 $\pm 2,07$	35,89 $\pm 2,17$
Глобулинҳо, г/л	53	41, $67 \pm 2,17$	47, $97 \pm 3,33$

Натиҷаҳои дар ҷадвал овардашуда нишон медиҳанд, ки баррачаҳои наринаи яқсола, ки вазни зиндаи зиёд доранд, бо миқдори нисбатан зиёди сафедаҳои умумӣ, албумин ва инчунин бо миқдори нисбатан баланди фосфатазаи ишқорӣ фарқ мекунанд. Нишондиҳандаҳои биохимиявӣ дар зардоби хуни гӯсфандони (вазнашон кам) логар нисбатан кам мебошад.

Фарқият аз рӯи амилаза байни чорвоҳои логар ва фарбехиашон миёна 17,0 Вд/л, аз рӯи фосфатазаи ишқорӣ 16,06 Вд/л, аз рӯи сафедаҳои умумӣ 7,1 г/л, аз рӯи албумин 5,32 г/л ва аз рӯи глобулинҳо 6,3 г/л – ро ташкил дод. Аломатҳои селексионие, ки мо бо ин усул беҳтар кардан меҳоҳем аломатҳои миқдорӣ буда, аз тарафи миқдори зиёди генҳо идора қарда мешаванд. Дар ҷараёни ирсияти ин генҳо ҳолати боҳамчаспиши генҳо бо

генҳои идоракунандаи системаи полиморфии сафедаҳои зардobi хун ҷой дошта бошад.

### **3.4. Тағийирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз ҷинс ва вазни зиндаи онҳо**

Дар соҳаи ҷорводорӣ соҳтори полиморфии сафедаҳои таркиби хун асосан ҳамчун нишондиҳандаҳои генетикӣ истифода бурда мешаванд. Таркиби генӣ ва ё генофонди ҷорво дар ҳудуди як намуд доимӣ буда аз дигар зотҳо ва оилаҳои дохилизотии ҳамон намуди ҷорво вобаста мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо гуногунии ноҷизе муҳоҳида мешавад, ки ин ба ҳолати умумии таркиби генӣ таъсири ҳудро мерасонад.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи алломатҳои танаву туш ва зудрасии ҳуд шабеҳи гӯсфандони зоти ҳисорӣ мебошанд. Паҳми ин гӯсфандон аз рӯи таркиби морфологӣ ва аз ҷиҳати ҷилонокӣ ва қавигии нахҷо дар саноати қолинбоғӣ ва барои истеҳсоли рӯйпӯшҳои патдор, моҳути ғафси патдор ва дигар матоъҳои паҳмин ба таври васеъ истифода мешавад.

Дар баррачаҳои модинаи яқсола ва мешҳои қалон, ки як ва ё ду баррачаҳо таваллуд кардаанд, дар зардobi хунашон миқдори зиёди албуминҳо ва глобулинҳо мавҷуд буд. Таҷрибаҳо дар баррачаҳои наринаи ҷойгиршавии паҳммашон гуногун: зичпаҳм, тунукпаҳм ва наммаҳинпаҳми зоти тоҷикӣ гузаронида шудаанд.

Муайян карда шуд, ки дар мешҳо ва баррачаҳои модина концентратсияи умумии сафедаҳои ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаҳо то сатҳи боваринок назар ба баррачаҳои нарина баланд мебошад. Дар зардobi хуни баррачаҳо миқдори умумии сафедаҳо аз 5,5 г/л то 5,89 г/л мавҷуд мебошад. Миқдори умумии сафедаҳо дар зардobi хуни баррачаҳои модина нисбат ба баррачаҳои нарина дар сатҳи баланд ба қайд гирифта шудааст.

Тағийирёбии бузургии ин нишондиҳандаҳо аз шакли паҳми гӯсфандон вобаста намебошад. Баррачаҳои наринаи зичпаҳм, тунукпаҳм ва ниммаҳинпаҳм аз ҳамдигар аз рӯи сигментҳои зардobi хун, ба монанди

албумин ва глобулин фарқ намекунанд.

Муайян намудем, ки баррачаҳои наринаи бо вазни зиндаи зиёди худ ва концентратсияи умумии сафедаҳо аз баррачаҳои модинаи яксола фарқ мекунанд. Ҳамин гуна фарқият дар байнни баррачаҳои нарина ва модинаи вазни зиндаашон кам низ мушоҳида карда шуд.

Миқдори умумии сафедаҳо дар баррачаҳои навзоди генотипашон гуногун (ранги пашми сар ва пойҳояшон гуногун) муайян карда шуд. Натиҷаҳо оид ба тағиیرёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз чинс ва вазни зиндаи онҳо дар ҷадвали 13 оварда шудааст.

**Ҷадвали 13. – Тағиирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз чинс ва вазни зинда, ( $M \pm m$ )**

Нишондиҳандаҳо	Баррачаҳои нарина		Баррачаҳои модина	
	Фарбех	Хароб	Фарбех	Хароб
<b>Саршумори омӯхташуда, сар</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
Сафедаҳои умумӣ, г/л	76,61 $\pm$ 4,12	73,88 $\pm$ 4,17	78,56 $\pm$ 4,25	74,83 $\pm$ 3,18
Албуминҳо, г/л	34,51 $\pm$ 4,07	31,29 $\pm$ 4,12	36,43 $\pm$ 4,18	32,87 $\pm$ 3,11
Глобулинҳо, г/л	43,76 $\pm$ 4,03	40,15 $\pm$ 4,23	46,91 $\pm$ 4,44	41,89 $\pm$ 3,13
Фосфатазаи ишқорӣ, Вд/л	99,15 $\pm$ 4,05	84,51 $\pm$ 4,06	99,26 $\pm$ 4,49	84,81 $\pm$ 3,10

Чӣ тавре, ки аз натиҷаҳои ҷадвали 13 бар меояд, миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои нарина бо вазни зиндаашон кам 73,88 г/л, дар баррачаҳои модинаи бо вазни зиндаи зиёд, бошад ин нишондиҳанда то 78,56 г/л тағиир ёфтааст.

Дар баррачаҳои наринаи бо вазни зиндаи зиёд ин нишондиҳандаҳо нисбатан зиёд буда аз 76,61 г/л то 78,56 г/л мавҷуд мебошад. Аз рӯи миқдори албуминҳо баррачаҳои модинаи фарбех нисбат ба баррачаҳои наринаи фарбех ба андозаи 1,92 г/л ва аз рӯи глобулинҳо 5,27 г/л мутаносибан афзалият доштанд.

Сатҳи нисбатан баланди миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳо) сафедагӣ дар баррачаҳои модина муайян карда шудааст. Тағийирёбии бузургии ин нишондиҳандаҳо дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи ранг ва шакли пашм вобаста намебошад. Муайян намудем, ки миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳо) сафедагӣ дар зардоби хуни баррачаҳои модина нисбат ба баррачаҳои нарина зиёд мебошад.

Баррачаҳои наринаи зичпашм, кампашм ва ниммаҳинпашм аз ҳамдигар аз рӯи сигментҳои зардоби хун, ба монанди албумин ва глобулинҳо фарқ намекунанд. Дар зардоби хуни мешҳо миқдори умумии сафедаҳо, албуминҳо ва глобулинҳо нисбатан кам буд. Вале аз рӯи ин компонентҳои зардоби хун онҳо дар сатҳи боваринок ( $P<0,01$ ), нисбат ба баррачаҳои наринаи яксола афзалият доштанд, ки бартари дар баррачаҳои яксолаи модина ба қайд гирифта шудааст.

Бояд қайд кард, ки дар мешҳои зоти тоҷикӣ, ки аз рӯи қобилияти такрористехсолкуниашон ба қуллӣ фарқ мекунанд, фарқияти боваринокро аз рӯи миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳо) сафеда мушоҳида накардем.

Натиҷаҳо оид ба нишондиҳандаҳои зардоби хуни баррачаҳои наринаи яксолаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҷадвали 14 оварда шудааст.

Рақамҳои дар ҷадвал овардашуда нишон медиҳанд, ки баррачаҳои наринаи яксола, ки вазни зиндаи зиёд доранд бо миқдори нисбатан зиёди миқдори умумии сафедаҳо, албуминҳо глобулинҳо ва инчунин фаъолнокии нисбатан баланди фосфатазаи ишқорӣ ва амилаза фарқ мекунанд. Сатҳи нишондиҳандаҳои физиологӣ, ки зери таҳқиқот қарор дода будем, нишон дод, ки дар чорвоҳое, ки аз рӯи вазни зиндаашон аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқ мекарданд, фарқият мушоҳида карда мешуд. Нишондиҳандаҳои

биохимиявии зардobi хуни гүсфандони вазни зиндаашон кам (логар) нисбатан кам мебошад.

**Чадвали 14. – Нишондиҳандаҳои зардobi хуни баррачаҳои наринаи яқсолаи гүсфандони зоти тоҷикӣ ( $M\pm m$ )**

Нишондиҳандаҳо	Шумораи чорвои таҳқиқшуда (n)	Фаъолнокии баъзе аз нишондиҳандаҳои зардobi хун
Амилаза, Вд/л	11	$265,27\pm6,25$
Фосфатазаи ишқорӣ, Вд/л	15	$153,30\pm6,19$
Сафедаҳои умумӣ, г/л	13	$74,36\pm3,05$
Албуминҳо, г/л	12	$34,63\pm3,18$
Глобулинҳо, г/л	13	$48,18+3,70$

Олимони соҳа чунин, ақида доранд, ки имконияти истифода бурдани фаъолнокии баъзе аз ферментҳои таркиби зардobi хун ва гурӯҳи хуни чорво барои пешгӯйӣ кардани сифати маҳсулот дар давраи аввали инкишофи онҳо имконпазир мебошад [84].

Истифода бурдани нишондиҳандаҳо имкон медиҳанд, ки маҳсулнокии ояндаи чорворо ҳангоми гузаронидани корҳои селексионӣ, интихоб ва хостагирий бо назардошти бузургиҳо дақиқтар ба назар гирифта шавад. Дар зардobi хуни мешҳои қобилияти такрористехсолкуниашон баланд фаъолнокии нисбатан пасти фосфатазаи ишқорӣ то  $36,19$  Вд/л – ро қайд гирифта шуд. Муайян намудем, ки дар гүсфандони зоти тоҷикӣ фаъолнокии баъзе аз ферментҳои зардobi хун вобаста аз ранги пашми сар аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Таҳқиқотҳо чунин нишон доданд, ки фаъолнокии ферментҳои фосфатазаи ишқории зардobi хуни ин ҳайвонот аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Маҷмӯи суръати реаксияҳои биохимиявие, ки аз тарафи ферментҳо тезонида мешавад (катализ), дар ҳамоҳангӣ бо мубодилаи моддаҳои реаксияҳои метаболитикӣ дар организм мегузарад. Дар натиҷа организм

барои фаъолияти ҳаётии худ миқдори зарурии гизо ва энергияро қабул менамояд. Фаъолияти нисбатан баланди ферментҳо дар организм дар як ҳудуди маҳдуди нишондиҳандаҳои гидрогенӣ (рН), барои фаъолияти мӯътадили физиологии бофтаҳо зарур аст, амалӣ мегардад.

Ҳамин тавр, муайян намудем, ки миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ, новобаста аз шакли пашм ва қобилияти такрористехсолкунӣ таъсири назаррас намерасонидааст. Вале дар гӯсфандони пашмашон тунук фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ дар сатҳи пасти боваринок ( $P<0,05$ ) нисбат ба гӯсфандони пашмашон зич ва ниммаҳинпашм қарор гирифта буд.

#### **Ҷадвали 15. – Фаъолнокии фосфатазаи ишқории зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ ( $M\pm m$ )**

Гурӯҳи чорво	n	Фосфатазаи ишқорӣ, Вд/л
Кучкорҳои зичпашм	15	$152,13\pm5,18$
Кучкорҳои тунукпашм	17	$137,50\pm5,21$
Кучкорҳои ниммаҳинпашм	11	$135,99\pm5,31$
Мешҳои як барра таваллудкарда	10	$134,69\pm5,25$
Мешҳои ду барра таваллудкарда	4	$136,50\pm5,19$
Баррачаҳои модинаи сарсафед	7	$148,27\pm40,6$
Баррачаҳои модинаи сарсурх	8	$146,69\pm4,17$
Баррачаҳои модинаи ранги сарашон бури хира	13	$147,55\pm5,21$

Дар хуни чорво фаъолнокии ферментҳо на он қадар баланд мебошад, вале ҳангоми ба nocturiҳои гуногун (паталогияҳо) гирифттор шудан дар организм фаъолнокии ферментҳо дар таркиби хун якбора зиёд мешавад. Ҳар як узви доҳилии организми чорво, намуди муайяни ферменти худро синтез менамояд ва онро ба хун интиқол медиҳад. Натиҷаҳо оид ба

фаъолнокии фосфатазаи ишқории зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҷадвали 15 пешниҳод карда шудааст.

Аз натиҷаҳои дар ҷадвал овардашуда маълум мешавад, ки фаъолнокии нисбатан баланди ферменти фосфатазаи ишқориро дар баррачаҳои модинаи ранги пашми сарашон сафед 148,27 Вд/л ба қайд гирифтем. Фарқияти боваринокро аз рӯи фаъолнокии ферментҳои зери омӯзиш қарор гирифта дар мешҳои як ва ё ду баррача таваллуд карда муҳоҳида намудем.

Вазифаи мобайниро ферментҳо дар мубодилаи моддаҳои организм ичро менамояд. Вазифаи ферментҳои системаи ҳозима дар организм аз як шакли химиявӣ ба шакли дигар мубаддал гардонидани моддаҳои ғизоиро пас аз ҳазм, ҷаббиш ва ҷудо кардани маводи таҷзияшударо ичро менамоянд. Ин равандҳо дар дохили ҳуҷайра бо иштироки ферментҳо амалӣ мегардад.

Таҳқиқот нишон доданд, ки фаъолнокии ферменти фосфатазаи ишқори дар зардobi хуни чорво аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки фаъолнокии ферменти фосфатазаи ишқорӣ дар зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ гуногун мебошад.

Ҳамин тавр, муайян намудем, ки миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаҳои зардobi хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ, новобаста аз шакли пашм ва қобилияти такрористехсолқунӣ, таъсири назаррас мерасонад. Дар мешҳо ва баррачаҳои модинаи якосла концентратсияи умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаҳо то сатҳи боваринок назар ба баррачаҳои наринаи якосла баланд мебошад. Дар оянда омӯзиши фаъолнокии ферментҳои фосфатазаи ишқори дар таркиби зардobi хуни чорво, ташхиси маҳсулнокӣ ва сатҳи солимии чорво хело зарур мебошад.

Бо назардошти он, ки миқдори пашми нимдрушти тарошидашуда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, тағйирёбии баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявiro вобаста аз миқдори пашми тарошидашуда зери омӯзиш қарор додем. Натиҷаҳо оид ба тағйирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардobi хуни

гүсфандони зоти точикӣ вобаста аз чинс ва миқдори пашми тарошидашуда дар ҷадвали 16 оварда шудааст.

**Ҷадвали 16. – Тағийирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хуни гүсфандони зоти точикӣ вобаста аз чинс ва миқдори пашми тарошидашуда, ( $M \pm m$ )**

<b>Нишондиҳандаҳо</b>	<b>Баррачаҳои модина</b>		<b>Баррачаҳои нарина</b>	
	<b>Бо миқдори зиёди пашми тарошидашуда</b>	<b>Бо миқдори камни пашми тарошидашуда</b>	<b>Бо миқдори зиёди пашми тарошидашуда</b>	<b>Бо миқдори камни пашми тарошидашуда</b>
<b>Шумораи ҳайвоноти таҳқиқшуда</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
Сафедаҳои умумӣ, г/л	$65,75 \pm 3,13$	$62,72 \pm 3,16$	$77,80 \pm 3,22$	$74,88 \pm 3,23$
Албумин, г/л	$32,39 \pm 2,08$	$30,30 \pm 2,11$	$35,10 \pm 2,13$	$33,23 \pm 2,12$
Глобулинҳо, г/л	$42,84 \pm 2,03$	$40,89 \pm 2,03$	$48,15 \pm 2,04$	$41,18 \pm 2,05$
Фосфатазаи ишқорӣ, Вд/л	$126,60 \pm 4,04$	$121,70 \pm 4,07$	$152,35 \pm 5,10$	$148,28 \pm 5,11$

Аз натиҷаҳои дар ҷадвали 16 овардашуда маълум мешавад, ки миқдори пашми зиёди тарошидашуда дар гүсфандони зоти точикӣ бо миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун ва глобулинҳо алоқаи рост доштааст. Дар баррачаҳои нарина миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун  $77,80$  г/л назар ба баррачаҳои модинаи ҳамсоли худ  $65,75$  г/л, яъне  $12,05$  г/л зиёдтар буд.

Дар зардоби хуни баррачаҳои зоти точикӣ концентратсияи нисбатан баланди албумин  $32,39$  г/л, дар баррачаҳои модина  $35,10$  г/л, яъне  $0,84\%$  баланд буд. Аз рӯи глобулинҳо бошад, дар баррачаҳои модина ба андозаи  $42,84$  г/л дар баррачаҳои наринаи бо миқдори зиёди пашми тарошидашуда

48,15 г/л, ин нишондиҳанда дар баррачаҳои нарина ба миқдори 5,31% мутаносибан зиёд буд. Аз рӯи фосфотазаи ишқорӣ бошад, дар баррачаҳои модина 126,60 Вд/л ва дар баррачаҳои нарина 152,35 Вд/л, яъне мутаносибан 25,75 Вд/л фарқият дида мешавад. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки баррачаҳои нарина аз рӯи миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун нисбат ба баррачаҳои модина ба таври куллӣ бартарият надоштаанд. Аз рӯи бузургиҳои нишондиҳандаҳо баррачаҳои модина аз баррачаҳои наринаи ҳамсоли худ афзалият надоштанд, андозаи бадани онҳо нисбатан хурд буд. Аз рӯи дигар нишондиҳандаҳои тести гузаронидашуда баррачаҳои яқсолаи нарина ва модина аз ҳамдигар аз рӯи вазни зиндаашон ба таври куллӣ фарқ намекарданд. Натиҷаи баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ нишон дод, ки вобаста аз маҳсулнокии сергӯштӣ, серравғаний ва серпашмии чорво байни компонентҳои таркиби хун ва ин алломатҳо коррелятсияи (алоқамандии) муайян мавҷуд будааст.

Алоқамандии бевосита байни миқдори албумини зардоби хун ва алломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар дар баррачаҳои наринаи яқсолаи ин зот муайян карда шуд. Дар таҷрибаҳо коэффиценти коррелятсия байни миқдори албумин ва вазни зинда  $r=+0,465$  ва байни маҳсулнокии пашм  $r=+0,198$  – ро ташкил намуд.

Ҳангоми баҳодиҳӣ муайян карда шуд, ки байни вазни зинда ва миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни баррачаҳои наринаи яқсолаи ин зот коэффиценти коррелятсия мавҷуд мебошад ва он ба  $r=+0,361$  баробар аст. Мавҷуд будани коррелятсияи имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои зардоби хунро ҳамчун омили муайянкунандай маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ истифода барем.

Алоқамандии шаклан дигар байни нишондиҳандаҳои зардоби хун ва сифати маҳсулоти ҳосилшударо дар баррачаҳои модинаи яқсола ба қайд гирифтем. Таркиби сафедаҳои зардоби хун бо андозаи вазни зинда ба таври манғӣ алоқаманд мебошад ва умуман бо миқдори пашми тарошидашуда коррелятсия надорад. Алоқамандии манғӣ байни андозаи

вазни зинда ва фосфатазаи ишқорӣ, ки зери омӯзиш қарор гирифта будем, мушоҳида карда шуд. Вобастагии ба чашм намоён байни миқдори пашми тарошидашуда ва миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни ҳайвоноти тачрибавӣ низ мушоҳида карда нашуд.

Коэффициенти коррелятсия байни аломатҳои миқдорӣ ва баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хун дар баррачаҳои наринаи яксолаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ муайян карда шуд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки миқдори аломатҳое, ки маҳсулнокии сергӯшӣ ва серпаширо ифода мекунанд, бо фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ зардоби хун алоқаи зич ( $r=+0,190$ ) доранд. Аз рӯи натиҷаҳои бадастовардашуда байни дигар нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ коррелятсияи аниқро пайдо намудем.

Коррелятсияи мусбӣ байни концентратсияи глобулин ва вазни зиндаи бадан ( $r=+0,195$ ) ва байни глобулин ва миқдори пашми тарошидашуда ( $r=+0,283$ ) муайян карда шуд.

Натиҷаҳо оид ба коэффициенти коррелятсия байни аломатҳои миқдорӣ ва баъзе аз нишондиҳандаҳои зардоби хун дар баррачаҳои нарина ва модинаи яксолаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҷадвали 17 оварда шудааст.

Коэффициенти коррелятсия байни миқдори глобулин ва бузургии вазни зинда низ мусбӣ мебошад. Ҳол он ки алоқамандии зич байни концентратсияи глобулин ва вазни зинда ва дигар нишондиҳандаҳо низ муайян карда шуд. Таҳлили натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки байни фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ ва миқдори пашми тарошидашуда коррелятсияи мусбӣ ( $r=+0,243$ ) мавҷуд мебошад, яъне байни нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун ва сергӯшту серравғаний алоқамандӣ дар сатҳи боваринок мавҷуд мебошад.

Дар ин гуна ҳолатҳо коэффициенти коррелятсия мутаносибан аз рӯи фосфатазаи ишқорӣ алоқамандии аниқро байни ду нишондиҳанда нишон доданд.

**Чадвали 17. – Коэффициенти корреляции ( $r$ ) байни аломатҳои микдорӣ ва баъзе аз нишондиҳандаҳои зардobi хун дар баррачаҳои нарина ва модинаи яқсолаи зоти тоҷикӣ ( $M\pm m$ )**

Нишондиҳандаҳои зардobi хун	Вазни зинда, кг (n=18)	R	Пашми тароши дашуда, кг. (n=13)	r
<b>Баррачаҳои нарина</b>				
Сафедаҳои умумӣ, мг/л	41,37±0,47	+0,361	2,57 ±0,15	+0,073
Албуминҳо, мг/л	41,82±0,47	+0,465	2,99 ±0,14	+0,198
Алобулинҳо, мг/л	44,51±0,44	+0,195	2,85 ±0,21	+0,283
Фосфатазаи ишқорӣ, мВд/л	43,10±0,49	+0,190	2,17 ±0,15	+0,243
<b>Баррачаҳои модина</b>				
Сафедаҳои умумӣ, г/л	41,57±0,31	- 0,568	1,23±0,02	- 0,027
Албуминҳо, мг/л	37,84±0,35	- 0,400	0,98±0,01	- 0,058
Глобулинҳо, мг/л	41,43±0,36	- 0,462	1,08±0,02	+0,051
Фосфатазаи ишқорӣ, Вд/л	39,16±0,33	+0,154	1,07±0,02	+0,215

Мавҷуд будани корреляции мусбии ноҷиз байни фаъолнокии ферменти аминотрансфераза ва маҳсулнокии баррачаҳои модинаи яқсолаи гӯсфандони зоти сергӯшту серравған ва серпаши тоҷикӣ дар дигар таҷрибаҳои гузаронидашуда муайян гардидааст.

Дар баррачаҳои модина корреляции манфиро байни баъзе аз аломатҳои микдорӣ ва нишондиҳандаҳои зардobi хун муайян намудем. Аз рӯи вазни зинда ва пашми тарошидашуда бо микдори умумии сафедаҳо мутаносибан –  $r = -0,568$  ва  $r = -0,027$ , аз рӯи микдори албумин мутаносибан –  $r = -0,400$  ва  $r = -0,058$  мушоҳида намудем. Аз рӯи фосфатазаи ишқорӣ бошад байни ин шишондиҳондаҳо корреляции мусбӣ мутаносибан –  $r = +0,154$  ва  $r = +0,215$  муайян карда шуд.

Ҳамин тавр, муайян карда шудааст, ки дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ

алоқамандии муайяни коррелятсионӣ байни нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун ва сифати маҳсулоти он мавҷуд мебошад. Инчунин, имконияти истифода бурдани тестҳои биохимиявӣ дар селексия муайян гардидааст. Омӯзишҳо нишон доданд, ки дар самти гӯсфандпарварии сергӯшт, серравған, серпашм дар шароити Тоҷикистон омӯхтан ва истифода бурдани алоқамандии коррелятсионӣ байни аломатҳо ва нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун мақсаднок мебошад.

Натиҷаи таҳқиқотҳо ҳангоми омӯхтани микдори умумии сафедаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи нишондиҳандаҳо фарқият байни ҷинси ҳайвонот мавҷуд мебошад.

### **3.5. Омӯзиши нишондиҳандаҳои гематологӣ хун дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ**

Хун мои доҳили организм буда, таркиби мураккаб дорад ва дар доимияти организм (гомеостаз) нақши муҳим мебозад. Ба ин нигоҳ накарда, хун метавонад ҳамчун ифодакунандай тағиیرёбииҳои организм дар сатҳи аломатҳои микдорӣ дар соҳаи ҷорводорӣ истифода бурда шавад. Ҳол он, ки нишондиҳандаҳои моррофунасионалии хунро ҳамчун бузургии ифодакунандай фардӣ истифода бурдан мумкин аст. Умуман дар гӯсфандон VII – гурӯҳи хун мавҷуд аст. Мувофиқи далелҳои илмии олимон Зайцев С.Ю., Камышников В.С., Алиев F.A. микдори эритроситҳо, гемоглобин ва нишондиҳандаҳои гематологии таркиби хун вобаста аз тағиир ёфтани синну сол, ҷинс, сатҳи ҳӯронидани ҷорво, усули парвариш ва фасли сол тағиир меёбад [31, 41].

Ҳамчунин мувофиқи натиҷаҳои бадастовардаи акдемик Алиев F.A. исбот гардидааст, ки аз VII – гурӯҳи хене, ки дар гӯсфанд вучуд дорад танҳо дар гӯсфандони дорои гурӯҳои I – ум, II – юм ва III – юм корелятсияи мусбӣ бо нишондиҳандаҳои тағиир ёфтани синну сол, сатҳи ҳӯрока, фаслҳои мавсимии сол ва усули парвариш ошкор карда шудааст. Бинобар ин таҷрибаҳои илмӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ, дорои гурӯҳои I – ум, II – юм ва III – юм гузаронида шудааст.

Натицаҳо оид ба нишондиҳандаҳои гематологӣ баррачаҳои зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун дар ҷадвали 18 оварда шудааст.

**Ҷадвали 18. – Нишондиҳандаҳои гематологии баррачаҳои зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун, ( $M \pm m$ )**

Нишондиҳандаҳо	Меъёри муқаррарӣ	Гурӯҳи хун		
		I	II	III
<b>Дар синни 18 – моҳагӣ (n =25)</b>				
Гемоглобин, г/л	91 – 135	126,8 $\pm$ 2,4	124,5 $\pm$ 3,4	125,0 $\pm$ 6,73
Эритротсит, 10 <sup>-12/л</sup>	7 – 12	9,8 $\pm$ 0,12	9,5 $\pm$ 0,15	9,8 $\pm$ 0,10
Миқдори умумии сафедаҳо, г/л	59 – 78	77,2 $\pm$ 2,2	69,4 $\pm$ 2,0	72,3 $\pm$ 2,5
<b>Дар синни 23 – моҳагӣ (n=23)</b>				
Гемоглобин, г/л	90 – 135	96,68 $\pm$ 2,90	89,60 $\pm$ 3,26	83,8 $\pm$ 2,72
Эритротсит, 10 <sup>-12/л</sup>	7 – 12	8,3 $\pm$ 0,14	8,2 $\pm$ 0,20	8,2 $\pm$ 0,25
Сафедаҳои умумӣ, г/л	60 – 75	76,4 $\pm$ 2,24	63,85 $\pm$ 2,21	64,39 $\pm$ 2,70

Ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳо дар баррачаҳои 18 моҳаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар шароити ҷароғоҳҳои тобистона аз рӯи сатҳи гемоглобини таркиби хун, фарқияти куллиро мушоҳида накардем. Аз натиҷаҳои дар ҷадвал овардашуда бармеояд, ки миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои 18 – моҳаи гурӯҳи хунашон I – ум, II – юм ва III – юм нисбатан баланд буд, ки ин нишондиҳанда ба 77,2 г/л, 69,4 г/л ва 72,3 г/л, баробар буда, фарқ байни гурӯҳи хунашон I – ум, II – юм 4,8% ва байни гурӯҳи хунашон I – ум ва III – юм 1,9% ро ташкил намуданд. Ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳо дар баррачаҳои 18 моҳаи зоти тоҷикӣ дар шароити ҷароғоҳҳои тобистона аз рӯи сатҳи гемоглобини таркиби хун фарқияти куллиро мушоҳида накардем.

Сатҳи баланди гемоглобин дар ҳамаи баррачаҳои гурӯҳҳои таҷрибавии гурӯҳи хунашон I – ум 126,8 г/л ба қайд гирифта шуд. Ин

нишондиҳандаҳо дар баррачаҳои гурӯҳи хунашон II – 124,5 г/л ва III – юм – 125,0 г/л мутаносибан аз 1,8% –ро ( $P<0,05$ ) ташкил намуданд. Бояд қайд намуд, ки омӯзиши нишондиҳандаҳои гематологӣ дар ҷорвоҳои таҷрибавӣ дар ҳудуди меъёрҳои физиологӣ қарор доштанд. Дар синни 23 – моҳагӣ миқдори ин нишондиҳандаҳо дар ҳамаи гурӯҳҳои таҷрибавӣ, ки ташхиси хун гузаронида шуда буд, паст шуданд.

Натиҷаҳо оид ба вазни зиндаи гӯсфандон вобаста ба гуруҳи хун дар ҷадвали 19 оварда шудааст.

**Ҷадвали 19. – Омӯзиши вазни зиндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз давраи таваллуд то қалонсолӣ, ( $M\pm m$ , кг)**

Чинси гӯсфандон	Гурӯҳи хун		
	I	II	III
1	2	3	4
<b>Дар таваллуд</b>			
Нарина	4,0±0,11	4,2±0,10	4,3±0,10
Модина	3,7±0,60	4,0±0,10	4,2±0,10
<b>Аз модина ҷудо кардан (4,5 – 5,0 моҳа)</b>			
Нарина	39,3±0,33	43,0±0,4	44,5±0,7
Модина	37,0±0,36	39,5±0,4	42,8±0,3
<b>Дар синни 1 сола</b>			
Нарина	5,3±0,91	53,1±0,89	52,3±0,80
Модина	46,3±0,80	49,8±0,9	51,3±0,5
<b>Дар синни 18 моҳа</b>			
Нарина	68,2±0,15	57,9±0,16	60,8±0,60
Модина	56,1±0,16	56,8±0,17	58,6±0,18
<b>Дар қалонсоли</b>			
Қучқор	72,6±0,68	85,0±0,88	90,0±0,91
Меш	67,7±0,12	73,7±0,6	75,3±1,0

Инчунин муайян карда шуд, ки нишондиҳандаҳои таркиби хун бо сифати маҳсулоти чорво алоқамандии зич дорад. Миқдор ва сифати пашм дар гӯсфандпарварӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, ба даромаднокии соҳа таъсири калон мерасонад. Аз ин ҷиҳат, селексия бояд ба пашми баландсифат ва ҳарчи зиёд кардани миқдори пашми шусташуда (вазни хоси пашм) равона карда шавад.

Агар то гузаштан ба иқтисодиёти бозоргонӣ (то пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ) бо нархи ҳамон вақта ба ивази 1 кг пашми нимдурушти қолинбоб 5 – 6 кг гӯшти гӯсфанд харидори карда шавад, ҳоло ба ивази 1 кг гӯшт 12 – 14 кг пашм харидори карда мешавад. Ба фикри мо, аз як тараф барои матоъҳои қолинӣ торҳои сунъӣ истифода шавад, аз тарафи дигар дар ҷумҳурӣ коркарди аввали пашм ва масъулини онҳо бо таври бояду шояд дар ин соҳа корро ташкил накардаанд.

Аз ин ҷост, ки дар ҳоҷагиҳои шахсӣ, фермерӣ ва ҷамъиятӣ пашм ва пӯсти чорвои майда дар анборҳо солҳои сол нигоҳ дошта шуда, сифати худро гум мекунанд. Эҳтимол аз ин сабаб бошад, ки роҳбарон ва кормандони ин соҳа ба ин хел намуди маҳсулот аҳамият намедиҳанд.

#### **Ҷадвали 20. – Миқдор ва сифати пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста ба гурӯҳи хун**

Вазни зинда вобаста аз синну сол, кг	Гурӯҳи хун		
	I	II	III
1	2	3	4
<b>Тароши пашми ношуста, кг, (пашми барра)</b>			
Нарина	1,27	1,36	1,50
Модина	1,10	1,25	1,39
<b>Тароши пашми ношуста, кг, (пашми гӯсфанди калонсол)</b>			
Нарина	3,8	3,20	4,50
Модина	2,33	2,95	3,48
<b>Дарозии пашм, см, (пашми барра)</b>			
Нарина	14,0	12	11
Модина	15,0	13,0	12,0
Калонсол – мешҳо	20,0	18,3	17,5

Дар ҷадвали 20 натиҷаҳо оид ба миқдор ва сифати пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста ба гуруҳи хун оварда шудааст. Таҳлили натиҷаҳои дар ҷадвали 20 овардашуда нишон медиҳад, ки миқдори пашми ношусташудаи гӯсфандони наринаи гуруҳи хунашон III – 1,50 кг ва модина – 1,39 кг – ро ташкил медиҳанд.

Ин нишондодиҳанда нисбат ба баррачаҳои гуруҳи хунашон I муттаносибан 18,11 – 26,36 % ва гуруҳи хунашон II – 10,29 – 11,20 % зиёд мебошад.

Ин афзалият дар гӯсфандони калонсол низ дида мешавад. Аммо дарозии пашм дар гӯсфандони гуруҳи I нисбат ба гуруҳҳои II ва III хело зиёд буд. Ҳулоса гӯсфандони зоти тоҷикиро ҳамчун нишондодҳои алломатҳои селексионӣ истифода намудан мувофиқи мақсад аст.

### **3.6. Таҳлили корреляционии сафедаҳои полиморфӣ ва алоқамандии онҳо бо пашми тарошидашуда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Полиморфизми гемоглобин аз тарафи ду гени идоракунандай кори гемоглобин: Hb<sup>A</sup> ва Hb<sup>B</sup> идора карда мешавад, ҳол он ки гени Hb<sup>A</sup> бо концентратсияи хело кам вомехӯрад. Дар гӯсфандоне, ки дар минтақаҳои кӯҳӣ ва наздикуҳӣ парвариш карда мешаванд, концентратсияи ин ген хело паст мебошад. Дар гӯсфандоне, ки дар минтақаҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон парвариш карда мешаванд, аз 8 В Tf – локуси генӣ маълум буда, фақат 5 тои он муайян карда шудааст. Камшавии шумораи аллелҳо эҳтимол аз сифати пасти ин аллелҳои генӣ бошад. Бо назардошти генотипи ҳар як ҳайвон, мавҷуд будани аллелҳои генӣ ва зиготанокии онҳо амалиётҳо ба анҷом расонида шудааст [54].

Дар гӯсфандони зоти сергӯшту серравған ва серпаши миқдори полиморфизми сафедаҳо ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. Дар ин қисми рисолаи пешниҳодшуда натиҷаҳои омӯзиши полиморфизми гемоглобин, трансферрин, пешалбумин ва посталбумин ва алоқаи онҳо бо вазни зинда ва миқдори пашми тарошидашуда пешниҳод карда шудааст.

Таҳлили коррелятсионии вариантҳои гуногуни генетикии сафедаҳо ва аломатҳои ба ҷашм хуб намоёни селексияшаванда ба воситаи ҳисоб карда баромадани таносубҳои коррелятсионӣ, яъне истифода аз  $t$  – критерияи Стюдент барои ададҳои миёна, дар гурӯҳҳои ҷудошуда амалӣ карда шуд.

Нишондиҳандаҳое, ки эҳтимолияти вуҷуд надоштани ҳатогиро ҳангоми хешутаборӣ исбот мекунанд, ин муқоиса намудани генотипҳо бо истифода аз натиҷаи ташхисҳои полиморфизми сафедаҳо мебошад.

Ин натиҷаҳо имкон медиҳанд, ки назорати генетикӣ ҳангоми гузаронидани корҳои селекционӣ, бо мақсади беҳтар кардани аломатҳои лозима, дар корҳои илмӣ истифода бурда шавад.

Натиҷаҳо оид ба полиморфизми сафедаҳо дар рамаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҷадвали 21 пешниҳод карда шудааст.

#### **Ҷадвали 21. – Полиморфизми миқдори умумии сафедаҳо дар рамаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ ( $M \pm m$ )**


<b>Гемоглобин (n=15)</b>	
Hb <sup>A</sup> = 0,009 ± 0,0028	Hb <sup>B</sup> = 0,991 ± 0,0028
<b>Трансферрин (n =17)</b>	
Tf <sup>D</sup> = 0,168 ± 0,0119	Tf <sup>M</sup> = 0,093 ± 0,0087
Tf <sup>G</sup> = 0,447 ± 0,0149	Tf <sup>P</sup> = 0,030±0,0051
Tf <sup>N</sup> = 0,262 ± 0,0132	
<b>Пешалбумин (n =14)</b>	
Pa <sup>A</sup> = 0,072 ± 0,0186	Pa <sup>B</sup> = 0,928 ± 0,0186
<b>Посталбумин (n =13)</b>	
Psa <sup>A</sup> = 0,736 ± 0,0135	Psa <sup>B</sup> = 0,260 ± 0,0134
	Psa <sup>C</sup> = 0,004 ± 0,0019

Чӣ тавре, ки аз натиҷҳои ҷадвал дарҷ гардида маълум аст, васеъ намудани имкониятҳои усули генетикӣ аз шумораи системаи таҳлилшаванда, ба монанди шумораи аллелҳои дар локусҳои генӣ ва аз

концентратсияи генҳо дар популятсия вобаста мебошад. Аз ҳамин сабаб, дар популятсияҳои гуногун эҳтимолияти тафйир ёфтани ин бузургихо ҳангоми ивазшавии таркиб ва зичии генҳо вуҷуд дорад.

Дар ташхисҳое, ки гузаронидем, сатҳи гемоглобин 0,9%, трансферрин – 45,0%, пешалбумин – 6,2%, посталбумин – 20,2% мувофиқат мекард. Ин натиҷаҳо бо нишондиҳандаҳои фенотипии  $Psa^{AC}$ , ки барои фардҳои нарина ва модина муқаррар шудааст, асоснок карда шудааст.

Инчунин ҳайвононҳое, ки бо фенотипҳои  $Psa^{AC}$  ва  $Psa^{BC}$  – ро дар байни гӯсфандони зоти тоҷикиро дар таҷрибаҳои худ мушоҳида намудем. Ин натиҷаҳо аз нигоҳи назорати генетикӣ дар раванди гузаронидани корҳои селексионӣ бо мақсади хушзорот намудани гӯсфандони зоти тоҷикӣ диққатчалбкунанда мебошад.




**Расми 2. Эҳтимолияти монандии генетикӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои  $Hb$ ,  $Tf$ ,  $Pa$  ва  $Psa$  дар байни ҷуфтҳои бо ҳам ҷуфтшавандай гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Барои он ки ин бузургихои бадастовардшуда боварибахш бошанд, ба таври иловагӣ дигар системаҳои генетикиро омӯҳтан зарур мебошад. Натиҷаҳои бадастомада оид ба эҳтимолияти монандии генетикӣ аз рӯи

нишондиҳандаҳои Hb, Tf, Pa ва Psa дар байни ҷуфтҳои бо ҳам ҷуфтшандай гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар расми 2 тасвир карда шудааст.

Аз рақамҳои дар расми 2 овардашуда маълум мешавад, ки ҳатогии коэффициенти муносибатҳои коррелятсионӣ ва фарқият байни бузургиҳои миёнаи арифметикий аз  $P>0,05$  қалон набуд. Натиҷаи ташхисҳои бадастомада нишон доданд, ки гемоглобин – 3,5%, трансферрин – 85,8%, пешалбумин – 24,0%, посталбумин – 55,2 % мебошад.

Ин ғуногуни фарқияти қуллиро байни ин бузургиҳо нишон медиҳад. Аҳамияти муҳими назариявӣ ва амали доштани омӯзиши коррелятсиияи сафедаҳои таркиби хуни чорвоҳо, ки мувофиқи генотип ва аз рӯи алломатҳои селексиониашон ғуногун дар таҷрибаҳо исботи худро ёфтаанд. Бо назардошти он ки концентратсиияи генҳои Hb<sup>A</sup> ва Pa<sup>A</sup> ва фенотипҳои Hb<sup>A</sup>, Pa<sup>A</sup>, хело паст буданд миқдори фенотипҳои Hb<sup>AB</sup> ва Pa<sup>AB</sup> ба мо имкон надод, ки натиҷаҳои ин нишондиҳандаҳоро ба таври ҷадвал пешниҳод намоем.



**Расми 3. Тафиир ёфтани бузургиҳои Hb, Tf, Pa ва Psa дар зардobi хуни гӯсфандон зоти тоҷикӣ ҳангоми ивазшавии таркиб ва зичии генҳо**

Истифода бурдани коррелятсиия байни алломатҳои самаранокии интихобро ҳангоми баҳодиҳии ба маҳсулнокии чорво баланд мебардорад.

Натицаҳо оид ба тағиیر ёфтани бузургиҳои Нb, Tf, Ра ва Psa дар зардоби хуни гӯсфандон зоти тоҷикӣ ҳангоми ивазшавии таркиб ва зичи генҳо дар расми 3 тасвир карда шудааст.

Натицаҳои дар расми 3 овардашуда нишон медиҳанд, ки таҳдилҳои коррелятсионӣ таъсири назарраси локуси гени – Psa ва ҳолати гомо – ва гетерозиготии онро ба аломатҳои омӯхташуда, яъне вазни зинда, синну соли гӯсфандон, вазни зиндаи баррачаҳо ҳангоми таваллуд ва аз модина ҷудо кардан, миқдори пашми тарошудашуда фарқияти кулли мушоҳида карда нашуд. Натицаҳои бадастовардашуда, ҳарчанд қимати дар селексияи амалӣ истифода бурданро надошта бошад ҳам, барои ҳаматарафа муҳокима кардани ҳусусиятҳои хоси коррелятсиияи сафедаҳои зардоби хуни чорвоҳои генотипан гуногун ва чорвоҳое, ки аз рӯи аломати фоидаовар селексия карда мешаванд, ки аз манфиат ҳолӣ нест.

Аз ин лиҳоз, омӯзиши натиҷаи тестҳои физиологию биохимиявии таркиби зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ нишон доданд, ки ҳангоми муҳайё намудани шароит, сатҳи баланди ҳӯронидан, мавсими сол, усули парваришро барои пешгӯйӣ намудани аломатҳои аз нигоҳи ҳочагӣ фоидаовар дар мешҳо ва қучқорҳои наслдиҳанда тавсия менамоем.

### **3.7. Таносуби тағиирёбии аллелҳои гурӯҳи хун, вобаста аз индекси монандии антигенҳои волидайн дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ**

Аз рӯи натицаҳои бадастомада исбот карда шуд, ки ҳолати иммунологии баррачаҳо ва маҳсулнокии ояндаи онҳо аз бузургии индекси монандии антигенҳои волидайн ва аз рӯи нишондиҳандаҳои иммунологии онҳо вобаста мебошад. Мувоғиқ омадани таносуби нишондиҳандаҳои генетикии хун (антигенҳои эритроситарӣ, аллелҳои системаи полиморфии сафедаҳо ва ферментҳои хун) дар фардҳои нарина ва модина барои трансфератсиияи сифатҳои мусбии волидайн ба наслаш шароит пайдо мешавад [14; 74].

Дар шароити Тоҷикистон дар баррачаҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ усулҳои навтарини баҳодиҳии ҳолати физиологию функционалии

баррачаҳои навзодро, ки аз наслдиҳандаҳои гуногун таваллуд шуда буданд, мавриди омӯзиш қарор додем.

Аз усулҳои физиологӣ, иммунологӣ ва биохимиявӣ истифода намуда, роҳи дурусти интихоб кардани зоти гӯсфандони байни ҳам ҷуфтшавандаро, бо назардошти нишондиҳандаҳои иммуногенетикии хуни онҳоро ба роҳ монем. Барои амалӣ намудани натиҷаҳо баррачаҳои зери ташхис қарор гирифтари аз 8 то 10 сарӣ ба гӯрӯҳо тақсим намудем. Баррачаҳо то синни 4,5 моҳагӣ ҳамроҳи мешҳо парвариш карда мешаванд.

Алоқамандӣ байни омилҳои гурӯҳи хун ва бо ҳамдигар мувоғиқ омадани ҷуфти бордоршавандай гӯсфандон имкон медиҳад, ки дар оянда наслҳои солими сермаҳсул ба даст оварда шаванд. Фарқияти фардии ҳар як ҷуфти гӯсфандони бо ҳам ҷуфтшавандаро аз рӯи гурӯҳи хун, яъне аз рӯи индекси монандии антигенҳо (ИМА), амалӣ намудан имконпазир мебошад. Монандии бештар ба  $-1(10^{9/\mu\text{L}})$  ва камтарин ба  $-0(10^{9/\mu\text{L}})$  баробар аст. Байни ҳамдигар муқоиса намудани ҷуфтҳои боҳамҷуфтшаванда ва дар ин асос ҷудо намудани онҳо дар ҳудуди ин индексҳои муайяншуда (ИМА) қонуниятҳои муайяни худро дорад, ки аз рӯи он миқдори зиёди ҷуфтҳои бо ҳам бордоршавандаро дар ҳудуди аз  $0,31(10^{9/\mu\text{L}})$  то  $0,61(10^{9/\mu\text{L}})$  ҷой гирифтаанд, ки он мутаносубан  $54,4\%$  –ро ташкил менамояд.

Аз рӯи ҷамъбости натиҷаҳои мавсими баррагирий, бо назардошти бузургии ИМА ва аз эътибор соқит намудани баррачаҳои волидайнашон номаълум, дигар баррачаҳоро ба гурӯҳҳо тақсим намудем. Миқдори нисбатан ками баррачаҳо дар миқёси кам, яъне дар ҳудуди аз  $0,3 (10^{9/\mu\text{L}})$  то  $15,3(10^{9/\mu\text{L}})$  ( $18,8\%$ ) ва шумораи зиёди баррачаҳо дар ҳудуди аз  $0,6 (10^{9/\mu\text{L}})$  то  $0,90(10^{9/\mu\text{L}})$  (аз  $16,7$  то  $25,7\%$ ) ҷой гирифтанд.

Аз рӯи муқоисаи бузургии индекси монандии антигенини баррачаҳо бо волидайн маълум гардид, ки дар волидайнни ИМА аз  $0,31(10^{9/\mu\text{L}})$  то  $0,60(10^{9/\mu\text{L}})$  нисбат ба дигар вариантҳо миқдори зиёди ( $21,8\%$ ), баррачаҳои таваллудшуда вазни зиндаашон аз  $5,0$  кг зиёд буд ва бо вазни кам аз  $3,7$  кг то  $4,7$  кг ( $16,7\%$ ) таваллуд шудаанд. Дар ҳолати такроран гузаронидани

бордоркуни сунъии мешҳо миқдори зиёди баррачаҳо дугоник (51,1%) таваллуд шуданд.

Оид ба хусусиятҳои фарқунанда доштани ташаккулёбии фаъолнокии иммунӣ дар баррачаҳо ва мувофиқои генетикий бо волидайн, онҳо аз рӯи фаъолияти фагоситозии ҳуҷайраҳои хун (ФФҲҲ), фаъолнокии ҳуморалии бактериоситии зардobi хун (ФҲБЗҲ) ва фаъолнокии лизотсомии зардobi хун (ФЛЗҲ) натиҷа бардоштем.

Ин омилҳоро дар таркиби хуни баррачаҳои аз 1 то 4 моҳа муайян намудем. Бузургии аниқро аз рӯи иммунитети ҳуҷайравӣ ва ҳуморалий дар давраи аввали инкишофи онтогенетикии баррачаҳои якмоҳа мушоҳида намудем. Вобаста ба қалон шудани синну соли баррачаҳо бузургиҳо низ тағиیر ёфтанд. Азбаски Т – лимфотситҳо, В – лимфотситҳо ва Т – супрессорҳо хусусияти идорақунии маҳсуси фунқсияи супрессорӣ доранд, ҳолати тағиирёбии ин гурӯҳи ҳуҷайраҳои субпопулятсияи системаи иммуниро низ омӯхтем.

Ҳангоми нисбатан аниқтар омӯхтани сатҳи генетикии детерминатсияи Т ва В ҳуҷайраи лимфосити таркиби хун ва субпопулятсияи онҳо дар хуни баррачаҳои аз волидайни нишондиҳандаи ИМА – шон гуногун таваллудшуда муайян карда шуд. Натиҷаҳо оид ба тағиирёбии сатҳи нишондиҳандаҳои резистентнокии табии ҳуҷайраҳои хуни баррачаҳое, ки индекси монандии антигенҳои волидайнашон гуногун дар ҷадвали 22 пешниҳод карда шудаанд.

Натиҷаҳои бадаст оварда нишон медиҳанд, ки вобаста аз синну сол тағиирёбии омилҳои ғайримуқаррарии ҳимоявӣ хусусияти доимӣ дошта, нисбат ба нишондиҳандаҳои ҳуҷайравӣ, ҳуморалию иммунитетӣ бо баррачаҳои гурӯҳҳои ИМА – шон дар ҳудуди аз  $0,31(10^{9/l})$  то  $0,60(10^{9/l})$  қарордошта аз ҳамсолони худ, ки бо ИМА аз  $0(10^{9/l})$  то  $0,30(10^{9/l})$  ва аз  $0,61(10^{9/l})$  до  $0,90(10^{9/l})$  қароргирифта нисбатан зиёдтар мебошанд.

**Чадвали 22. – Тағирибии сатҳи нишондиҳандаҳои резистентнокии табиии ҳуҷайраи хуни баррачаҳое, ки индекси монандии антигенҳои волидайнашон гуногун, аст ( $M \pm m$ )**

Синну соли баррачаҳо (МОХ)	Индекси монандии антигенҳо					
	0,31 – 0,60 ( $10^9/\text{л}$ )			0,61 – 0,90 ( $10^9/\text{л}$ )		
	ИМА	ФФҲҲ	ФҲБЗҲ	ИМА	ФФҲҲ	ФҲБЗҲ
1	12,4 $\pm$ 0,13	22,6 $\pm$ 0,24	18,8 $\pm$ 0,16	10,7 $\pm$ 0,12	20,2 $\pm$ 0,21	17,1 $\pm$ 0,19
2	16,6 $\pm$ 0,15	26,8 $\pm$ 0,23	22,6 $\pm$ 0,21	11,8 $\pm$ 0,10	22,0 $\pm$ 0,19	20,8 $\pm$ 0,19
3	18,4 $\pm$ 0,20	30,2 $\pm$ 0,27	28,1 $\pm$ 0,23	15,9 $\pm$ 0,11	25,4 $\pm$ 0,23	24,5 $\pm$ 0,21
4	19,6 $\pm$ 0,21	36,9 $\pm$ 0,34	30,4 $\pm$ 0,26	18,1 $\pm$ 0,14	30,2 $\pm$ 0,29	26,6 $\pm$ 0,24

**Эъзоҳ: ИМА – индекси монандии антигенҳо; ФФҲҲ – фаъолияти фагоситозии ҳуҷайраҳои хун; ФҲБЗҲ – фаъолнокии ҳуморалии бактериоситии зардоби хун.**

Дар баррачаҳое, ки волидайнашон нишондиҳандаи ИМА дар ҳудуди 0,31–0,60 ( $10^9/\text{л}$ ) буд, сатҳи компонентҳои омӯхташавандай нишондиҳандаҳои иммунӣ нисбат ба ҳамсолони худ, ки аз волидайнни ИМА – шон аз 0 то 0,30 ( $10^9/\text{л}$ ) ва аз 0,61 то 0,90 ( $10^9/\text{л}$ ) буданд, нисбатан баландтар буд.

Натиҷаҳои бадастоварда онро ифода менамоянд, ки аввалин маротиба дар баррачаҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ шарҳи пурраи спектри хуни онҳо ташхис карда шаванд. Дар ин асос имконият пайдо гардид, ки нишондиҳандаҳои физиологии сигментҳои таркиби хуни гӯсфандони байни ҳамдигар ҷуфтшавандаро дуруст истифода бурда, ҳолати физиологии мешҳои ояндаро пешгӯйӣ намоем.

Исбот карда шуд, ки ҳолати иммунологии баррачаҳо ва маҳсулнокии ояндаи онҳо аз бузургии индекси монандии физиологии волидайн ва аз рӯи нишондиҳандаҳои иммунологии онҳо вобаста мебошад.

Чадвали 23. – Дар раванди онтогенез тафийрёбии сатхи иммунокомплементҳои хучайраҳои хуни баррачаҳое, ки аз вариантаҳои волидайни ИМА гуногундошта таваллудшуда. ( $M \pm m$ )

Синну сол (моҳ)	0,31 – 0,60 (109/л)			0,61 – 0,90 (109/л)		
	T – лимфотситҳо	B – лимфотситҳо	T – супрессорҳо	T – лимфотситҳо	B – лимфотситҳо	T – супрессорҳо
1	0,61±0,17	0,36±0,11	0,39±0,12	0,54±0,14	0,29±0,12	0,44±0,13
2	0,87±0,19	0,61±0,15	0,33±0,09	0,59±0,14	0,54±0,16	0,39±0,10
3	0,96±0,18	0,77±0,18	0,29±0,08	0,71±0,17	0,70±0,17	0,35±0,10
4	1,04±0,20	0,89±0,19	0,27±0,08	0,79±0,19	0,72±0,17	0,33±0,09

Натиҷаҳо оид ба омӯзиши раванди онтогенез ва тафийрёбии сатхи иммунокомплементҳои хучайраи хуни баррачаҳое, ки аз вариантаҳои волидайни ИМА гуногундошта таваллуд шуданд, ки дар ҷадвали 23 оварда шудааст.

Натиҷаҳои бадастомадаро метавонем ба тариқи васеъ ҳангоми интихоб ва хостагирий аз рӯи параметрҳои генетикии хун ва тестҳои иммунологӣ дар рамаи гӯсфандон истифода барем. Ин усул имкон медиҳад, ки барои ҷуфтӣ намудани наслдиҳандаҳо ва мешҳо дуруст интихоб карда шаванд. Сари вақт (дар синни 4 – 4,5 моҳагӣ) аз рӯи тестҳои иммунологӣ пешгӯйӣ намудани хусусиятҳои хуби зотӣ доштани баррачаҳо боиси сарфа намудани миқдори зиёди маблағ мегардад.

Хулоса натиҷаҳое, ки ба даст овардашуда, нишон медиҳанд, ки сатхи омилҳои иммунии ҳимоякунандай баррачаҳо, ки дар оянда иммунитети онҳоро ташаккул медиҳанд, на танҳо вобаста аз синну сол балки вобаста аз таносуби аллелҳои гении гурӯҳи хун низ ба воситаи индекси монандии антигенҳои волидайн ифода мегарданд, тафийр мейбанд.

Омӯзиши сатҳи ташакқулёбии индекси монандии антигенҳо дар гӯсфандони байни ҳам ҷуфтшаванда метавонад барои дар оянда таваллуд шудани баррачаҳои солим, яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ дар рамаи гӯсфандон гардад.

### **3.8. Баҳо додан ба қучқорҳои наслдиҳанда аз рӯи сифати пашм ва вазнафзунқуни наслҳои онҳо бо назардошти натиҷаи тестҳои биохимиявӣ**

Комёбиҳои биотехнологӣ аз ҷумла бордоркуни сунъӣ дар соҳаи гӯсфандпарварӣ ба таври васеъ истифода шуда истодааст. Бордоркуни сунъӣ имкон медиҳад, ки натиҷаи тестҳои физиологию биохимиявӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун дар зардоби хуни қучқорҳо ва мешҳо самараи ҳуби дилҳоҳ диҳанд. Аз рӯи натиҷаҳои дар адабиётҳои илмии соҳавӣ оварда шудаанд, маълум гардид, ки самти асосии хушзоркунӣ ва беҳтар кардани гӯсфандон ба андозаи 80 – 90% аз ҷудокуни мақсаднок ва хоста гирифтани мешҳо ва қучқорҳо вобаста мебошад [38; 28; 44].

Моҳияти ин усули бордоркуни сунъӣ дар он аст, ки барои хушзор намудани насли гӯсфандон қучқорҳои беҳтарин интихоб карда шаванд. Дар шароити таҷрибавӣ маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зотии тоҷикӣ бо истифода аз тестҳои физиологию биохимиявӣ пешгӯйӣ карда шудаанд. Дар ин гуна ҳолатҳо имконияти аз як қучқори интихобшуда то 250 – 300 сар мешҳоро бордор кардан мумкин аст.

Мақсади асоси ҳангоми хушзоркуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар шароити Тоҷикистон – ин зиёд намудани маҳсулнокии гушт, яъне зиёд намудани вазни зинда, миқдори пашми якранги хушсифат ва беҳтар намудани сифати пашми нимдурушт мебошад. Аз ин, рӯ мақсади гузаронидани тестҳои физиологию биохимиявӣ низ ҳамин самтро дар бар мегирад. Генотипи қучқорҳои наслдиҳандаро бо роҳи истифода бурдани усуљои селексионӣ ва тестҳои физиологию биохимиявӣ омӯхта, бо истифода аз усули бордоркуни сунъӣ саршумори наслҳои хушзорро зиёд намоем.

Дар таркиби пашми наслҳои гусфандони зоти тоҷикӣ миқдори зиёди тибит, миқдори ками нахҳои рангкардашуда, мӯйҳои миёна ва қил мавҷуданд. Онҳо қобилияти тез вазнафзункунӣ дошта бошанд. Барои иҷрои ин мақсад, бо назардошти натиҷаҳои тестҳои физиологию биохимиявии зардоби хун, асосан қучқорҳои наслдиҳандай ранги сафед ва сурҳи равшани пашми сар ва пойҳо, пашми баданашон нисбатан аз тибит бой буда ва нахҳои пигментдорашон камро интихоб намудем. Тестҳои физиологию биохимиявӣ аз зардоби хуни ҳамаи қучқорҳои наслдиҳанда дар раванди таҷриба иштироккунанда гузаронида шудааст. Дар ҷараёни гузаронидани таҷрибаҳо 7 сар қучқори 1,5 – солаи ҷавон ва 3 – сар қучқорҳои калонсолро ҷудо карда гирифтем. Ранги пашми сар ва пойҳои ин қучқорҳо сафед ё сурҳи равшан буданд. Нишондиҳандаҳои тести физиологию биохимиявии ин қучқорҳо ва авлоди гузаштai онҳо низ моил ба маҳсулнокии баланд буданд. Вазни зандаи миёнаи қучқорҳои наслдиҳанда аз 120 то 128 кг буданд. Миқдори солонаи пашми тарошидашудаи ин қучқорҳо аз 3,9 то 4,72 кг буд. Фоизи нахи пигментдор 2,7 – 3,2% ва сатҳи депигментатсияи пашм 96,8 – 97,3% – ро ташкил намуд. Ба ҳисоби миёна вазни зандаи қучқори 1,5 сола аз 94,0 то 101 кг буд.

Ҳангоми баҳодиҳӣ аз рӯи сифати наслҳо ба қучқорҳои наслдиҳанда ба вазни зандаи насл баъд аз таваллуд ва дар вақти аз модина дар 4,5 моҳагӣ ҷудо намудан баҳо дода шуд. Наслҳои ин қучқорҳо инҷунин аз рӯи нишондиҳандаи миқдори пашми тарошидашуда ва соҳтори пашм баҳогузорӣ карда шуданд. Пашми тарошидашуда ба ҳисоби миёна барои баррачаҳои 4,5 моҳа новобаста аз ҷинсашон 1,0 кг рост меомад. Дар гурӯҳи гӯсфандони зери омӯзиш қарор гирифта миқдори аз ҳама зиёди пашм дар гурӯҳи 4 – ум ба мушоҳида расид, ки он дар баррачаҳои нарина ва модина 1,33 ва 1,37 кг – ро ташкил намуд. Дар гурӯҳи 1 – ум миқдори пашми тарошидашуда қариб 100 кг назар ба гурӯҳи 4 – ум кам буд. Миқдори аз ҳама ками пашм дар гурӯҳи 2 – юм ба қайд гирифта шуд.

Натицаҳо оид ба баҳогузории наслҳои қучқорҳои наследиҳандаи аз рӯи вазни занда ва миқдори пашми тарошидашудаи баррачаҳои навзод ва ҳангоми аз волидайн ҷудокунӣ дар ҷадвали 24 пешниҳод карда шуданд.

**Ҷадвали 24. – Баҳогузории наслҳои қучқорҳои наследиҳандаи аз рӯи вазни занда, миқдори пашми тарошидашудаи баррачаҳои навзод ҳангоми аз модина ҷудокунӣ ( $M \pm m$ )**

Гурӯҳи ҷудокардаи гӯсфандон ( $n=25$ )	Вазни зинда, кг		Пашми тарошидашуда, кг	
	Баррачаҳои нарина	Баррачаҳои модина	Баррачаҳои нарина	Баррачаҳои модина
1	41,37±0,47	41,57±0,31	1,22±0,02	1,23±0,02
2	41,82±0,47	37,84±0,35	1,10±0,03	0,98±0,01
3	43,10±0,49	39,16±0,33	1,00±0,02	1,07±0,02
4	44,67±0,40	43,10±0,35	1,33±0,03	1,37±0,02

Аз натицаҳои дар ҷадвали 24 овардашуда маълум мешавад, ки вазни зиндаи баррачаҳои нарина нисбат ба баррачаҳои модина камтар мебошад, вале аз рӯи пашми тарошидашуда ин гуна фарқият ба назар намерасад. Аз рӯи натицаҳои бадастомада ҳангоми баҳогузорӣ ба қучқорҳои наследиҳанда мувофиқи натиҷаи тестҳои физиологию биохимиявӣ ва миқдори пашми тарошидашудаи насли онҳо маълум гардид, ки таъсири генотипи қучқорҳо ба ин алломат гуногун мебошад.

Баҳои баландтаринро ба сар қучқор гузоштем. Дар байни онҳо ду сар қучқори 1,5 солаи сифати наслро хубкунанда ва як сар қучқори калонсол буд. Ду сар қучқори ҷавони 1,5 сола ва як сар қучқори калони наследиҳанда ҳамчун коҳишидиҳандаи сифати насл дониста шуданд. Боқимонда қучқорҳо ба гурӯҳи миёна ворид карда шуд.

Маълум аст, ки баҳои нисбатан аникро ба қучқорҳои наследиҳанда аз рӯи маҷмӯи алломатҳои селексионӣ додан дуруст мебошад. Бо назардошти

ин ақида, мо баҳогузории қучқорхои зери омӯзиш қарор гирифтаро аз рӯи вазни зинда, ҳангоми таваллуди баррачаҳои нарина ва модина ҷудокунӣ гузаронидем. Дар моҳи август ин баррачаҳоро аз модина ҷудо намуда якбора ба вазни зинда ва сифати насли онҳо аз рӯи ҳолати физиологии онҳо баҳогузорӣ намудем. Бояд қайд кард, ки таҷрибаҳо бо баррачаҳои аз модина ҷудо намуда гузаронида шуданд, ки онҳо дорои вазни зиндаи хело баланд ва ба талаботи зот ба пуррагӣ ҷавобгӯ буданд.

Натиҷаҳои тестҳои физиологию биохимияйӣ аз рӯи элементҳои таркиби зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ нишон медиҳанд, ки барои афзудани вазни зинда дар генотипи ин гӯсфандон имкониятҳои калон мавҷуд мебошанд. Бояд қайд намуд, ки бо мақсади хушзорот намудан, қучқорҳои ин зотро ба сифати хушзоркунандай дигар зотҳо бо тариқи васеъ истифода намоем, натиҷаи хуб медиҳад.

## **Мухокимаи натицаҳои бадастомада**

Дар замони мусир пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии ҳайвонот бо усулҳои зоотехникий кифоя намебошанд. Зарурият пайдо шудааст, ки ба маҷмӯи нишондиҳандаҳои селексионӣ аломатҳои нави физиологию биохимияйӣ ворид карда шаванд, ки имконияти дақиқан пешгӯйӣ намудани сифати маҳсулотҳои чорворо дошта бошанд. Аз ин лиҳоз, корҳои селексионие, ки дар солҳои охир гузаронида мешаванд, бояд ба комёбиҳои навтарини физиологию биохимияйӣ, пеш аз ҳама ба қисмати нишондиҳандаҳои зардоби хун такя намоянд. На танҳо гузаронидани тести физиологию биохимиявии микдори умумии сафедаҳо ва фаъолнокии ферментҳои таркиби зардоби хун, балки дигар омилҳои таркиби хун низ бояд диққатчалбқунанда бошанд.

Дар асоси таҳқиқотҳои гурӯҳи зиёди олимон дар самтҳои гуногуни чорводорӣ, илман исбот гардидааст, ки имконияти истифода бурдани тестҳои физиологию биохимияйӣ дар раванди гузаронидани корҳои селексионӣ дар намудҳои гуногуни чорво натиҷаи дилҳоҳ медиҳад. Аз ҷумла, омӯзиши микдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳо) он дар зардоби хуни гӯсфандон аз тарафи гурӯҳи олимон амалӣ гардонида шуда буд [27; 38; 48].

Хушбахтона дар солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди истеҳсоли матоъҳои пашмиро дар корхонаҳои саноатӣ ва шаҳсӣ, бо мақсади зинда гардонидани хунарҳои мардумӣ, дастгирӣ намуда истодааст. Яке аз манбаъҳои асосии истеҳсол намудани пашми хушсифат дар саноат истифодашаванда – ин гӯсфандони зоти тоҷикӣ мебошад, ки пашми нимдрушти сафеди қолинбоб доранд. Мубодилаи моддаҳо дар организм нақши муҳимро ичро менамояд. Суръати баланди мубодилаи моддаҳо дар раванди метаболизм дар организм инчунин сатҳи баланди маҳсулнокии гушт ва пашми ҳайвонот мебошад. Омӯҳтани тестҳои физиологию биохимиявии таркиби хуни ҳайвон ба монанди микдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳо) он, фаъолнокии баъзе аз

ферментҳо хело мароқовар мебошад. Як гурӯҳ олимон ин нишондиҳандаҳои тестиро бо маҳсулнокии чорво алоқаманд кардаанд [2; 19].

Ба таври мукаммал омӯхтани ҷараёни мубодилаи модда дар организм ва равон намудани он ба як самти муайян бе донистани ҳаматарафаи хусусиятҳои сафедаҳои таркиби хун имконнозазир мебошад. Омӯзиши микдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) он дар зардоби хуни гӯсфандон аз тарафи гурӯхи муайяни олимон амалӣ гардонида шуда буд [85; 61; 46; 60; 45].

Истифода бурдани нишондиҳандаҳои зардоби хун барои пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии чорво маҳсусан гӯсфандон дар синни аз 1 то 12 – моҳагӣ натиҷаҳои мусбии назаррас дода истодааст. Имрӯз яке аз омилҳои муҳим – ин ҷорӣ намудани тестҳои самаранок дар асоси дастовардҳои илми биология мебошад. Намудҳои гуногуни маҳсулнокии чорво дар зери таъсири ҷараёнҳои физиологию биохимиявӣ қарор гирифтаанд. Дастовардҳои биология имкон медиҳанд, ки маҳсулнокии ояндаи чорво пешгӯйӣ ва ҳатто идорашаванда гардонида шавад. Ин нишондиҳандаҳои муҳим ҳоло дар гӯсфандон ба таври муфассал омӯхта нашудааст. Ба таври дақиқтар омӯхтани ин масъала метавонад хусусиятҳои хоси равандҳои метаболитикиро дар давраҳои гуногуни баъд аз таваллуд дар гӯсфандони зоти тоҷикиро равшан намояд.

Хун мои доҳили организм буда, таркиби мураккаб дорад ва дар доимияти организм (гомеостаз) нақши муҳим мебозад. Хун метавонад ҳамчун ифодакунандаи тағиیرёбииҳои организм дар сатҳи аломатҳои микдорӣ дар соҳаи ҷорводорӣ истифода бурда шавад. Ҳол он ки нишондиҳандаҳои морффункционалии хунро ҳамчун бузургии ифодакунандаи фардӣ истифода бурдан мумкин аст. Нишондиҳандаҳои гематологии хун бо маҳсулнокии чорво алоқаманд мебошанд. Микдори эритроситҳо, гемоглобин ва дигар нишондиҳандаҳои гематологии таркиби хун вобаста аз тағиир ёфтани синну сол, ҷинс, сатҳи гизо, усули парвариш ва фасли сол тағиир меёбад. Ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳо дар

баррачаҳои 18 моҳаи зоти тоҷикӣ дар шароити ҷароғоҳҳои тобистона аз рӯи сатҳи гемоглобини таркиби хун, мо фарқияти қуллиро мушоҳиданакардем. Ҳол он ки сатҳи баланди гемоглобинҳо дар ҳамаи баррачаҳои гурӯҳҳои таҷрибавии гурӯҳи хунашон I – ум 126,8 г/л ба қайд гирифта шуд. Нишондиҳандаҳо дар баррачаҳои гурӯҳи хунашон II ва III – юм мутаносибан аз 125,5 г/л ва 126,0 г/л баланд буд. Чунин бармеояд, ки микдори умумии сафедаҳо дар баррачаҳои 18 моҳаи гурӯҳи хунашон I – ум нисбат ба баррачаҳои гурӯҳи хунашон II ва III мутаносибан баланд буд, ки ин 1,5 % – ро ташкил дод.

Ҳангоми омӯхтани алоқамандӣ байни гурӯҳи хун, таркиби гемоглобин, эритросит ва микдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар баррачаҳо сифати маҳсулоти онҳо муайян карда шуд, ки дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ аз рӯи вазни зинда афзалият надошта, мувофиқи микдори пашми тарошидашуда афзалият доштанд.

Дар байни баррачаҳои зоти тоҷикӣ фардҳои гетерозиготӣ нисбат ба фардҳои гомозиготӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои вазни зинда ҳангоми таваллуд ва микдори пашми тарошидашуда дар синни 8 – моҳагӣ афзалият доштанд. Таҷрибаҳо дақиқан нишон доданд, ки имконияти истифода бурдани тестҳои биохимиявӣ дар селексияи ҳайвонот самараи хуб медиҳад, вале кофӣ нестанд. Инчунин, муайян карда шуд, ки ин нишондиҳандаҳои таркиби хун бо сифати маҳсулоти чорво алоқаманд мебошанд.

Омӯхтани тағйирёбии сатҳи умумии сафедаҳо дар зардоби хуни чорвоҳои вариантҳои гуногун, байни ҳам ҷуфтшавандони гӯсфандони зоти тоҷикӣ имкон дод, ки тағйирёбии микдори умумии сафедаҳои зардоби хун ва ҳусусиятҳои функционалии онҳо муайян карда шавад.

Концентратсияи нисбатан пасти микдори умумии сафедаҳои зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ онҳо дар баррачаҳои якмоҳаи ҷинсҳояшон гуногун, яъне дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ 62,20 г/л ва 61,37 г/л – ро ташкил намуданд. Дар синни 2 – моҳагӣ бошад, тамоюли зиёдшавии сатҳи сафедаҳои зардоби хун вобаста ба ҷинс дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҳачми 1,30 % ва 3,30 % мушоҳидан карда шуд. Дар синни 4 – моҳагӣ бошад,

баландшавии сатҳи сафедаҳои зардоби хун дар гурӯҳи чорвоҳои таҷрибавии баррачаҳои наринаи зоти тоҷикӣ ба миқдори 65,51 г/л ва дар баррачаҳои модина бошад 66,54 г/л –ро ташкил дод. Дар синни 6 – моҳагӣ баландшавии сатҳи зардоби хун нисбат ба 1 – моҳагӣ дар баррачаҳои наринаи зоти тоҷикӣ ба миқдори 4,63% ва дар баррачаҳои модина бошад, ба миқдори 7,61 % ба қайд гирифта шуд. Дар синни 12 - моҳагӣ бошад, зиёдшавии концентратсияи сафедаҳо дар баррачаҳои нарина 71,66 г/л нисбат ба баррачаҳои модина 71,16 дар сатҳи баланд қарор доштанд.

Вобаста аз калон шудани синну соли чорвоҳои зери омӯзиш қарор гирифта тағйирёбии миқдории ҳиссаҳои сафедаҳои зардоби хуни онҳо низ тағйир меёбад. Аз ҳама сатҳи баланди ҳиссаҳои (фраксияҳои) албумин дар баррачаҳои наринаи синнашон 2 – моҳа 37,39 г/л ба қайд гирифта шуд, ки он дар баррачаҳои модина мутаносибан 42,02 г/л –ро ташкил дод. Вобаста ба калон шудани синну соли чорво, сатҳи албумини таркиби зардоби хуни баррачаҳо паст шудан мегирад.

Маҷмӯи умумии глобулинҳо низ тағйир ёфтанд: дар 2 – моҳагӣ дар баррачаҳои модинаи зоти тоҷикӣ 39,9 г/л ва дар баррачаҳои нарина 42,02 г/л, ки ин 3,11% –ро ташкил менамояд. Миқдори зиёди глобулинҳо дар синни 4 – моҳагӣ ва 6 – моҳагӣ барои баррачаҳои нарина 44,91 ва 46,61 г/л ва барои баррачаҳои модина 45,99 ва 48,06 г/л –ро ташкил дод. Дар синни 12 – моҳагӣ бошад барои баррачаҳои нарина 39,09 г/л ва барои баррачаҳои модина 40,12 г/л –ро ташкил дод.

Чӣ тавре, ки аз ин натиҷаҳои бадастовардашуда маълум гардид, дар баррачаҳои якмоҳаи нарина сатҳи албумин ва глобулини зардоби хуни онҳо ба андозаи 5,85 % нисбат ба баррачаҳои модина 6,04 % паст мебошад. Натиҷаҳои бадастовардашуда алоқамандиро байни синну соли баррачаҳо вобаста ба ҷинсашон ба тағйир ёфтани сатҳи сафедаҳои зардоби хун нишон дода, боварибахш мебошад.

Хун дар раванди мубодилаи моддаҳои организм нақши ҳалқунандаро ичро менамояд. Дар давоми ҳаёти ҳайвон нишондиҳандаҳои сифатии сафедаҳои таркиби хуни он тағйир ёфта меистанд. Ба таври мукаммал

омӯхтани ҷараёни мубодилаи моддаҳо, тағйироти физиологӣ дар организм ва равон намудани он ба як самти муайян, бе донистани ҳаматарафаи хусусиятҳои сафедаҳои таркиби хун, гайри имкон аст.

Натиҷаҳои нисбатан навро дар миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни баррачаҳои навзоди зери омӯзиш қароргирифта ба даст овардем. Миқдори зиёди сафедаҳои умумӣ дар баррачаҳои навзоди генотипашон гуногунро муайян намудем. Тағйирёбии бузургии ин нишондиҳанда аз шумораи баррачаҳои таваллукардаи мешҳо ва ба қадом гурӯҳ аз рӯи ранги пашмашон дохил шудани ин баррачаҳо вобаста намебошад.

Консентратсияи умумии сафедаҳо дар зардоби хуни ҳайвоноти маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар кам фарқ мекунанд. Ба ин нигоҳ накарда, бузургии нисбатан баландро дар баррачаҳои модина ва нишондиҳандаи аз ҳама пастро дар баррачаҳои нарина мушоҳида намудем.

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин гурӯҳи ҳайвонот фарқияти на он қадар қалон дар тағйир ёфтани алломатҳои зери омӯзиш қарор гирифта мушоҳида карда мешавад. Фарқияти кулиро дар миқдори умумии сафедаҳо ва компонентҳои асосии он, яъне албуминҳо ва глобулинҳо дар зардоби хуни чорвоҳои зери омӯзиш қароргирифта мушоҳида намудем. Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки вобаста аз тағйир ёфтани синну сол, ҷинс ва зичии пашм, ҳолати физиологии чорво, мавсими сол ва нишондиҳандаҳои биохимиявии онҳо низ тағйир меёбанд.

Дар замони муосир пешгӯйӣ намудани маҳсулнокии ҳайвонот танҳо усулҳои зоотехникий кифоя набуда, ба маҷмӯи нишондиҳандаҳои селексионӣ алломатҳои нави биохимиявӣ ворид намудан лозим аст, ки онҳо имкони дақиқан пешгӯйӣ намудани сифати маҳсулотҳои чорворо дошта бошанд. Натиҷаҳои нисбатан навро ҳангоми гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба муайян намудани миқдори умумии сафедаҳои дар таркиби зардоби хуни баррачаҳои навзоди зери омӯзиш қароргирифта ба даст овардем. Ҳайвоноти дорои ин шакли генотипи албумин ва глобулин на камтар аз 2,0% –ро дар рамаи гӯсфандон ташкил доданд.

Миқдори умумии сафедаҳои зардobi хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун устувор набуда, доимо тағиیر мёбанд. Дар баррачаҳои модинаи яксола ва мешҳои калон, ки як ва ё ду баррачаҳоे таваллуд шуда, назар ба баррачаҳои наринаи яксола дар зардobi хунашон миқдори зиёди албуминҳо ва глобулинҳо мавҷуд мебошад. Сатҳи нисбатан баланди миқдори умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедагӣ дар баррачаҳои модинаи яксолаи фарбех муайян карда шудааст, вале концентратсияи ин сафедаҳо аз ранги пашми сари ҳайвонот, яъне генотипи онҳо вобаста намебошад.

Миқдори умумии сафедаҳо дар зардobi хуни баррачаҳои модинаи яксола нисбат ба баррачаҳои наринаи яксола зиёд мебошад. Баррачаҳои наринаи яксолаи зичпашм, кампашм ва ниммаҳинпаshm аз ҳамдигар аз рӯи сигментҳои зардobi хун ба монанди албумин ва глобулин фарқ мекунанд. Ин нишондиҳандаҳо дар баррачаҳои наринаи фарбех 8,37 г/л, баррачаҳои модинаи фарбех 11,1 г/л, баррачаҳои наринаи хароб 8, 65г/л ва дар баррачаҳои модинаи хароб 11,92 г/л – ро ташкил доданд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дараҷаи фарбехӣ ба ин нишондиҳандаҳо таъсири назаррас намерасонадааст.

Ҳайвоноте, ки аз ҳамдигар рӯи вазни зиндаашон ба қуллӣ фарқ мекарданд, фарқият мушоҳида карда мешуд. Сатҳи фаъолнокии ферментҳое, ки зери таҳқиқот қарор дода будем, дар баррачаҳои нарина ва модинаи яксола дар як сатҳ қарор надоштанд. Фарқияти фосфатазаи ишқорӣ байни баррачаҳои наринаи фарбех ва хароб 23,94 миллиграм/л ва байни баррачаҳои модинаи фарбех ва хароб 19,69 миллиграм/л – ро ташкил намуданд. Ин нишондиҳанда онро ифода менамояд, ки вобаста ба дараҷаи фарбехӣ ва харобии ҳайвоноти таҷрибавӣ низ нишондиҳандаҳо тағиир меёбанд.

Баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардobi хуни гӯсфандон дар ҳамоҳангӣ бо усулҳои маъмурӣ дар ин самт истифодашаванда дар раванди селексияи гӯсфандони зоти тоҷикиро ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Эҳтимол аломатҳои селексионие, ки бо ин усул беҳтар кардан

мехоҳем, аз тарафи миқдори зиёди генҳо идора карда мешаванд ва дар ҷараёни ирсияти ин генҳо ҳолати боҳамчаспии генҳо бо генҳои идоракунандаи системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун ҷой дошта бошад.

Имконияти истифода бурдани фаъолнокии баъзе аз ферментҳои таркиби зардоби хун фосфотазаи ишқорӣ барои пешгӯйӣ намудани сифати маҳсулот дар давраи аввали инкишофи чорво имконпазир мебошад. Эҳтимол гурӯҳи хун ба концентратсияи ферментҳои таркиби зардоби хун коррелятсия дошта бошад.

Дар гӯсфандони логар сатҳи нисбатан зиёди миқдори умумии сафедаҳо 68, 35 г/л ва албумин 30,57 г/л нисбат ба гӯсфандони фарбех, мутаносибан 75,45 г/л ва 35,89 г/л – ро мо ба қайд гирифтем. Натиҷаҳои бадастомадаро аз нигоҳи илмӣ асоснок карда натавонистем. Дар сатҳи боваринок тағиیرёбӣ, яъне зиёдшавии фаъолнокии ферменти фосфотазаи ишқорӣ байни ҳайвонҳои логар ва фарбех 4,25 миллиграмм/л – ро ташкил дод, ки дар баррачаҳои наринаи яқсолаи фарбекшиашон миёна низ баланшавии ин нишондиҳандаҳоро мушоҳида намудем. Концентратсияи ин ферментҳо сатҳи мубодилаи сафедаҳоро дар организм нишон медиҳад. Ташаккулёбии шакли пашм бо нишондиҳандаҳои биохимиявӣ бо фаъолнокии ферменти фосфотазаи ишқорӣ алоқаманд мебошад. Фарқият аз рӯи нишондиҳандаҳои ферментҳо барои гӯсфандони шакли пашмашон гуногун, яъне зичпашм, тунукпашм ва ниммаҳинпашм дар сатҳи боваринок қарор дорад.

Сатҳи умумии сафедаҳои зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ новобаста аз шакли пашм ва қобилияти такрористеҳсолкунӣ, таъсири назаррас намерасонидааст.Faъолнокии нисбатан баланди фосфатазаи ишқорӣ дар баррачаҳои яқсолаи ранги пашми сарашон сафед 148,27 Вд/л ба қайд гирифта шуд. Faъолнокии ферменти фосфатазаи ишқории зардоби хуни ин ҳайвонот аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Сатҳи умумии сафедаҳо ва ҳиссаҳои (фраксияҳои) сафедаҳои зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ, новобаста аз шакли пашм ва қобилияти

такрористехсолкунӣ, таъсири назаррас мерасонад. Бо назардошти он, ки миқдори пашми нимдрушти тарошидашуда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Тағйирёбии баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиавиро вобаста аз миқдори пашми тарошидашуда зери омӯзиш қарор додем.

Миқдори пашми истехсолшуда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо миқдори умумии сафедаҳои таркиби хун ва глобулин алоқаи рост доштааст. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки баррачаҳои нарина аз рӯи миқдори умумии сафедаҳои зардоби хун нисбат ба баррачаҳои модина ба таври куллӣ бартарият надоштаанд. Аз рӯи бузургихои ин нишондиҳандаҳо баррачаҳои модина аз баррачаҳои наринаи ҳамсоли худ афзалият надоштанд, андозаи бадани онҳо нисбатан хурд буд.

Аз рӯи дигар нишондиҳандаҳои тестҳои биохимиавӣ гузаронидашуда баррачаҳои яқсолаи нарина ва модина аз ҳамдигар аз рӯи вазни зиндаашон аз ҳамдигар ба таври куллӣ фарқ намекарданд. Дар баррачаҳои нарина сатҳи умумии сафедаҳои зардоби хун 76,61 г/л назар ба баррачаҳои модинаи ҳамсоли худ зиёдтар буд. Дар зардоби хуни баррачаҳои модина низ концентратсияи нисбатан баланди албуминҳо ва глобулинҳо ба андозаи 36,43 г/л ва 46,91 г/л мутаносибан зиёд буд.

Алоқамандии бевосита байни миқдори албуминҳои зардоби хун ва аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар дар баррачаҳои наринаи яқсолаи ин зот низ муайян карда шуд. Дар шароити таҷрибаҳо коэффиценти коррелятсия байни миқдори албумин ва вазни зинда  $r=+0,465$  ва байни маҳсулнокии пашм  $r=+0,198$  –ро ташкил намуд. Ҳангоми баҳодиҳӣ муайян карда шуд, ки байни вазни зинда ва миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни баррачаҳои наринаи яқсола коэффиценти коррелятсия мавҷуд мебошад ва он ба  $r=+0,361$  баробар аст.

Мавҷуд будани коррелятсияи мусбӣ имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои зардоби хунро ҳамчун омили муайянкундандаи маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ истифода барем. Миқдори аломатҳое, ки маҳсулнокии сергӯшти ва серпашмиро ифода мекунанд, бо

фаъолнокии ферментҳои зардobi хун алоқамандии зич доранд. Байни дигар нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ коррелятсияи аниқро пайдо накардем. Танҳо байни концентратсияи глобулин ва андозаи бадан алоқамандии мусбӣ ( $r=+0,35$ ) вале байни глобулин, миқдори пашми тарошидашуда алоқамандии манфиро  $r = -0,462$  – ро муайян намудем.

Коэффиценти коррелятсия байни миқдори глобулин ва бузургии вазни зинда низ мусбӣ мебошад. Инчунин байни фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ, миқдори пашми тарошидашуда коррелятсияи мусбӣ ( $r = +0,215$ ) муайян карда шуд, вале байни нишондиҳандаҳои биохимиявии зардobi хун ин аломат ва сергӯшту серравғанӣ алоқамандӣ дар сатҳи боваринок муайян карда нашуд. Дар ин гуна ҳолатҳо коэффиценти коррелятсия мутаносибан аз рӯи фосфатазаи ишқорӣ  $r = +0,18$  – ро ташкил намуд. Ҳамин тавр, муайян карда шудааст, ки дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ алоқамандии муайяни корреляционӣ байни нишондиҳандаҳои биохимиявии зардobi хун ва сифати маҳсулоти он мавҷуд мебошад.

Омӯзиши полиморфизми сафедаҳо дар рамаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ имкон медиҳанд, ки назорати генетикӣ ҳангоми гузаронидани корҳои селексионӣ, бо мақсади беҳтар кардани алломатҳо дар корҳои илмӣ истифода бурда шавад. Таҳхисҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки гемоглобин – 3,5%, трансферрин – 85,8%, пешалбумин – 24,0%, посталбумин – 55,2 % – ро ташкил доданд. Ин гуногуни фарқияти куллиро байни ин бузургиҳо нишон медиҳад. Аҳамияти муҳими назариявӣ ва амали доштани омӯзиши коррелятсияи сафедаҳои таркиби хуни чорвоҳои таҷрибавӣ мувоғиқи алломатҳои селексиониашон гуногун ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳо исботи худро ёфтанд.

Таҳлилҳои корреляционӣ таъсири назарраси локуси гени – *Psa* ва ҳолати гомо – ва гетерозиготии онро ба алломатҳои омӯхташуда, яъне вазни зинда, синну сол, вазни зиндаи баррачаҳо ҳангоми таваллуд, аз модина чудо кардан, миқдори пашми тарошудашуда фарқияти куллиро нишон надод. Ин натиҷаҳоро ба таври васеъ барои ба даст овардани насли солими сермаҳсул истифода бурдан мумкин аст.

Исбот карда шуд, ки ҳолати иммунологии баррачаҳо ва маҳсулнокии ояндаи онҳо аз бузургии индекси монандии антигенҳои волидайн ва аз рӯи нишондиҳандаҳои иммунологии онҳо вобаста мебошад. Танҳо дар ҳолати мувофиқ омадани таносуби нишондиҳандаҳои генетикии хун дар фардҳои нарина ва модина барои гузаронидани сифатҳои мусбии волидайн ба наслаш шароит пайдо мешавад.

Фарқияти фардии ҳар як ҷуфти гӯсфандони бо ҳам ҷуфтшавандаро аз рӯи индекси монандии антигенҳо амалӣ намудан имконпазир мебошад. Байни ҳамдигар муқоиса намудани ҷуфтҳои боҳамҷуфтшаванда ва дар ин асос ҷудо намудани онҳо дар ҳудуди индексҳои муайяншуда қонуниятҳои муайяни ҳудро дорад, ки аз рӯи он миқдори зиёди ҷуфтҳои бо ҳам бордоршаванда дар ҳудуди аз  $0,31(10^{9/\mu\text{L}})$  то  $0,61 (10^{9/\mu\text{L}})$  ҷой гирифтаанд, ки он мутаносибан  $54,4\%$  – ро ташкил менамояд. Аз рӯи муқоисаи бузургии индекси монандии антигенни баррачаҳо бо волидайн маълум гардид, ки дар волидайни ИМА аз  $0,31(10^{9/\mu\text{L}})$  то  $0,60(10^{9/\mu\text{L}})$  нисбат ба дигар вариантаҳо вазни зиндаи миқдори зиёди ( $21,8\%$ ), баррачаҳои таваллудшуда аз 5,0 кг зиёд буд. Дар ҳолати такроран гузаронидани бордоркуни сунъии мешҳо миқдори зиёди баррачаҳои дорои бузургии индекси монандии антигенӣ дар дугоникҳо ( $51,1\%$ ) таваллуд шудаанд.

Оид ба ҳусусиятҳои фарқунанда доштани ташаккулёбии фаъолнокии системai иммунӣ дар баррачаҳо ва мувофиқои генетикӣ бо волидайн, онҳо аз рӯи фаъолияти фагоситозии ҳӯҷайраҳои хун (ФФҲҲ), фаъолнокии ҳуморалии бактериоситии зардоби хун (ФҲБЗҲ) ва фаъолнокии лизотсомии зардоби хун (ФЛЗҲ) хulosахо баровардем. Натиҷаҳо оид ба тағийирёбии сатҳи нишондиҳандаҳои резистентнокии табии ҳӯҷайраи хуни баррачаҳое, ки индекси монандии антигенҳои волидайнашон гуногун буданд боварибахш ҳастанд.

Барои ҳушзор намудани насли гӯсфандон қучқорҳои беҳтарин интиҳоб карда шудаанд. Бо назардошти тестҳои биохимиявӣ маҳсулнокии ояндаи онҳо пешгӯйӣ карда шудаанд. Дар ин гуна ҳолатҳо аз як қучқори интиҳобшуда то 250 – 300 сар мешҳо бордор карда шудаанд. Генотипи

қучқорҳои наслдиҳандаро бо истифодаи усулҳои селексионӣ ва тестҳои биохимиявӣ омӯхта, бо истифода аз усули бордоркуни сунъӣ саршумори наслҳои хушзотро зиёд намоем.

Дар таркиби пашми наслҳои гусфандони зоти тоҷикӣ миқдори зиёди тибит ва миқдори ками нахҳои рангкардашуда, мӯйҳои миёна ва қил мавҷуд бошанд. Онҳо бояд қобилияти тез вазнафзункунӣ дошта бошанд. Асосан қучқорҳои наслдиҳандай ранги пашми сарашон сафед ва сурхи равшан, инчунин пойҳо ва пашми баданашон нисбатан аз тибит бой буда, нахҳои пигментдорашон камро интихоб намудем.

Ташхиси пешакии тестҳои биохимиявӣ аз зардоби хуни ҳамаи қучқорҳои наслдиҳандай дар раванди таҷриба иштироккунанда гузаронида шуд. Ба 7 сар қучқори ҷавони 1,5 сола ва 3 сар қучқори қалонсолро ҷудо карда гирифтем. Махсулнокии баланди қучқорҳо аз рӯи нишондиҳандои тестҳои биохимиявӣ ба авлоди гузаштаи онҳо моил буданд. Вазни зиндаи қучқори 1,5 сола ба ҳисоби миёна аз 94,0 то 101 кг буд. Ҳангоми баҳодиҳӣ аз рӯи сифати наслҳо ба қучқорҳои наслдиҳандай, ба вазни зиндаи насл баъд аз таваллуд ва дар вақти аз модина дар 4,5 моҳагӣ ҷудо намудан баҳо дода шуд. Наслҳои ин қучқорҳо инчунин аз рӯи нишондиҳандай миқдори пашми тарошидашуда ва соҳтори пашм баҳогузорӣ карда шуданд. Пашми тарошидашуда ба ҳисоби миёна барои баррачаҳои 4,5 моҳа новобаста аз ҷинсашон 1,0 кг рост меомад. Миқдори аз ҳама зиёди пашм дар гурӯҳи 4 – ум буд, ки он дар баррачаҳои нарина ва модина 1,33 ва 1,37 кг – ро ташкил намуд. Дар гурӯҳи 1 – ум миқдори пашми тарошидашуда қариб 100 гр назар ба гурӯҳи 4 – ум камтар буд.

Миқдори аз ҳама ками пашм дар гурӯҳи 2 – юм ба қайд гирифта шуд. Маълум аст, ки баҳои нисбатан аниқро ба қучқорҳои наслдиҳандай аз рӯи маҷмӯи аломатҳои селексионӣ додан дуруст мебошад. Бо назардошти ин баҳогузорирои қӯҷкорҳоро аз рӯи вазни зинда, ҳангоми таваллуди баррачаҳои нарина ва аз модина ҷудо намудани онҳо гузаронидем. Дар моҳи август ин баррачаҳоро аз модина ҷудо намудем ва якбора ба вазни

зинда ва сифати насли онҳо аз рӯи ҳолати физиологии он баҳогузорӣ намудем.

Дар солҳои гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ баррачаҳои интихоб намудаи мо ҳангоми аз модина ҷудо намудан, дорои вазни зиндаи баланд ва талаботи зот ба пуррагӣ ҷавобгӯ буданд. Натиҷаҳои тестҳои биохимиявӣ аз рӯи элементҳои зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ нишон медиҳанд, ки барои афзудани вазни зинда дар генотипи ин гӯсфандон имкониятҳои қалон мавҷуд мебошад. Истифода намудани қучқорҳои ин зот ба сифати хушзорӯи ҷондагӣ дигар зотҳо ба тариқи васеъ натиҷаи хуб медиҳад.

Хулоса, барои муайян намудани мубодилаи босуръати моддаҳо дар организм хун нақши асосиро ичро менамояд. Дар гӯсфандон мубодилаи моддаҳо асоси маҳсулнокии гӯшт ва пашм мебошад. Ташхиси ҷанбаҳои алоҳидай таркиби зардоби хун дар раванди метаболизми организм имкон медиҳад, ки маҳсулнокии ояндаи чорворо пешгӯйӣ намоем.

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии дар организми чорво – ин мубодилаи моддаҳо ва меъёри умумии сафедаҳои зардоби хун мебошад. Тамоми фаъолияти ҳаётии чорво то ҳадди муайян бо ин гурӯҳи сафедаҳо алоқаманд мебошад. Хун ҳамчун системаи муҳимтарини организм ҳолати умумии чорворо инъикос менамояд, чунки бо ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва узвҳои организм дар алоқаи доимӣ қарор дорад.

Истифода бурдани усуљҳо, ки бо компонентҳои таркиби хун алоқаманд мебошанд, имкон медиҳад, ки иқтидори генетикии чорво оид ба маҳсулнокии ояндаи он баҳои обективијӣ дода шавад. Нигоҳ доштан, бой гардонидан ва оқилона истифода бурдани потенсиали генетикии ҳар як зоти гӯсфанд, яке аз ҳадафҳои асосии соҳаи чорводорӣ ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад, ҳадафи истифодабарии нишондиҳандаҳои биохимиявии компонентҳои зардоби хун, баҳо додан ба потенсиали генетикии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба ҳисоб меравад.

Дар асоси натиҷаҳои бадастомада ба чунин хулоса омадем, ки агар соҳаи зотпарварӣ дар чорвоҳои ҳочагии қишлоқ дар асоси тестҳои

биохимияйӣ ба роҳ монда шавад, он гоҳ имконият пайдо мешавад, ки маҳсулнокии ояндаи чорво ба таври объективӣ пешгӯйӣ гардад. Натиҷаи ин тестҳо дар раванди ҷуфтикуни чорво, хоста гирифтани чорвоҳои ҳушзор, бо мақсади дар як самт истифодабарӣ, ҷудокуни чорво ва парвариши онҳо васеъ истифода бурдан мумкин аст.

## **ХУЛОСА**

1. Муайян карда шуд, ки фарқияти кулли дар миқдори умумии сафедаҳо ва компонентҳои асосии он, яъне албуминҳо, гемоглобин, миқдори умумии сафедаҳои зардоби хуни чорвоҳои зери омӯзиш қароргирифтаро мушоҳида намудем, ки он вобаста аз тағийир ёфтани синну сол, чинс, зичи паршми, ҳолати физиологии ва нишондиҳандаҳои биохимияви чорво тағийир меёбанд. Фарқияти куллиро дар миқдори компонентҳои асосии хун, дар зардоби хуни мешҳо ва баррачаҳои гусфандони зоти тоҷикӣ мушоҳида карда шуд.

2. Ошкор карда шуд, ки нишондиҳандаҳои гематологии хун бо маҳсулнокии чорво алоқаманд мебошанд. Миқдори ҳучайраҳои эритроситҳо, гемоглобин ва дигар нишондиҳандаҳои гематологии таркиби хун вобаста аз тағийир ёфтани синну сол, чинс, сатҳи гизонокии ҳӯрока, усули парвариш ва мавсими сол тағийир меёбад. Омӯзиши полиморфизми сафедаҳо дар рамаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ имкон медиҳад, ки назорати генетикӣ ҳангоми гузаронидани корҳои селексионӣ, бо мақсади беҳтар кардани аломатҳо дар корҳои илмӣ истифода бурда шавад ва ин натиҷаҳоро ба таври васеъ барои ба даст овардани насли солими сермаҳсул истифода бурдан мумкин аст.

3. Нишон дода шуд, ки алоқамандии бевосита байни концентратсияи умумии сафедаҳои зардоби хун ва аломатҳои аз нигоҳи хочагӣ фоидаовар дар баррачаҳои зоти тоҷикӣ муайян карда шуд. Коэффициенти коррелятсияи мусби байни вазни зинда ва миқдори пашми тарошидашуда ( $r=+0,36$ ), байни миқдори сафедаҳои зардоби хун ва вазни зинда  $r=+0,46$  муайян карда шуд. Мавҷуд будани коррелятсияи мусбӣ имкон медиҳад, ки ин нишондиҳандаҳо ҳамчун омили муайянқунандаи маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ истифода бурда шавад.

4. Мушоҳида карда шуд, ки ҳолати иммунологии баррачаҳо ва маҳсулнокии ояндаи онҳо аз бузургии индекси монандии антигенҳои волидайн ва аз рӯи нишондиҳандаҳои иммунологии онҳо вобаста мебошад.

Танҳо дар ҳолати мувофиқ омадани таносуби нишондиҳандаҳои иммуногенетикии хун дар фардҳои нарина ва модина барои гузаронидани сифатҳои мусбии волидайн ба наслаш шароит пайдо мекунад. Фарқияти фардии ҳар як ҷуфти гӯсфандони бо ҳам ҷуфтшавандаро аз рӯи индекси монандии антигенҳо амалӣ намудан имконпазир мебошад.

5. Нишон дода шуд, ки генотипи қучкорҳои наследиҳандаро бо роҳи истифода бурдани усулҳои селексионӣ ва тестҳои биохимиявӣ муайян намудан мумкин аст. Бо истифода аз усули бордоркуни сунъӣ саршумори наслҳои хушзотро зиёд намудан имконпазир мебошад.

## **ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХО**

1. Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун албумин, глобулин, фосфотазаи ишқорӣ, гурухи хун ва ғайраҳо имкон медиҳад, ки ба таври объективӣ барои пешгӯйи намудани маҳсулнокии ояндаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ, дар амалиётҳои ҷуфтакунонӣ, интиҳоб ва хостагирӣ нишондодҳоро ба инобат гирифта дар корҳои зотпарварию – селексионӣ истифода бурда шаванд.

2. Ба ҳоҷагиҳое, ки бо парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ машғуланд бо мақсади баланд бардоштани маҳсулнокӣ аз усули дохилизотӣ истифода намуда, қучкорҳои наслдиҳандаи ранги сафед ё сурҳи равшани пашми сар ва пойҳо, пашми баданашон нисбатан аз тибит бой ва наҳҳои пигментдорашон кам буда, тавсия дода мешавад.

3. Дар саноати сабук пашми ин гӯсфандон барои истеҳсоли рӯйпӯшҳои патдор, моҳути ғафси патдор, қолинбофӣ ва дигар матоъҳои пашмин ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

## АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абилов Г. М. Способ идентификации монозиготности двоен у овец / Г. М. Абилов // Вестник с.-х. науки Казахстана, 1994. № 4. С. 83 – 89.
2. Абилов Г. М. Генетическая структура каракалпакской популяции овец каракульской породы по полиморфизму белков и ферментов крови / Г. М. Абилов, К. Д. Очилов // с.-х. Биология. Биология животных. 1995. – № 6 – С. 65 – 71.
3. Абилова Г.М. Использование генетических систем крови при подборе родительских пар в каракулеводстве / Г.М. Абилова // Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2001. – №1. – С. 21 – 23.
4. Алиев Г. А. Таджикская мясо – сально – шерстная порода овец / Г. А. Алиев // Душанбе, «Ирфон», 1967, 346 с.
5. Алиев Г. А. Строение кожи овец таджикской породы в связи с их шерстной продуктивностью / Г. А. Алиев, Р. М. Арав // Научные труды ТСХИ, Душанбе. Ирфон, 1972, Т. 4, с. 99 – 41
6. Алиев Г.А. Склляр А.Д. Сельскохозяйства Таджикистана / Г.А. Алиев, А.Д. Склляр // 1977, № 3, 30 – 33 с.
7. Алиев Г.А. Особенности пигментации волосяного покрова овец таджикской породы в онтогенезе. / Г.А.Алиев, М.Л. Рачковский, Р.Б. Косимов //Вестник сельскохозяйственной науки. № 4 (392), 1984. С. 57 – 64.
8. Алиев Г. А. Наследование окраски шерстного покрова у овец таджикской породы // В книге Экспериментальная генетика и селекция растений и животных в Таджикистане. / Г. А. Алиев, М.Л. Рачковский, С. Я. Макшанов, П. М. Макшанова // Душанбе: Дониш, 1985, С. 12 – 13.
9. Алиев Г.А. Генетические основы пигментации шерстного покрова овец. / Г.А. Алиев, М.Л. Рачковский // Душанбе. «Дониш», 1987. 200с.
10. Алиев Г.А. Особенности пигментации волосяного покрова овец таджикской породы в онтогенезе. / Г.А. Алиев, М.Л. Рачковский, Р.Б. Косимов. // Вестник сельскохозяйственной науки. № 4 (392), 1989. С. 57 – 64.

11. Алиев Г.А. Биологические основы содержания овец в условиях жаркого климата. / Алиев Г.А., Тен В. И. // «Дониш», Душанбе, 1991. 320 с.
12. Алиев А.А. Метаболизм липидов и продуктивность курдючных и тонкорунных овец / А.А. Алиев, А.А. Олимов // Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2000. – №2. – С. 57 – 63.
13. Антонова Н. Я. Полиморфизм гемоглобина горноалтайских пуховых коз и связь его с некоторыми биологическими и хозяйственными – полезными признаками / Н. Я. Антонова // Автореф. дисс. канд. биол. наук. Дубровицы, Моск. Обл. – 1976. – 20 с.
14. Антонова Н. Я. В кн. Биохимические основы селекции овец / Н. Я. Антонова, Ш.А. Мкртчян // 1977. С. 109 – 111.
15. Анфиногенова Г.А. Иммуногенетические особенности овец кавказской породы / Г. А. Анфиногенова, Н.С. Марзанов, С. А. Казановский // Иммуногенетика и селекция сельскохозяйственных животных. М.: 1986. С. 122 – 126.
16. Андрушкевич В. В. Биохимические показатели крови, их референсные значения, причины изменения уровня в сыворотке крови. / В.В. Андрушкевич // Москва. – 2010, – 247 с.
17. Андрушкевич В. В. Биохимические показатели крови, их референсные значения, причины изменения уровня в сыворотке крови; Медицинская лабораторная диагностика (программы и алгоритмы). / Справочник под ред. В. В. Андрушкевич., А.И. Карпищенко // 2001 г. 378 с.
18. Бондаренко Г.Ч. Лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови ягнят / Г.Ч. Бондаренко, Р.Р. Игнатьев, А. Яковлева // Тр. Бурятского СХИ. 1994. – Вып. 40. – С. 137139.
19. Бороздин Э.К. Генетика и селекция романовских овец на высокую жизнеспособность / Э.К. Бороздин // Сб. науч. тр. М.: ВНИИ плем. 1992. С. 89 – 96.
20. Буйлов С. В. "Вопросы селекции овец и производства продукции овцеводства" / С. В. Буйлов, Ю.В. Галкин, А. В. Будникова, Т.Г. Джапаридзе // Дуб – ровицы, 1975. С. 114 – 115.

- 21.Бугрова А. Д. Сходство родственных особей скота по эритроцитарным антигенам / А.Д. Бугрова, И.В. Ткачева, В.М. Макаров // Зоотехния. 1999. – № 1. – С. 10 – 12.
- 22.Берн Дж. В кн. «Гликопротеиды» Трансферрин. / Дж. Берн, В.К. Паркер // (под ред. Готтшалка) Т. 2 М.: изд – во «Мир» 1969.
- 23.Гафаров Р.С. Изучение групп крови у овец, разводимых в Киргизии: / Р.С. Гафаров/ Автореф. дисс. канд. с. – х. наук Фрунзе. 1989. 16 с.
- 24.Глазко В. И. Биохимическая генетика овец / В. И. Глазко // Новосибирск: Наука 1985. – 167 с.
- 25.Глазко В.И. Изменчивость биохимических маркеров исходных пород в процессе создания новых породных групп /В. И. Глазко // Докл. ВАСХНИЛ. 1986. – № 10 – С. 32 – 35.
- 26.Глазко В. И. Международная конференция по молекулярно – генетическим маркерам у с.х. животных / В. И. Глазко // 1 Цитология и генетика. 1994. – Т. 28. – №1 – С. 99 – 100.
- 27.Глазко В. И. Сравнительный анализ генетической структуры некоторых пород овец в связи с особенностями их происхождения и характеристиками продуктивности / В.И. Глазко, Д.В. Свен, И.А. Макар // Докл. РАСХА. 1995. – №5. С. 36 – 38.
- 28.Дуднев З.А. Межпородное скрещивание важное направление повышения продуктивности овцеводства / З.А. Дуднев, Б.Б. Басаев, А.Х. Касаев // Мат. международной конф. по овцеводству и козоводству. ВНИИОК Ч. 3. Ставрополь, 1997. – С. 71 – 74.
- 29.Егоров Е.А. Генетические системы белков крови овец / Е. А. Егоров // Ташкент: Фан. 1973. 226 с.
- 30.Запорожцев А.Е. Естественная резистентность и ее наследуемость у серных пуховых коз придонской породы. Автореф. дисс. канд. с. – х. наук / А.Е. Запорожцев // Ставрополь. 1998. 25 с.
- 31.Зайцев С.Ю. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты / С.Ю. Зайцев, Ю.В. Конопатов // Санкт – Петербург – Краснодар 2004 г. – 384 стр.

32. Зенков Н.К. Окислительный стресс. Биохимические и патофизиологические аспекты / Н.К. Зенков, В.З. Лапкин, Е.Б. Меныцикова. – М.: Наука / Интерпериодика, 2001. – 343с.
33. Имбаев С.Н. Характеристика северокавказских полутонкорунных мясошерстных овец по системам групп крови / С.Н. Имбаев // Бюл. Науч. работ/ ВИЖ. – 1994. Вып.110. – С. 24 – 26.
34. Иовенко В.Н. Особенности и возможности использования в селекции полиморфизма некоторых белков и ферментов крови овец асканийской тонкорунной и цигейской пород: / В.Н. Иовенко // Автореф. дисс. канд. с.х. наук, Краснодар, – 1987, 25 с.
35. Иовенко В.Н. Уровень генетической дифференциации пород и типов овец разного направления продуктивности / В.Н. Иовенко // Сб. работ международ, науч. – произв. Конф. Жодино. 1997. – С. 23 – 24.
36. Иовенко В.Н. Группы крови цигейских овец Крыма / В.Н. Иовенко // Материалы международ. Науч. – практ. конф. По овцеводству и козоводству, ВНИИОК. Ч.3. Ставрополь, 1997. – С. 46 – 51.
37. Иоганссон И. Генетика и разведение домашних животных / И. Иоганссон, Я. Гендель, О. Граверг М.: Колос, 1970 С. 141 – 158.
38. Каракулов А.Б. Избранные научные труды академика. / А.Б. Каракулов, Г.А. Алиева // Душанбе, 2005 г. 606 ст.
39. Колб В.Г. Справочник по клинической биохимии / В.Г. Колб, В.С. Камышников // – Минск. – 2003. – 966 с.
40. Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований / В.С. Камышников // Москва. – 2014. – 658 стр.
41. Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований. / В.С. Камышников // – Москва. – 2013. – 443 с.
42. Казановский С. А. Иммуногенетические особенности овец кавказской породы и их использование в практике селекционной работы / С.А. Казановский // Ставр. Краев. Научно прак. конф. по овцеводству. – Ставрополь. 1979. – С. 211 – 213.

- 43.Казановский С. А. Системы групп крови у овец кавказкой породы / С.А. Казановский, Г.А. Афиногенов, Н.С. Марзанов // Цитология и генетика 1985.т.д. – № 6 – С. 446 – 452.
- 44.Калашников В.Б. Продуктивные и биохимические показатели у овец ставропольской породы с различными антигенными характеристиками крови: / В. Б. Калашников // Автореф. дисс. канд. биол. наук / СХИ. 1992. – 23 с.
- 45.Квочко А.Н. Динамика белкового и азотистого обмена у мериносовых овец в постнатальном онтогенезе / А.Н. Квочко // Вестник ветеринарии. 2001. – №19 (2). – С. 77 – 82.
- 46.Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В, Биохимические исследования в клинике. / Ф.И. Комаров, Б.Ф. Коровкин, В.В. Меньшиков // – Элиста: АПП «Джангар», – 1998. – С.7 – 24.
- 47.Колосов Ю.А. Характеристика продуктивных качеств молодняка овец породы советский меринос СПКПЗ «Мир» // Сборник научных трудов Ставропольского научно – исследовательского института животноводства и кормо производства. / Ю.А. Колосов, А.А. Огородник, И.В. Засемчук // – 2007. – Т.1. – №1 – 1. – С.82 – 86.
- 48.Колосов Ю.А. Соотносительная изменчивость и наследуемость хозяйственно полезных признаков умолодняка овец сальской породы. / Ю.А. Колосов, И.В. Засемчук // Вестника гранной науки Дона. – 2011. – №4(16) С.64 – 67.
- 49.Колотева Р. С. Генетический анализ белковых полиморфных систем и возможности использования их в селекции овец таджикской породы. / Р. С. Колотева // Диссертация, Душанбе, 1973, 179 с.
- 50.Кондрахин И. П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное издание / И. П. Кондрахин, Н.В. Курилов, А. Г. Малахов и др. — М.: Агропромиздат, 1985. — 287 с.
- 51.Коржуев П. А. Гемоглобин (сравнительная физиология и биохимия). / П. А. Коржуев // М.: изд – во «Наука» 1964.

- 52.Казановский С.А. Методические указания по контролю происхождения ягнят с использованием групп крови и полиморфных белков /С.А Казановский, Т.А. Анфиногенова, В.И. Остапенко //Ставрополь. – 1982 – 34 с.
- 53.Казановский С.А. Методические рекомендации по изготовлению и контролю реагентов для определения групп крови у овец. / С.А. Казановский, Т.А. Анфиногенова, В.И. Остапенко //Ставрополь – 1984. – 19 с.
- 54.Казановский С.А. Методические указания по использованию антигенных эритроцитарных факторов и полиморфных систем белков и ферментов крови в селекции овец. / С.А. Казановский, Л.Н. Чижова, Л.В. Ольховская // Ставрополь. – 1994. – 54 с.
- 55.Казановский С.А. Методические указания. Иммуногенетический анализ в селекции коз. / Л.Н.Чижова, Л.В.Ольховская, М.И.Селионова, С.П. Дьякова, Е.Н. Барнаш // Ставрополь. 2001. 31 с.
- 56.Кудрин Я.Г. Ферменты сыворотки крови как прогнозирующий фактор продуктивности коров. / Я.Г. Кудрин // С. – х. биология. Сер. биология животных. 2001. – №4. – С. 45 – 49.
- 57.Лазовский А. А. Генетический полиморфизм в селекционном процессе овец: / А. А. Лазовский // Атореф. Дисс. д – ра с. – х. наук. Жодино, 1987. 35 с.
- 58.Марзанов Н.С. Изготовление моноспецифических сывороток для изучения групп крови у коз. / Н.С.Марзанов, А.И. Эрбутаев // Научные достижения молодых ученых сельскому хозяйству: Тез. Докл. Ставрополь. 1985. С. 66 – 67.
- 59.Марзанов Н. С. Группоспецифические факторы крови овец и их использование в селекционно – племенной работе / Н. С. Марзанов П. И. Люцканов // Изв. АН МССР. Сер. Виол, и хим. наук. – № 5. 1989. – С. 43 – 45.
- 60.Марзанов Н. С. Группы крови в селекционной работе с овцами / Н. С. Марзанов, П. И. Люцканов // Зоотехния 1991. – № 1. – С. 21 – 24.

61. Марзанов Н.С. Аллелофонд овец остфризкой породы / Н.С. Марзанов, П.И. Люцканов, В.А. Родионов, В.А. Магомедов // Докл. РАСХН. 1995. – № 4. – С. 29 – 31.
62. Марзанов Н.С. Аллелофонд овец опаринской породы. / Н. С. Марзанов // Докл. РАСХН. 2000. – № 2. – С. 38 – 47.
63. Марзанов Н.С. Генетические особенности многоплодной популяции овец. / Н.С. Марзанов, Е.С. Иолчев, А.К. Марзанова // Овцы. Козы. Шерстяное дело. 1994. – № 1. – С. 14. – 17.
64. Машуров М. А. Генетические маркеры в селекции животных. / М.А. Машуров // М: Наука, 1980. 320 с.
65. Макавеев, Ц. Иммуногенетика в животновъдствого. / Ц. Макеев, С. Тянков, Ц. Яблонски. София: Земиздат, 1985. – 216 с.
66. Моисейкинв А.Г. Группы крови и полиморфные системы овец черных земель Калмыкии. / А.Г. Моисейкинв, Н.С. Марзанов // Материалы международ. науч. конф. по овцеводству и козоводству ВНИОК. Ч. 3. – Ставрополь. 1997. – С. 87 – 91.
67. Мороз В.А. Использование иммуногенетических методов в селекции овец и коз. / В.А. Мороз, Л.Н. Чижова // Повышение продуктивности племенных качеств с.х. животных: Сб. науч. тр. Ст. ГСХА. Ставрополь. 1997. С. 12 – 16.
68. Мороз В. А. Некоторые итоги и перспективы использования методов генетического анализа в селекции с.х. животных. / В.А. Мороз, Л.Н. Чижова, М.В. Егоров // Овцы. Козы. Шерстяное дело 1998. № 3 С. 19 – 22.
69. Новиков А. А. Иммуногенетические маркеры и их использование в селекции. / А.А. Новиков, Н.И. Романенко, М. С. Семак // Сб. научных трудов М.: ВНИИ плем. 1997. С. 265 – 278.
70. Ольховская Л. В. Результаты и перспективы использования гетерозиготности по полиморфным системам белков и ферментов крови в селекции овец. / Л. В. Ольховская, // Мат. Международной конф. по овцеводству и козоводству. ВНИОК Ч. 3. Ставрополь, 1997. – С. 113 – 120.

71. Остапенко В. И. Генетический полиморфизм белков крови пуховых коз / В. И. Остапенко, Л. В. Ольховская // Тр. ВНИИОК. 1987. – С. 105 – 107.
72. Остапенко В. И. Характеристика некоторых полиморфных систем крови овец кавказской породы и их помесей и возможность их использования в селекции: / В. И. Остапенко // Автореф. дисс. канд. с. – х. наук. Краснодар. 1979. 23 с.
73. Охапкин С. К. Исследование биологических механизмов, определяющих селекционный процесс / С.К. Охапкин, И.М. Дунин, Ю.И. Рожков // Сб. научных трудов М.: ВНИИ плем. 1997. С. 105 – 121.
74. Петренко А.И. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. / А.И. Петренко, Г.А. Плутахин // Учебное пособие. Краснодар. 1999. 173 с.
75. Попов Н. А. Характеристика аллелофонда скота по аллелям полиморфных систем групп крови / Н. А. Попов // Зоотехния. – 1997. – №3. С. 9 – 11.
76. Прохоренко П.Н. Современные тенденции использования генетики в животноводстве / П.Н. Прохоренко, А.Ф. Яковлев // Вестник РАСХН. 1997. – №2. – С. 56 – 59.
77. Раднатаров В. Д. Возрастная динамика общего белка и его фракций в сыворотке крови ягнят бурят – монгольской изабайкальской тонкорунных пород. / В. Д. Раднатаров, С.Н. Балдеев, А. А. Сухтаева // Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2001. – №1. – С. 18 – 21.
78. Смирнов О.К. Раннее определение продуктивности животных. / О.К. Смирнов // Колос, 1974. 89 с.
79. Танаев А. Наследование уровня ферментной активности их содержания белков, липидов и кальция в крови овец кавказской тонкорунной породы. / А. Танаев // Генет. Селекция, 1994/1995. Т. 27. – №1 – 2. – С. 23 – 28.
80. Танаев Е.А. Популяционно – генетический анализ внутри – и межстадных различий кроликов калифорнийской породы по полиморфным системам белков крови / Е. А. Танаев // С. – х. биология. Сер. Биология животных 2000. – №4. – С. 49 – 55.
81. Таранов М.Т. Биохимия и продуктивность животных / М.Т. Таранов М.: «Колос» 1976. 240 с.

- 82.Утина М.И. Биотехнологические аспекты оценки генетической структуры и прогнозирования продуктивности качеств овец. Дисс. канд. биолог. наук / М.И. Утина // Ставрополь 1996. 123 с.
- 83.Фоломеев В.Ф. Фотоколориметрический ультрамикрометод количественного определения сульфгидрильных групп; белка и небелковых соединений крови. / В.Ф. Фоломеев // Лаб. дело. — 1981. — №1. — с. 33 – 35.
- 84.Қосимов Р.Б. Генетикаи ҳайвонот Юлдошев Ҳ., Алимуродов А.С., Нуров У.Ч., Ҳамидов Ҳ.Н., Пулотов Ф.Ҳ. Душанбе 2014. 175с.
- 85.Ерохин А. И. 1977. Сб. "Биохим. основы селекции овец". / А. И. Ерохин, А. В. Будникова, М. Ф.Бакшеева, // М., "Колос", 20 – 25.
86. Чижова Л.Н. Особенности показателей белкового обмена у чистопородных и помесных овец в связи с возрастом и скоростью роста. Дисс. канд. биолог. наук / Л.Н. Чижова // Ставрополь 1977. 127 с.
- 87.Щепаренкова Т. И. Влияние скрещивания на иммунологический потенциал овец. / Т.И. Щепаренкова // Зоотехния. 2000. – №2. – С. 15 – 16.
- 88.Эрнст Л. К. Перспективы селекции сельскохозяйственных животных. / Л.К. Эрнст // Вестник РАСХН. 1998. – №6.; – С. 58.
- 89.Ananthakrishnan, R.A. Study of gene differences between some breeds of sheep [Tekst] / R.A. Ananthakrishnan // Anim. Blood Groups Biochem. Genet. 1973. – Vol. 4. – P. 141 – 146.
- 90.Archibald, A.L. A new transferrin allele in sheep [Tekst] / A.L. Archibald, J. Webster // Animal Genetics. 1986. – Vol. 17. – №2. – P. 191 – 194.
- 91.Bernhardt, D. Electrophoretische untersuchurigen von Hamoglobinen beim Ziegen, Hunden, Katzen und Norzen [Tekst] / D. Bernhardt // Deutsche Tierarztliche Wochenschrift. 1964. – Bd. 71. – S. 461 – 462.
- 92.Bhat, P.P. Indian J. Anim Sc. / [Tekst] – 1987. – Vol. 57. – №6. – P. 598 – 600.
- 93.Brown, R.V. Anim. Blood Groups and Biochem. Genet. / [Tekst] – 1970. – №1. – P. 43 – 45.

94. Buis, R.S. Relationships between rare breeds of sheep in the Netherlands as based on blood – typing / [Tekst] R.S. Buis, E.M. Tucker // Anim. Blood Groups and Biochem. Genet. 1983. – Vol. 14. – №1. – P. 18 – 26.
95. Ehrlich P. Über hemolysine. 3. Mittelung / [Tekst] Ehrlich P., Morgenroth T. // Berl, Kin, Wochenschr. 1900. Bd 37. S. 453 – 458.
96. Ejcma, H. Phenotype and gene frequency of red blood cell groups in dogs of various breeds reared in Japan / [Tekst] H. Ejcma, K.L. Kurokawa, S. Ikemoto // Japanese Journal of Veterinary Science. 1986. – Vol. 48. – P. 363 – 368.
97. Fesus, L. Biochemical polymorphisms in goats with special reference to the Hungarian native breed / [Tekst] L. Eesus, J. Varconyi, A. Ats // Anim. Blood Groups Biochem. Genet. 1983. – Vol. 14. P. 1 – 6.
98. Hojny, J. Report on the pig and sheep blood groups and polymorphic protein workshops. / [Tekst] Liberchov J., Hojny, A. Stratil // Anim. Blood Groups Biochem. Genet. 1978. Vol. 9. – №4. P. 245 – 251.
99. Khanolker, V.S. Studies on haemoglobin variants ' and glucose – 6 – phosphate dehydrogenase in Indian sheep and goats / [Tekst] V.S. Khanolker, S.N. Naik, A.J. Baxi, H.M. Bhaita // Experientia. 1963. – Vol. 19. – P. 472 – 474.
100. Kunz, H. Blutgruppen und biochemisch – polymorphe Proteinsystem bei der Appenzeller, Verzasks und Walliser, Schwarzhalsziege: Dissertation Veterinar. Med. / [Tekst] H. Kunz. – Berne, Suisse, 1974.
101. Naik, S.N. Hemoglobin polymorphism in some Indian domesticated and wild ruminants / [Tekst] S.N. Naik // Indian J of Heredity. 1975. – Vol. 7. – P. 23 – 30.
102. Nei, M. Genetic distance between populations / [Tekst] M. Nei // Amer. Natur. 1972. – Vol. 106. – №949. – P. 283 – 291;
103. Nguyen, T.C. Additional blood groups system in sheep / [Tekst] T.C. Nguyen // XVIth international conference on animal blood groups and biochemical polymorphism, USSR, Leningrad. 1979. – Vol. 4. – P. 15 – 20.
104. Nguyen, T.C. Comparison between Russian and South African Karakul sheep based on blood group markers / [Tekst] T.C. Nguyen, D.R. Osterhoff // J.S. Afr. Vet. Assoc. 1992. – Vol. 63. – №1. – P. 20 – 22.

105. Nguyen, T.C. Les groups sanguins et le polymorphisme des protéines du sang en espèce caprine / [Tekst] T.C. Nguyen, A. boulanger, C. Raynaud // Journées de la Recherche 'Ovine et Caprine, SPEDE, Raris. 1975. – Vol. I. – P. 109 – 118.
106. Odermatt, K. Blutgruppen und biochemisch – polymorphe Systeme bei der Toggenburger und bündner Strahlenziege / [Tekst] K. Odermatt // Thesis, University of Bern, Switzerland, 1973.
107. Conf. Blood groups biochem. polymorphism. / [Tekst] Budapest, 1970, 1972. – P. 579 – 582.
108. Rasmussen, B.A. Effect of cross breeding and inbreeding on the frequencies of blood groups in three breeds of sheep / [Tekst] B.A. Rasmussen, I.G. Hall // Anim. Prod. 1974. – Vol. 18. – P. 141 – 152.
109. Report on the 1986 Goat Comparison Test // [Tekst] Animal Genetics. – 1987. Vol. 18. – №1. – P. 100 – 101.
110. Schmid, D.O. "J", eine genetische Variante im Blutgruppensystem der Zeige / [Tekst] D.O. Schmid, H. Kunz // Zbl. Vet. Med. B. 1975. – Bd. 22. – S. 130 – 137.
111. Schmid, D.O. Anim. Blood group researches; today and future in West Germany and Japan / [Tekst] D.O. Schmid, S. Suzuki /: J. Agr. Sc. Tokyo, Nogyo Daigaku. 1980. – Vol. 25. – №2. – P. 911 – 12.
112. Schmid, D.O. Über Blutgruppen bei Schafen / [Tekst] D.O. Schmid // Zbl. Vet. Med. B. 1974. – Bd. 21. – S. 430 – 440.
113. Schmid, D.O. Über das foetale Ziegenhaemoglobin und seine Persistenz in den ersten Lebenswochen / [Tekst] D.O. Schmid, H. Kunz // Zbl. Vet. Med. B. 1974. – Bd. 21. – S. 729 – 732.
114. Schmid, D.O. Vergleichende Analyse der Blutgruppen und einiger polymorphen Proteinsysteme bei fünf verschiedenen Ziegenrassen der Schweiz / [Tekst] D.O. Schmid, K. Odermatt, H. Kunz // Schweiz. Arch. Tierheilk. 1975. – Bd. 117. – S. 31 – 43.
115. Singh, H. et al. Indian veter. / [Tekst] pourn. – 1977. – Vol. 54. – №4. P. 264 – 267.

116. Spooner, R.L. Isolation and partial characterization of sheep transferrin / [Tekst] R.L. Spooner, R.A. Oliver, N. Richardson et al. // Cotp. Biochem. Physiol. 1975. – Vol. 52. L P. 515 – 522.
117. Stormont, C. Survey hemoglobins, trasferrins and certain red cell antigens in nine breeds of sheep / [Tekst] C. Stotonont, Y. Suzuci, E.G. Bradford, P.A. King // Genetics. 1968. – Vol. 60. – P. 363 – 371.
118. Tucker, E.M. Anim. Blood Groups and Biochem. / [Tekst] I Genet. – 1976. – Vol. 7. – №4. – P. 207 – 215.
119. Tucker, E.M. Genetic interaction in the physiology if sheep red cells / [Tekst] E.M. Tucker // In: Papers dedicated to Professor Johannes Moustgaard on the occasion of his seventieth birthday the 26th of Septeirtfoer. Copengagen, 1981. – P. 199 – 207.
120. Tucker, E.M. Genetic markers in the plasma and red blood cells / [Tekst] E.M. Tucker. In: The Blood of sheep/ composition andfunction. Ed. by M.H. Blunt. SpringerVerlag, 1975. – P. 123 – 153.

# **ФЕҲРИСТИ КОРҲОИ ЧОПШУДАИ МУАЛЛИФ ДОИР БА МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ**

## **Мақолаҳо дар маҷалаҳои тақризшавандай Ҷумҳурии**

### **Тоҷикистон:**

- [1 – М]. Муродова М.Ҳ. Таносуби тағйирёбии аллелҳои гурӯҳи хун вобаста аз индекси монандии антигенҳо (ИМА) – и волидайн дар гӯсфандон / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Кишоварз №3 (79). ISSN 2074 5435. Душанбе 2018. – С. 77 – 78.
- [2 – М]. Муродова М.Ҳ. Омӯзиши тағйирёбии концентратсияи ферментҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ. / Муродова М.Ҳ. / Кишоварз №4 (80). ISSN 2074 5435. Душанбе 2018. – С. 113 – 115.
- [3 – М]. Муродова М.Ҳ. Омӯзиши тағйирёбии сатҳи сафедаҳои умумӣ ва ҳиссаҳои онҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Ахбори академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. №4 (58) ISSN 2218 – 1814. Душанбе 2018. – С. 58 – 62.
- [4 – М]. Қосимов Р.Б. Роль пигмента меланина в ключевых процессах клетки и его метаболизм / Қосимов Р.Б., Нуров У.Ҷ., Муродова М.Ҳ. // Наука и инновация №1. ISSN 2312 – 3648. Душанбе 2019. – С. 87 – 91.
- [5 – М]. Қосимов Р.Б. Тағйирёбии соҳтори полиморфии сафедаҳои таркиби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва гибридҳои он ҳамчун нишондиҳандай генетикӣ / Қосимов Р.Б., Муродова М.Ҳ. // Илм ва фановарӣ. №1 ISSN 2312 – 3648. Душанбе 2020. – С. 132 – 135.

### **Фишурдаи гузоришҳо дар маводҳои конференсияҳои илмӣ:**

- [6 – М]. Муродова М.Ҳ. Омӯзиши баъзе аз нишондиҳандажои биохимиявии зардоби хун дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028», «80 – солагии Юсуфов Тилло Юсуфович» дар мавзӯи:

«Синтези ҳосилаҳои нави глитсеринӣ аз ҷиҳати биологӣ фаъол дар асоси аминокислотаҳо, пептидҳо ва фуллерен  $C_{60}$ » (28 – 29 июни с. 2018) Душанбе 2018. – С.123 – 131.

- [7 – М].Муродова М.Ҳ. Ҳусусиятҳои истифодаи системаи полиморфӣ барои ташхиси пешакии маҳсулнокии пашми гӯсфандон / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ – назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ», «140 – солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70 – солагии Доnihшгоҳи миллии Тоҷикистон» Душанбе 2018. – С.110.
- [8 – М].Муродова М.Ҳ. Омӯзиши нишондиҳандаҳои гематологӣ ва физиологии хун дар барраҳаҳои зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Таҳсилот ва илм дар асри XXI: тамоюли муосир ва дурнамои рушд» баҳшида ба «70 – солагии Доnihшгоҳи миллии Тоҷикистон» Душанбе 2018. – С.68 – 69.
- [9 – М]. Муродова М.Ҳ. Тағйирёбии сатҳи баъзе аз нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хуни гӯсфандон вобаста аз ҷинс ва вазни зиндаи ҳайвон / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалий дар мавзуи «Масъалаҳои муосири истифодабарии самараноки замин дар рушди соҳаи кишоварзӣ вобаста ба номусоидии иқлим» Данғара – 2018. – С.218 – 220.
- [10 – М]. Муродова М.Ҳ. Истифодабарии тестҳои физиолого – биохимиявӣ дар раванди гузаронидани корҳои селексионӣ дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он / Муродова М.Ҳ., Қосимов Р.Б. // Маводи конференсияи илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ (солҳои 2019 – 2021» ва «400 – солагии Миробид Сайидои Насафӣ». Душанбе – 2019. –С.118 – 119.

- [11 – М]. Муродова М.Х. Исследование содержания общего белка и белковых фракций в сыворотке крови у овец таджикских пород с разной продуктивностью / Косимов Р.Б., Нуров У.Дж., Муродова М.Х. // Маводи конференсияи илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019 – 2021) ва «400 – солагии Мирабид Сайидои Насафӣ». Душанбе – 2019. – С.117 – 118.
- [12 – М]. Қосимов Р.Б. Сатҳи тағйирёбии нишондиҳандаҳои резистнокии табиии ҳуҷайраҳои хун дар баррачаҳои индекси монандии антигенҳои волидайнашон гуногун / Қосимов Р.Б., Муродова М.Х. // Маводи конференсияи илмии ҷумҳурияявӣ «Мутобиқшавии организмҳои зинда ба шароити тағйирёбанди муҳити зист» Душанбе 2019. – С. 96 – 97.
- [13 – М]. Қосимов Р.Б. Фаъолнокии баъзе аз ферментҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зотӣ тоҷикӣ/ Қосимов Р.Б., Муродова М.Х. // Маводи конференсияи илмии ҷумҳурияявӣ «Мутобиқшавии организмҳои зинда ба шароити тағйирёбанди муҳити зист» Душанбе 2019. – С. 97 – 98.